

ДОНИШГОҲИ БАЙНАЛМИЛАЛИ ЗАБОНҲОИ ХОРИЧИИ  
ТОЧИКИСТОН БА НОМИ СОТИМ УЛУҒЗОДА

Ба ҳукуқи дастнавис

ВБД: 891. 550 (83. 3)

**ШИРИНОВА БАХТИНИСО БАҲРИДИНОВНА**

ПОЭТИКАИ ДОСТОНИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО» - И АБДУРРАҲМОНИ  
ЧОМӢ

Диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илми филология аз рӯйи  
ихтисоси 10.01.00 – Адабиётшиносӣ (10.01.08 – Назарияи адабиёт.  
Матншиносӣ, нусхашиносӣ)

Роҳбари илмӣ:  
доктори илми филология,  
профессор Вафо Элбоев

ДУШАНБЕ – 2023

## МУНДАРИЧА

МУҚАДДИМА.....	3-7
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲЦИҚ.....	8-13
БОБИ I. ДОСТОНСАРОЙ ДАРАСРИ XV.....	14-44
1.1. Маснавигӯй дар асри XV.....	14-21
1.2. Мавқеи маснавиҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ дар ин давра.....	22-35
1.3. Чомишиносӣ дар Тоҷикистон.....	36-44
БОБИИ. ТАҲЦИҚИ САРЧАШМАҲО, НУСХАШИНОСӢ ВА СИМОҲОИ ДОСТОНИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО»-И АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ.....	45-81
2.1. Сарчашмаҳои асосии достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ.....	45-53
2.2. Нусхашиносӣ ва шарҳнигорӣ ба достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ.....	54-62
2.3. Таҳлили образҳои достон.....	63-74
2.4. Ҷойгоҳи фочия дар достон.....	75-81
БОБИИI. ПОЭТИКАИ ДОСТОНИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО»-И АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ.....	82-161
3.1. Соҳти композитсионии (архитектоникаи) достон.....	82-100
3.1.1. Мақоми унсурҳои мусиқӣ дар достон.....	101-104
3.1.2. Тасвири унсурҳои табиат дар баёни шоир.....	105-108
3.1.3. Унсурҳои мунозира дар достон.....	109-114
3.1.4. Мавқеи хоб ва руъё дар баёни Ҷомӣ.....	115-120
3.2. Афкори адабии Ҷомӣ дар достони «Юсуф ва Зулайхо».....	121-127
3.3. Хунари шоир дар маъниофаринӣ ва тасвирсозӣ.....	128-133
3.4. Мавқеи санъатҳои бадеӣ дар достон.....	134-146
3.5. Паёмҳои ахлоқии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достон.....	147-152
3.6. Забон ва сабки достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ.....	153-161
ХУЛОСА.....	162-165
ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲЦИҚ.....	166-168
РӮЙХАТИ АДАБИЁТ.....	169-185
НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ..	186-187

## МУҚАДДИМА

**Мубрамии мавзуи таҳқик.** Мавлоно Нуриддин Абдурраҳмон ибни Низомиддин Аҳмад ибни Шамсиддин Муҳаммади Ҷомӣ (7 ноябри 1414 - 9 ноябри 1492-и мелодӣ) яке аз бузургтарин шоир, адаб ва донишманди улуми адабиву динӣ дар таърихи илму фарҳанги форсии тоҷикӣ дар асри XV шинохта шудааст. Асарҳои бадеии Ҷомӣ девонҳои сегона – «Фотиҳат-уш-шубоб», «Воситат-ул-иқд», «Хотимат-ул-ҳаёт», достонҳои «Ҳафт авранг» ва «Баҳористон» аҳамияти бузурги адабӣ-зебоишиносӣ доранд. Аз миёни достонҳои «Ҳафт авранг»-и шоир мо ба таҳқики масъалаҳои поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайҳо» иқдом гирифтаем, ки ин масъалаҳо то кунун дар адабиётшиносии тоҷик мавриди пажӯҳиши алоҳидай монографӣ қарор нағирифта буданд ва аз ҳар ҷиҳат мавзуи мубрами илмӣ ва шоистаи таҳқик мебошанд. «Юсуф ва Зулайҳо» яке аз қиссаҳои беҳтарин дар адабиёти форсии тоҷикӣ маҳсуб мешавад, ки сюжети он аз фолклори яҳудиён ибтидо гирифта, мазмуни он баъд ба таркиби бобҳои 37-50-и Таврот (Библия) [3, с. 69-92] ва сураи 12-и Қуръон [8, с. 69-92] гузаштааст. Достон соли 1483-и мелодӣ дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф ё мақсур навишта шуда, аз 4000 байт иборат аст ва на танҳо аз шавқангезтарин асарҳои Ҷомӣ, балки «аз дилработарин асарҳои адабиёти классикии тоҷику форс буда, дар таърихи минбаъдаи бисёр адабиёти Шарқ таъсири қавие расонидааст» [51, с. 250]. Абдурраҳмони Ҷомӣ ба «Ҳамса»-и худ маснавиҳои «Силсилат-уз-заҳаб» ва «Саломон ва Абсол»-ро ҳамроҳ карда, онро «Ҳафт авранг» номидааст ва дар муқаддимаи мансури он худи Ҷомӣ тартиби маснавиҳо, вазн ва татаббуи қадом асари пешиниён будани ҳар достонро чунин ёдрас кардааст: «Ва ҷун ин маснавиёти ҳафтгона ба манзалаи ҳафт бародаронанд, ки аз пушти падари хомаи воситиниҳод ва шиками модари давоти чининажод ба саодати валодат расидаанд ва аз матмураи шаҳодат кашида, мешояд, ки ба «Ҳафт авранг» номзад шаванд». Ва дар давоми навиштаи худ Ҷомӣ дар бораи «Юсуф ва Зулайҳо» чунин

мегӯяд: «Маснавии панҷум – «Юсуф ва Зулайҳо»-ст ва вазни он аз музоҳифоти баҳри ҳазаҷи мусаддас аст – мағоилун, мағоилун, фаӯлун ва бар ин вазн аст «Хусрав ва Ширин»-и Шайх Низомӣ ва устодон бар ин вазн дар ҷавоби вай маснавиёт бисёр гуфтаанд» [26, (дастхати рақами В 204, бидуни нашр), варақи 2 б-3 а].

Дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ оид ба сюжети ин қисса силсилаи осори манзуму мансур оғарида шудаанд, ки дар яке симои Юсуф мавқеи асосӣ ва дар дигаре ҷехраи Зулайҳо ба авҷи аъло тасвир гардида, дар маҷмуъ ин ду симои ҷовидонии адабиёт ва ишқу зебоӣ боиси ба вуҷуд омадани асарҳои марғубу дилнишин ва завқбахши адабӣ гардидаанд. Дар адабиёти форсии тоҷикӣ муҳтавои бисёр қиссаҳо аз фолклори мардуми буਮӣ, ҳамсоягон, фолклори ҳиндувон, арабҳо, юнониён, чиниён, образҳои устураҳо ва кутуби динии Қуръон, Таврот ва ғайра сарчашма гирифтаанд, ки ин як ҷараёни хоси адабиёти олам аст. Бисёр қиссаҳои адабиёти фолклорӣ ва ҳаттии форсии тоҷикӣ марбут ба дин, ойин, рӯзгори пайғамбарон, пайғамбари дини ислом Муҳаммад ва ёрони пайғамбар, ки дар роҳи таҳқими одобу аҳлоқи ҷомеаи башарӣ саҳми назаррасе гузоштаанд, мебошанд, ки хеле ибраторӯзанд. Қуръон яке аз манбаъҳои пурфайзи омӯзанд аст, ки дар лобалои он қиссаҳои зиёди пурмаъно хеле зиёданд ва қиссаи «Юсуф» яке аз онҳост. «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ, ки дар заминаи қиссаи «Юсуф»-и дар Қуръон омада ва бо баҳрабардорӣ аз тафсирҳои қуръонӣ оғарида шудааст, аз ҳар ҷиҳат сазовори таҳқиқ аст, ки масъалаҳои поэтикаи достон ва ҳунари шоирии Ҷомӣ аз эҷоди ин асар предмети омӯзиши диссертатсияи мо қарор гирифтааст. Аҳаммияти мавзуи таҳқиқшаванд ва мубрамияти он дар он нуктаҳо ифода мегардад, ки масъалаҳои поэтикаи асар дар ҳамbastagӣ бо соҳтор, манбаъҳо, сарчашмаи достон, нусхашиносӣ ва шарҳнависӣ ба он ва образҳо таҳлилу баррасӣ карда мешаванд. Моҳияти мавзуи таҳқиқшавандаро инчунин масъалаҳои ҷойгоҳи фочия дар достон, афкори адабии шоир, ҳунари шоир дар оғаридани достон, мақоми унсурҳои мусиқӣ, тасвири унсурҳои табиат дар достон ва ғайра низ бозгӯӣ меқунанд ва аз аҳамияти зиёди илмӣ

бархурдоранд. Тахқиқи масъалаҳои баёнгардида фазои пажӯхиши мукаммали достонро муайян мекунад ва нақши мусаннифи онро дар баёни гуфтораш, хунари шоирияш, навҷӯиву навғӯиҳояш ба таври пурра бозгӯй менамояд. Воқеан, шахсияти илмӣ ва ҳунарии Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳамчун шоир ва донишманд бузург аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти наврӯзӣ бо зиёни 20 марта соли 2014, дар шаҳри Душанбе чунин таъкид кардаанд: «Абдурраҳмони Ҷомӣ бо истеъоди фавқулоддаи хеш дар пояти суннатҳои олӣ ва ҷаҳоншумули классикии тоҷику форс мактаби илмию адабии хешро ба вучуд овард. Дар ин мактаби бонуфузу фарогир муҳимтарин анъанаҳо ва жанрҳои адабиёти гузашта дар заминаи ғояҳои ҳаётбахш ва ҳунари беназири Мавлоно Ҷомӣ эҳё гардидаанд» [129].

**Дараҷаи таҳқиқи мавзуъ.** Дар мавриди ҷойгоҳи ин қиссаи пуршӯр дар адабиёти илмии ватаниву ҳориҷӣ як қатор пажӯхишҳое сурат гирифтаанд, ки ба аҳли таҳқиқ маводи дорои моҳияти заруриро пешкаш карда метавонанд. Роҷеъ ба таъриҳ, пажӯхиш, заминаҳои эҷод, ҷойгоҳи қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» дар сарчашмаҳо ва масъалаҳои маърифати он муҳаққиқони зерин пажӯхишҳои хуби илмие анҷом додаанд, ба монанди: Е.Э.Бертелс [63, с. 123-165], Ч.Рё [178, с. 121-143], Забехулло Сафо [139, с. 76-99], Абдурасул Ҳайёмпур [151, с. 34-69], Ҳ.Мирзозода [104, с. 320-368], А.Афсаҳзод [47, с. 69-122], М.Б.Пиатровский [124, с. 23-45], А.Зуҳуриддинов [86, с. 45-53], С.Амирқулов [44, с. 24-43], А.Қулиев [94, с. 67-76], А.Сатторзода [137, с. 56-69], У.Фаффорова [78, с. 110-112], В. Элбоев [165, с. 18-31], С. Азорабеков [38, с. 24-59], Б.Шерназаров [163, с. 22-36].

Донишмандони эронӣ Забехулло Сафо, Муҷтабо Минуӣ, Абдурасули Ҳайёмпур, Абдулҳусайн Зарринкӯб, дар маҷмуъ, роҷеъ ба ҷойгоҳи «Юсуф ва Зулайҳо»-ҳо дар адабиёти форсии тоҷикӣ маводи обзорӣ оварда, бештар ба мансубияти ин достон ба Абулқосими Фирдавсӣ пажӯхишҳо ва арзишдовариҳо кардаанд, ки ин масъала аз мавзуи мавриди баҳси мо берун аст. Дар соли 2015 пажӯхишгари эронӣ Муҳаммад Ҳиммат Қӯҳсор рисолае

бо унвони «Гузариши образи Зулайхо ва инъикоси он дар адабиёти форсии тоҷикии асрҳои X- XV» [93] навиштааст. Муҳаққиқи эронӣ Абдурасули Хайёмпур дар таҳқиқоти худ номи 28 шоирро меоварад, ки ба достонҳои онҳо дастрасӣ доштааст ва ў дар бораи ҳар як шоир маводи ҳронологии фишурдае оварда, заминаҳои эҷод ва густариши сюжети ин қиссаҳо дар адабиёти форсии тоҷикӣ бозгӯй кардааст, ки ҳусусияти ҳрестоматияйӣ дорад [151, с. 13-24]. А.Хайёмпур инчунин, дар бораи нусхаҳои ин достонҳо маълумот додааст ва ҳарчанд ин таҳқиқот ҳусусияти обзорӣ ва ҳрестоматияйӣ дорад, фарогири моҳияти илмӣ низ мебошад. Мақолаҳои муҳаққиқони дигари эронӣ Маҳмуд Баротӣ «Таҳлил ва муқоисаи манзумаи «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ бо қиссаи Юсуф (а) дар Қуръони карим» [58, с. 89-112], Ғуломхусайн Бегдилӣ «Ҷомӣ ва алоиқи адабии «Юсуф ва Зулайхо»-и вай бо «Ҳусрав ва Ширин»-и Низомӣ» [62, с. 589-606] бештар ба масъалаҳои муқоисаи достонҳо ва иртиботи онҳо ба Қуръон ва мақолаи Ғуломхусайнни Бегдилӣ ба интисоби достони Ҷомӣ бо «Ҳусрав ва Ширин»-и Низомӣ аз нигоҳи ҳунари шоирӣ баҳшида шудаанд.

Дар нигоштаҳо ва мақолаҳои донишмандони тоҷик А.Мирзоев [100, с. 266-273], А.Зухуриддинов [86, с. 159-172], С.Амирқулов [43, с. 98-120], озарӣ Аббосали Қулиев [94, с. 81-87], гурҷӣ А.А.Гваҳария [74, с. 84-92], ки материалҳои ҷашнӣ мебошанд, ин донишмандон паҳлуҳои муҳталифи ин достони Ҷомиро вобаста ба талаботи сиёсати замони худ бозгӯй кардаанд.

Донишмандони тоҷик Субҳон Амирқулов [44], Умеда Ғаффорова [79], Вафо Элбоев [164; 165], Баҳриддин Шерназаров [163], Сардорбек Азорабеков [38], Муҷибаҳон Ҷавҳарова [157] роҷеъ ба қиссаи «Юсуф ва Зулайхо»-ҳои муаллифони гуногун пажӯҳишҳои алоҳида ба анҷом расонидаанд. Зарур ба таъкид аст, ки осори Абдурраҳмони Ҷомӣ дар Тоҷикистон, Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон, Покистон, Ӯзбекистон ва манотики дигари олам борҳо нашр гардида, аз ин осори машҳури шоир нусхаҳои зиёд дар Китобхонаҳои гуногуни олам нигоҳдорӣ мешаванд. Он мақолаву гузоришҳо, рисолаҳову таҳқиқотҳо, ки номбар кардем, баёнгари ин нуктаанд, ки бо вучуди сомон ёфтани пажӯҳишҳо ва нашри нусхаҳои

зиёди достони «Юсуф ва Зулайхо» -и Ҷомӣ то ҳол дар адабиётшиносии тоҷик ва қаламрави адабиёти форсии тоҷикӣ омӯзиши монографии поэтикаи ин достони машҳур сурат нагирифтааст.

**Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ.**

Таҳқиқоти диссертационӣ дар чаҳорҷӯбай татбиқи нақшай корҳои илмӣ – таҳқиқотии кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода барои солҳои 2017-2021, ки ба пажуҳиш ва нашри осори адибони адабиёти классикӣ равона шудааст, анҷом ёфтааст.

## ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

**Мақсади таҳқиқ.** Мақсади асосии таълифи диссертатсия таҳқиқу баррасии поэтиқаи достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ ба ҳисоб меравад, ки аз баррасии масъалаҳои таҳқиқи сарчашмаҳои достон, пажӯҳиши муҳтаво, сюжет, образҳо, чойгоҳи фочиа, ҳунари шоир дар эҷоди асар, мавқеи санъатҳои бадеӣ, забон ва баёни шоир, мақоми унсурҳои мусиқӣ, табиат ва унсурҳои муколама дар ин асари Ҷомӣ иборат мебошад.

**Вазифаҳои таҳқиқ.** Барои расидан ба ҳадафҳои меҳварии таҳқиқот бозгӯии як қатор масъалаҳои дорои ҷанбаҳои назариявӣ ва амаливу таҳлилӣ дар робитаи байниҳамдигарӣ ба таври муナzzам ҳал карда мешаванд, ки дар маҷмуъ фазои поэтиқии достонро ташкил медиҳанд:

1. Таҳқиқи масъалаи достонсароӣ дар асри XV ва чойгоҳи маснавиҳои Абдуrrаҳмони Ҷомӣ дар ин давра.
2. Пажӯҳиши масъалаи Ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон.
3. Таҳлили сарчашмаҳои достони «Юсуф ва Зулайхо».
4. Таҳқиқи нусхашиносӣ ва шарҳнигорӣ бар достон.
5. Омӯзиши масъалаҳои соҳти композитсионӣ (архитектоника) ва таҳлили образҳои достон.
6. Пажӯҳиши масъалаҳои бадеяти (поэтиқаи) достон.
7. Нишон додани чойгоҳи фочиа дар достон.
8. Таҳқиқу баррасии афкори адабии шоир дар достон.
9. Ошкор намудани ҳунари шоир дар оғаридани достон, тасвирофаринӣ ва маъниофаринӣ.
10. Таҳқиқ дар истифодаи санъатҳои бадеӣ ва забони достон.
11. Муқаррар намудани мақоми унсурҳои мусиқӣ, табиат, мунозира ва паёмҳои ахлоқӣ ҳамчун хатти ҳунарӣ дар достон.

**Объект ва сарчашмаҳои таҳқиқ.** Адабиёти марҳилаи классикӣ, достонҳои ҳамноми дар ин мавзуъ то рӯзгори Ҷомӣ эҷодшуда, осори адабии шоир, маҳсусан достони «Юсуф ва Зулайхо», маводи тазкираҳову

асарҳои адабиётшиносӣ ва осори назарии ба анвои адабӣ бахшидашуда мебошад.

**Предмети таҳқиқ.** Мавзуи асосии таҳқиқот «Поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ» ба ҳисоб рафта, зимни он масъалаҳои достоннависӣ дар асри XV, нусхашиносӣ, шарҳнигорӣ, сарчашмаҳо, соҳти композитсионӣ, таҳлили образҳо, ҷойгоҳи фочия, афкори адабии шоир, ҳунари шоир дар тасвирсозӣ ва маъниофаринӣ, истифодаи санъатҳои бадеӣ, забони достон, ҷойгоҳи унсурҳои мусиқӣ, табиат, мунозира ва хоббинӣ ҳамчун хатти ҳунарӣ дар достон, дар нашрҳои гуногуни он (нашри З.Аҳрорӣ, Душанбе, 1964, 1988, 2014), (нашри Ҳусайн Аҳмади Тарбият, Москва, 1984) ва (нашри А.Афсаҳзод ва Ҳусайн Аҳмади Тарбият, Техрон, 1999) муайяну баррасӣ шудаанд.

**Асосҳои назарии таҳқиқ.** Асосҳои назарии диссертатсия ба дастовардҳои илмии донишмандони адабиётшинос ва шарқшиноси ватаниву ҳориҷӣ, ба монанди Е.Э.Бертелс, И.С.Брагинский, М.Б.Пиатровский, Ч.Стори, С.Нафисӣ, З.Сафо, А.Хайёмпур, Х.Мирзозода, А.Афсаҳзод, Х.Шарипов, А.Сатторов, С.Амирқулов, А.Зухуриддинов, А.Қулиев, А.Насриддинов, У.Ғаффорова, В.Элбоев, Ф.Насриддинов бунёд ёфтааст.

**Асосҳои методологии таҳқиқ.** Таҳқиқи диссертационӣ дар асоси методҳои муқоисавӣ-таъриҳӣ, таҳлили назарӣ ва амалӣ, таҳлили оморӣ, муқоисавӣ-таҳлилӣ, муқоисавӣ-татбиқӣ анҷом дода шуда, дар мавридҳои зарурӣ аз методҳои шарҳу тавзех ва матншиносии осори адабӣ низ истифода шудааст.

**Навғонии илмии таҳқиқ.** Дар диссертатсия бори аввал дар адабиётшиносии тоҷик масъалаҳои марбут ба поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ дар доираи як асари мустақил мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Инчунин, баҳсу баррасии масъалаҳои манбаъ, нусхашиносӣ, шарҳнависӣ, соҳти композитсионӣ, ҷойгоҳи фочия дар достон, масъалҳои афкори адабии шоир дар асар, ҳунари шоир дар тасвирсозӣ ва

маъниофарӣ, мавқеи санъатҳои бадеӣ, забон, мақоми унсурҳои мусиқӣ, табиат, мунозира ва паёми шоирона дар достон мавриди пажӯҳиш қарор гирифтаанд.

### **Нуктаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда:**

1. Осори адабии Ҷомӣ, хусусан достони «Юсуф ва Зулайҳо» дар қатори дигар асарҳои гуногунмавзӯъ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикии асри XV мақом ва ҷойгоҳи арзанда дорад.

2. Сюжети қиссаи «Юсуф», ки аз фолклори яҳудиён ва Тавроту Қуръон сарчашма мегирад, ба таркиби китобҳои «Таърихи Табарӣ», «Тарҷумаи «Тағсири Табарӣ» ва «Қасас-ул-анбиё»-ҳо дохил шуда, тадриҷан ба адабиёти ҳаттии форсии тоҷикӣ роҳ ёфтааст. Дар имтидоди асрҳои 1X-XV-и мелодӣ дар ин мавзӯъ дар қатори ашъори хурди лирикӣ достонҳои алоҳида оварида шудааст, ки достони Абдурраҳмони Ҷомӣ намунаи барҷастаи он дар асри XV мебошад.

3. Гузаштани мазмунҳо ва сюжетҳои фолклорӣ ба адабиёти ҳаттӣ аз рӯи нақшай зерин: устура, фолклор, дин, адабиёт сурат мегирад, ки гузаштани сюжети қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» низ бо ҳамин нақшаша ҷараён гирифтааст.

4. Ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон ба як ҷараёни муҳими воқеии илмӣ табдил ёфтааст, ки дар ин замина асарҳои зиёди илмии таҳқиқотиву рисолаҳои арзишманд нигошта шудаанд, нашри осори шоир дар зимн хеле хуб ҷараён гирифтааст ва як мактаби қавибунёди илмӣ фаъолият мекунад, ки дар ин ҷода гурӯҳи калони муҳаққиқон ва пажӯҳишгарони муваффакро тарбия ва ба камол расонидааст.

5. Достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ аз нигоҳи мундариҷа, соҳтори композитсионӣ ва истифодаи бамавриди санъатҳои бадеӣ, дороиҳои забонӣ, силсилаи образҳо, фарогирии масъалаҳои зиёди унсурҳои тасвирсозӣ ва аз нигоҳи таҳқиқи поэтикӣ ва ҳунари баланди шоирӣ асари мукаммали бадеӣ мебошад.

6. Достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Мавлоно Ҷомӣ аз нигоҳи бадеият (поэтика), ки унсурҳои зиёдро дар бар мегирад, аз беҳтарин ва

дилработарин асарҳои адабиёти классикӣ ба ҳисоб меравад, ки ҳусни сухан, маъниҳои тоза, тасвирҳои рангин, сахнаҳои ҷолиб ва лаҳзаҳои муассири зиёдро фаро гирифтааст.

7. Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳамчун донандай хуби илми поэтикаи классикӣ дар достон аз санъатҳои зиёди лафзиву маънӣ устодона истифода бурдааст. «Юсуф ва Зулайҳо» аз нигоҳи ҳунари тасвирсозӣ ва маъниофаринӣ аз достонҳои беҳтарин дар адабиёти классикии форсии тоҷикӣ ба ҳисоб меравад.

8. Дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» унсурҳои хеле зиёди тасвирсоз, аз ҷумлаи рамзу киноёт, истифодаи бамавриди мақоми унсурҳои мусиқӣ, зебоиҳои табиат, мунозира, хобу руъё ҳамчун хати ҳунарӣ истифода шудаанд.

**Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ.** Арзишҳои хоси назарии таҳқиқотро ба тариқи зерин метавон табақабандӣ намуд:

1. Натиҷаҳои илмии ба дастовардаи муаллифи диссертатсия имкон дорад, ки дар таҳқиқи масъалаҳои умдаи илмҳои таърихи адабиёт, адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, матншиносӣ, сабкшиносӣ, назарияи адабиёт, ахлоқ, фарҳанг, таъсири Қуръон ба адабиёти форсии тоҷикӣ, мардумшиносӣ ва ғайра барои анҷоми корҳои таҳқиқотӣ мавриди истифода қарор гиранд. Инчунин, маводи диссертатсияро барои таълифи китобҳои дарсӣ ва донишгоҳии таърихи адабиёти тоҷик, таърихи адабиёти тоҷикии Фарорӯд, таърихи адабиёти сӯфия, таълифи фарҳангҳои ирфонӣ, рисолаҳои илмии марбут ба масъалаҳои забоншиносӣ, поэтикаи забони осори классикӣ, сабкшиносӣ ва амсоли инҳо истифода намуд.

2. Маводи диссертатсияро дар таҳқиқи ҷомеи адабиёти асри XV, таъйиди рӯзгору осори Ҷомӣ, хондани лексияҳо, навиштани рисолаҳои илмии доктории дараҷаи PhD, магистрӣ, рисолаҳои хатми донишгоҳӣ, комплексҳои таълимӣ дар факултетҳои филологӣ ва забонҳои Шарқ, дар ҷараёни таълими дарсҳо аз фанҳои таърихи адабиёт, адабиётшиносӣ, сабкшиносӣ, аз ҷумла таърихи адабиёти тоҷик, назминосӣ, қаломи бадеъ, таърихи забон ва монанди он истифода бурдан мумкин аст.

## **Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.**

Пажухиш дар заминаи баррасии маводи соҳаи илмҳои адабиётшиносӣ ва баҳшҳои он, маҳсусан, таърихи адабиёти асри XV анҷомёфта, дар он масоили зиёди ин давраи таърихи адабиёт, аз ҷумла вазъияти сиёсиву иҷтимоӣ, илмию фарҳангии Ҳурӯсон (сулолаи Темуриён), таъсири замон ба рӯзгори Абдурраҳмони Ҷомӣ, таркиби достон ва нашрҳои он, соҳт ва устуҳонбандии достон, баҳру авзон, қофия, радиф, забон, сабки баёну вижагиҳои он ва истифодаи санъатҳои бадеӣ таҳқиқу баррасӣ шудаанд, ки ба шиносномаи ихтисоси илмӣ мутобиқат мекунад.

**Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқ.** Муҳаққиқ бори нахуст поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, аз ҷумла масъалаҳои достоннависӣ дар асри XV, нусхашиносӣ, шарҳнигорӣ, сарчашмаҳо, соҳти композитсионӣ, таҳлили образҳо, поэтика, ҷойгоҳи фочиа, афкори адабии шоир, хунари шоир дар тасвирсозӣ ва маъниофаринӣ, истифодаи санъатҳои бадеӣ, забони достон, ҷойгоҳи унсурҳои мусиқӣ, табиат, мунозира ва хоббиниро ҳамчун хатти хунарӣ дар достон мавриди таҳқиқи илмӣ қарор додааст.

**Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ.** Натиҷаҳои диссертатсия дар шакли гузориши маъруза ва мақола интишор шуда, тавассути маҷмуаҳои дастаҷамъӣ, маҷаллаҳои илмии тақризшавандай донишгоҳӣ ба МД Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Китобхонаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Китобхонаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, Китобхонаи Донишгоҳи байналмилалии забонҳои ҳориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода, Китобхонаи илмии ба номи Индира Гандии АМИТ дастрас шуда, дар дарсхои назариявию амалӣ ва корҳои мустақилонаи факултетҳои таҳассусии суханшиносӣ аз ҷониби омӯзгорон ва алоқамандони адабиёт истифода мешавад.

Нуктаҳои меҳварӣ ва қалидии диссертатсия дар семинару маҳфилҳо, конференсияҳои илмию амалии факултавӣ, донишгоҳӣ ва ҷумҳуриявӣ ироа шуда, баҳогузорӣ гардидааст.

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи назария ва таърихи адабиёти Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (протоколи №8, аз 18 марта соли 2021) ва сексияи адабиётшиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ (суратҷаласаи №9 аз 7.06.2022) ва ҷаласаи шурои олимони факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода аз 28.02.2023, суратҷаласаи №7/5-4 муҳокима ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

**Нашри таълифоти илмӣ дар мавзуи диссертатсия.** Муҳтавои асосии диссертатсия дар 5 мақолаи муаллиф, дар маҷаллаҳои тақризшаванда, ки дар феҳристи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд, ифода ёфтааст. Аз ҷумла, 1 мақола дар Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва 4 мақола дар Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ ва 1 мақола дар Паёми Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода нашр шудааст.

**Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия.** Диссертатсия аз муқаддима, 3 боб, ҳулоса ва рӯйхати адабиёт иборат аст. Диссертатсия аз 187 саҳифаи чопи компьютерӣ иборат аст.

# БОБИ I

## ДОСТОНСАРОЙ ДАР АСРИ XV

### 1.1. Маснавигӯй дар асри XV

Ҳар марҳилаи инкишофи адабиёти форсии тоҷикӣ бо ривоҷ ва густариши анвои адабии алоҳида, ки яке хеле инкишоф ёфтааст, дигаре нисбатан тараққӣ кардааст ва сеюмӣ суқут намудааст, вобастагӣ дорад, ки ба омилҳои гуногуни иҷтимоӣ ва сиёсӣ низ марбут аст. Асри XV- и мелодиро, ки баъзе донишмандони аврупойӣ ва рус давраи «ҳотимаи адабиёт» ва «тирамоҳи адабиёти классикии форсии тоҷикӣ» ном мебаранд, ҳаргиз маънои онро надорад, ки бо фарорасии ин аср ҷараёни адабӣ хомӯш гашта, дигар осори бузург, мисли асрҳои пешин эҷод нашуда бошад. Бояд некбин буд, ки баъд аз асри XV дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ чӣ қадар шоирон, адибон ва нависандагони навовару навҷӯ дар доираҳои адабии қаламрави адабиёти мо ба майдони хунари эҷодӣ омадаанд ва дар жанрҳои муҳталифи адабӣ чӣ миқдор асарҳои ҷолиб оғаридаанд. Таҳқиқи ин масъала аз доираи баҳси мо берун аст ва баррасии онро ба марҳилаи дигар voguzor мекунем.

Дар асри XV-и мелодӣ адабиёти форсии тоҷикӣ дар қаламрави ниҳоят васеъ, ки сарзамиňҳои Ҳурносону Эрон, Ироқи Аҷам, қисмате аз Ҳиндро фаро мегирифт ва дар ихтиёри ҳукуматҳои мустабидаи гуногун қарор дошт, бо тарзу равияҳои хос пешрафтҳо кардааст. Дар ин бора донишманди тоҷик Аълоҳон Афсаҳзод чунин таъкид кардааст: «Қаламрави забону адабиёти тоҷик дар асри XV ниҳоят васеъ буда, аз сарҳади Ҳитой то соҳилҳои баҳрҳои Аралу Ахзар, Миёназамину Аҳмар ва канорҳои уқёнуси Ҳинд доман густурда буд. Дар ин сарзамиňҳои нопайдоканор, ки тобеи ҷандин давлат буда, бисёр нуқтаҳои он гоҳе аз дасте ба дасте мегузашт, ҷандин қавмҳои гуногуннажоду муҳталифзабон зиндагӣ мекарданд. Ҳалқҳои ҳамзабони эронинажод дар Мовароуннаҳру Ҳурносон ва Эрону Ироқи Аҷам аксарияти мутлақро ташкил намуда, адабиёти муштараки

форсу точик чун давоми бевоситай адабиёте, ки асоси онро ҳанӯз дар асри X устод Рӯдакӣ гузашта буд, давом мекард» [46, с. 3]. Адабиёти асри XV давоми мустақим ва воқеии адабиёти классикии гузашта буда, дар ин давраи таърихӣ дар анъанаи адабӣ пешрафтҳо ва дар шакл навигариҳои зиёд ба назар мерасад, ки ин нуктаҳоро донишмандон борҳо баён доштаанд ва мо аз баррасии он худдорӣ мекунем. Дар асри XV шоирону адабони зиёд, ба мисли Котибӣ, Исмати Бухорӣ, Абуисҳоқи Атъима, Қосимулланвор, Нематуллоҳи Валиӣ, Орифӣ, шоира Мехрӣ, Бадри Шервонӣ, Бобо Савдой, Доии Шерозӣ, Хаёлӣ, Озарии Тӯсӣ, Ҳакимӣ, Тоҳири Бухорӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Мактабии Шерозӣ, Масъуди Қумӣ, Суҳайлӣ, Лутфӣ, Хотифӣ, Осафии Ҳиравӣ, Камолиддин Биной, Сайфии Бухорӣ ва даҳҳо дигарон зиндагиву эҷод карда, шамъи ҳамешасӯзи адабиётро ҳамвора равшан нигоҳ доштаанд. Нуктае мавриди зикр аст, ки ҷараёни густариши ҳаёти адабии асри XV-и форсии тоҷикӣ бо анвои муҳталифи адабияш бо ном ва эҷодиёти Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ саҳт марбут аст, ки дар ин маврид мо бо андешаи ҷомишиносӣ ҷаҳоншумул Аълоҳон Афсаҳзод розӣ ҳастем: «Адабиёти асри XV бо номи ў пайванди зиёд дорад. Аз оғози солҳои шастуми қарни понздаҳ сар карда, Ҷомӣ ба адабиёт воқеан машғул гардида, ҷавонони донишманду қаламкашони шаҳри Ҳиротро ҷамъ намуда, ба онҳо дарси шеъру адабиёт медод. Алишери Навоӣ, Мавлоно Суҳайлӣ, Абдуллоҳи Хотифӣ ва дигар, маҳз дар ҳамин замон аз ў илми арӯзу қофияро омӯхта, дар ҳамин айём Ҳусайн Воизи Кошифӣ, Лутфӣ, Мавлоно Сонейӣ ва дигарон ба ў ҳамсафу ҳамкор шуда буданд» [46, с. 4].

Раванди густариши адабиёти асри XV, аз нигоҳи сиёсӣ, фарҳангӣ ва иҷтимоӣ дар таҳқиқотҳои донишмандони шарқшинос X. Этте, А.Е.Кримский, Э. Браун, Р. Шафак, А. Арберри, Ян Рипка дар сурати обзорҳои муҳтасар, вале дар пажӯҳишҳои С. Нафисӣ [116, с. 226-349], В.В. Бартолд [59, с. 23-266], Е.Э. Бертелс [64, с. 209-368], С. Айнӣ [39, с. 265-384], А. Мирзоев [99, с. 391], А.Н. Болдирев [68, с. 326], Алиасғар Ҳикмат [154, с. 132], Забеҳуллои Сафо [139, с. 25-46], Ҳошим Разӣ [17, с. 2-102] ва

Аълохон Афсаҳзод [46, с. 67-71] муфассалу мудаллал баён гардидааст. Инчунин, дар бораи ҷараёни адабӣ дар асри XV ва ҳусну қубҳи осори намояндагони ин давр, ҳусусан шоирон дар асарҳо ва тазкираҳои «Нафаҳот-ал-унс» ва равзаи ҳафтуми «Баҳористон»-и Ҷомӣ, «Мачолис-ун-нафоис»-и Алишери Навоӣ, «Тазкират-уш-шуаро»-и Давлатшоҳи Самарқандӣ, «Тухфаи Сомӣ»-и Соммирзои Сафавӣ, «Ҳабиб-ус-сияр»-и Ҳондамир, «Бадоєъ-ул-вақоєъ»-и Восифӣ, «Чаҳор гулзор»-и Ҳоча Ҳасани Нисорӣ, «Тазкират-ут-таворих»-и Абдуллоҳи Кобулӣ, «Хулосат-ул-ашъор ва зудат-ул-афкор»-и Тақии Кошӣ ва гайра маълумоти фаровон оварда шудааст.

Роҷеъ ба достон ва ҳусусияти жанрии достон донишманди тоҷик Ҳолиқ Мирзозода чунин андеша дорад: «Достон асари манзумест, ки воқеаи калон ё қиссаю воқеаи нисбатан хурди муайянеро дар бар мегирад. Шоир дар достон дар воқеаҳои хурду калон образи мукаммали персонажҳоеро ба вучуд меорад, ки аҳволи ботинӣ, рафтору кирдор ва руҳияи онҳоро тасвир менамояд. Шоир одатан барои боз ҳам пурратар тасвир намудани персонажи асари худ рӯҷӯи лирикиро истифода менамояд» [105, с. 30]. Ин ҷо ҷанд андешаи X. Мирзозода аз нигоҳи вежагиҳои жанрии достон ва соҳтори дохилии он воқеият дорад. Андешаи «... воқеаи калон ё нисбатан хурди муайянеро дар бар мегирад» маънои онро дорад, ки достон сюжети муайян ва мушаххас дошта, инчунин воқеаи мушаххасро фарогир аст. Ва: «Дар достон воқеаҳои хурду калон образи мукаммали персонажҳоеро ба вучуд меорад... ва руҳияи онҳоро тасвир менамояд», баёнгари он аст, ки дар достон асосан ду қаҳрамон ё персонажи асосӣ нақши муҳим дорад, ки воқеаҳои достон ба фаъолияти эшон саҳт вобастааст ва ҳаракату амалиёти персонажҳои дигар доираи фаъолияти персонажҳои асосиро тақвият мебахшад ва воқеаҳои достонро мукаммал мегардонад. Дар ҳақиқат шоир дар достон руҳияи персонажи асосиро аз аввал то охири асар мебарад ва бозгӯй мекунад. Достон дар адабиёти форсии тоҷикӣ таърихи кӯҳан дорад ва бисёр достонҳо сарчашмаи худро аз

эчодиёти шифоҳии мардумӣ (фолклор) гирифтаанд ва тадриҷан ин мавзӯъҳо ба адабиёти ҳаттӣ гузаштаанд.

Дар ин давра достон аз жанрҳои маъмулии адабӣ маҳсуб мешуд, ки дар таърихи адабиёти форсии тоҷикии ин марҳила дар мавзӯъҳои гуногун вобаста аз завқу ҳунари шоирон ин гуна достонҳо оғарида шудаанд. Достон асари қалонҳаҷми бадеии манзуму мансурро меноманд, ки дар он воқеаҳои муҳиму барҷаста тасвир шуда, сюжети муайян дорад. Тасвир ва нақлу ҳикояти мукаммалу муфассали ҳодисаю воқеаҳо, саргузашту корномаҳои қаҳрамонон дар достон мавқei марказӣ дошта, ин воқеаю саргузаштҳо бо як вусъати пурдомана ва сюжети муттасил инкишофёбанда тасвир ва нигошта шудаанд, ки сабаби оғарида шудани образҳои мукаммали бадеӣ мегарданд. Ҳар як достон сюжети мукаммалу муфассал ва васеъу пайвастаро талаб мекунад. Аксари достонҳои давраи классикий дар шаклу қолаб ва қофиябандии маснавӣ эҷод шудаанд ва чунин тарзи қофиябандӣ доранд: АА, ББ, ВВ, ГГ ва ғайра. Азбаски достонҳои адабиёти классикий маъмулан дар қолаби маснавӣ эҷод мешуданд, истилоҳи маснавиро ҳамчун муродифи достон низ истифода мекарданд. Дар достон як сюжети мукаммал баён мегардад, ки дигар амалиётҳо ва воқеаҳо марбут ба ҳамон сюжет ифода мегарданд, вале дар маснавӣ якчанд сюжет истифода шуда, ҳодисаву воқеаҳои гуногун баён мегарданд, яъне маснавиҳо сюжети ягона надоранд. «Ҷусуф ва Зулайҳо», ки дар қолаби маснавӣ эҷод шудааст, дар осори илмӣ, тазкираҳо ва сарчашмаҳои адабӣ ба унвони маснавӣ ёд мешавад, вале аз нигоҳи сохтор ба гурӯҳи достонҳо мансуб аст, чунки сюжети ягона дорад ва асарҳои дигари Мавлоно Ҷомӣ, аз қабили «Тухфат-ул-Аҳрор», «Субҳат-ул-аброр» ба қатори маснавиҳои ӯ мансубанд, чунки сюжети ягона надоранд ва ҷандин сюжетҳо дар ин маснавиҳо истифода шудаанд.

Донишманди тоҷик Юсуф Акбаров дар мақолаи худ, ки дар китоби «Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик» ҷоп шудааст, дар бораи достон чунин таъкид кардааст: «Дар тӯли қарнҳои зиёд дар шаклу мазмуни достон тағйироти зиёди сифатие рӯй дода, доираи мавзӯъҳои он фароҳ, мукаммалу

рангин ва муъказ, ҳудуду андоза ва мағхуми жанри он аниқтару саҳехтар шуд. Дар натиҷа достонҳои ишқии романтиқӣ, лирикии эпикӣ, ахлоқию фалсафӣ, мочароҷӯёна ва гайра ба вучуд омаданд» [41, с. 420]. Дар адабиёти форсии тоҷикӣ нахустин достонҳои ишқии романтиқӣ, ки то замони мо расидаанд, «Вис ва Ромин»-и Фахриддини Гургонӣ, «Варқа ва Гулшоҳ» -и Айюқӣ буда, ин навъи достон дар эҷодиёти Низомии Ганҷавӣ, дар мисоли «Хусрав ва Ширин» ва «Лайлӣ ва Мачнун» инкишоф ёфтааст. Баъдан, шоирони дигар эҷоди достонҳои ишқии романтиқиро давом дода, ба инкишофи минбаъдаи ин навъи достонҳо нақши муассире гузаштаанд. Дар достонҳои ишқии романтиқӣ асоси сюжетро мочаро ва қиссаи ишқи ду дилдода, дар мисоли Хусраву Ширин, Лайливу Мачнун, Юсуфу Зулайҳо ва дигарон ташкил медиҳанд. Дар достонҳои ишқии романтиқӣ диалог (муколама) мавқеи асосӣ дорад.

Аз баррасии достонҳо метавон чунин навъҳои онҳоро номбар кард:

- 1.Достонҳои ишқӣ (лирикӣ), 2.Ишқии романтиқӣ, 3.Лирикии эпикӣ,
- 4.Қаҳрамонӣ, 5.Ахлоқӣ, 6.Фалсафӣ, 7.Ирфонӣ, 8.Таъриҳӣ, 9.Динӣ,
- 10.Романтиқӣ, 11.Мочароҷӯёна, 12.Достонҳои асотириӣ, 13.Достонҳои омиёна ва г. Дар асри XV аз ҳама бештар дар адабиёти форсии тоҷикӣ достонҳои ишқии романтиқӣ, ахлоқӣ, фалсафӣ, ирфонӣ, таъриҳӣ, динӣ ва романтиқӣ эҷод шудаанд, ки намунаҳои онҳо то рӯзгори мо расидаанд.

Ба намунаи достонҳои ишқии романтиқӣ достонҳои «Лайлӣ ва Мачнун», «Юсуф ва Зулайҳо»-и Мавлоно Ҷомӣ, «Юсуф ва Зулайҳо»-и Масъуди Қумӣ, «Лайлӣ ва Мачнун»-и Мактабии Шерозӣ, «Бехрӯзу Баҳром»-и Котибӣ, «Зайду Зайнаб»-и Хизршоҳ, «Билқис ва Сулаймон»-и Низоми Муаммой, «Лайлӣ ва Мачнун» ва «Хусрав ва Ширин»-и Ашраф, «Лайлӣ ва Мачнун»-и Доии Шерозӣ, «Лайлӣ ва Мачнун»-и Мисолии Кошонӣ, «Вомик ва Узро»-и Қатилӣ, «Хусрав ва Ширин»-и Баёнӣ ва даҳҳо достонҳои дигарро метавон ном бурд. Ба гурӯҳи достонҳои динӣ «Анис-ул-орифин»-и Қосимулланвор, «Сияр-ун-набӣ»-и Ҷавҳарии Самарқандӣ, «Валинома»-и Ҳофизи Ҳароботӣ, «Қиссаи Иброҳими Адҳам»-и Исмати Бухорӣ, «Ховарнома» -и Ибни Ҳисом, «Вилоятнома» -и Салимӣ, «Ал-

Мисбоҳ» -и Рашиди Исфароинӣ, «Ганчи равон» ва «Ишқнома» -и Доии Шерозӣ, «Кашф-ул-арвоҳ» ва «Мисбоҳ-ул-арвоҳ» -и Ҷамолии Ардистонӣ ва дигарон мансубанд. Достонҳои мунозиравиро шоирон Орифӣ бо номҳои «Гӯй ва Чавгон», Толиби Ҷоҷармӣ низ бо номи «Гӯй ва Чавгон», Хизршоҳ «Хаёлу Висол», Алии Оҳӣ «Шамъу Парвона» ва «Булбулу Гул», Рӯҳии Ёзарӣ «Разму Базм», Аминуддини Назлободӣ «Ақлу Ишқ» ва «Фатҳу Футух», Масъуди Қумӣ «Шамсу Қамар», «Тегу Қалам» ва дигарон эҷод кардаанд, ки дар мунозираҳо ин қаҳрамонҳои номбаршуда аз номи инсонҳо баромад мекунанд ва фаъолият нишон медиҳанд. Намунаи чунин достонҳои ирфониро бо номҳои «Силсилат-уз-заҳаб», «Саломон ва Абсол», «Субҳат-ул-аброр» ва «Тухфат-ул-Аҳрор» -и Ҷомӣ, «Маснавӣ-ал-хафӣ»-и Гулшанӣ, «Ҷоми Ҷам» -и Авҳадии Марғай, «Зарра ва Ҳуршед» -и Зулолии Ҳонсорӣ, «Гулшани аброр» -и Котибӣ, «Минҳоҷ-ул-аброр» -и Ашраф ва дигарон дар ин давра навиштаанд. Ва намунаи достонҳои таърихӣ-қаҳрамоние, ки дар ин давра навишта шудаанд, аз қарори зайланд: «Баҳманныма» -и Озарӣ оид ба салотини баҳмании Ҳинд, «Шоҳруҳнома» -и Мирзо Қосими Гунободӣ, «Дар таърихи футуҳоти Султон Абусайд» -и Абдусамад, «Дар таърихи салтанати Ҳусайнӣ Бойқаро» -и Масъуди Қумӣ, «Темурнома» -и Хотифӣ, «Ҳунқарнома» -и Миралӣ Муаллои Тӯсӣ, ки таърихи манзуми Султон Муҳаммади Фотех аст, «Ғазономаи Рум»-и Кошифӣ, ки низ вақоеъномаи манзуми лашкаркашиҳои ин султони Осиёи Сагир аст, «Фатҳнома» -и Шодӣ, «Салимнома» -и Адой, ки ба ҷангу набардҳои Султон Салим баҳшида шудааст, «Саодатнома» -и Низоми Муаммои Астарободӣ роҷеъ ба зиндагӣ ва ҳарбу зарбҳои Пайғамбари ислом Муҳаммад баҳшида шуда, «Шаҳодатнома» -и Ибни Ҳумоми Шерозӣ дар нақли воқеаҳои Карбало ҳикоят мекунад. Донишманди тоҷик Аълоҳон Афсаҳзод бо таассуф аз он ки ягон шоир дар ин давра мазмuni достонҳои «Шоҳнома» -и Фирдавсиро ба тасвир нагирифтааст, сухан кардааст: «Мазмuni қиссаҳои «Шоҳнома» -ро касе аз нав ба риштаи назм намекашад. Шоирони муқаллид танҳо вазни «Шоҳнома» -ро гирифта, ба оҳангӣ ҳамосавӣ ва қаҳрамонии он тақлид мекунанд. Достонҳои Ҳусрав,

Баҳроми Гӯр ва Искандар, ки дар «Шоҳнома» низ мавҷуданд, дар пайравии Низомӣ суруда мешаванд» [46, с. 193].

Дар асри XV як равияи ба «Ҳамса» ва достонҳои алоҳидаи он ҷавоб навиштан ба ҳукми анъана даромада буд, ки ба ин гурӯҳ шоирон Ҳотифӣ, Суҳайлӣ, Мактабӣ, Мисолӣ, Мир Ҳоч, Осафӣ, Алоуддини Кирмонӣ, Ҳайдарии Туркигӯ, Имоди Лорӣ ва дигарон мансубанд, ки қӯшиш кардаанд, ба достонҳои «Ҳамса» ҷавоб гӯянд, вале то охир комёб нагардидаанд. Инчунин, дар достонсароии ин давра эҷоди достонҳои маснӯй низ ба ҳукми анъана даромад, ки достонҳои «Маҷмаъ-ул-баҳрайн» ва «Таҷнисот»-и Котибӣ, «Хусну Дил» -и Фаттоҳӣ Яҳёи Себак, «Сеҳри ҳалол» ва «Шамъу Парвона» -и Аҳлии Шерозӣ мансубанд.

Дар адабиёти асри XV анъанаҳои сабки ироқӣ идома доштанд. Дар усули ифода ва тарзи баёни шоирон, албатта, тағйиротҳо рух медоданд, ки бештари онҳо сабки инфириодии ҳар адиб ва муроҷиати онҳо ба сабки ҳурӯсонӣ, ки асли онро соддабаёнӣ ташкил медод, мебошад. Шоирон ва адибон эҷодиёти худро бештар ба мазмунсозӣ ва тасвири воқеӣ мутобиқ гардонидаанд, аз ин рӯ баъзе муҳаққиқон пайдоиши сабки ҳиндиро ба асри XV марбут медонанд ва эҷодиёти Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ва Фигонии Шерозиро аз марҳилаҳои ибтидоии сабки ҳиндӣ пиндоштаанд. Адабиётшиноси эронӣ Аҳмад Гулчини Маонӣ дар китоби «Мактаби вуқӯъ дар шеъри форсӣ» изҳор доштааст, ки: «адабиёти асри XV, хосса сабки адабии ин даврро «сабки воқеънигорӣ» номем» (баргирифта аз китоби Абдулмансуни Насриддин) [111, с. 596]. Воқеан, бунёди гуфтаҳои Гулчини Маониро ба майдони адабиёт ва эҷод омадани гурӯҳи зиёди шоирони ҳунарманд ва дар осори онҳо тасвир ёфтани зиндагии табақаҳои поёнӣ ва миёнаҳоли шаҳр, аз ҷумлаи қосибон ва ҳунармандон ташкил додааст. Ва андешаҳои Аҳмад Гулчини Маониро Абдулмансуни Насриддин чунин ҷонибдорӣ кардааст, ки ба андешаи ӯ мо ҳамфиррем: «азбаски дар ин давр баробари адабиёти дарборӣ адабиёти аҳли ҳунар ривоҷи зиёд пайдо кард, амри табиист, ки таваҷҷӯҳ ба баёни воқеияти зиндагӣ зиёд гардид ва ин омил ба сабку услуби давр низ таъсир расонд» [111, с. 596].

Барои шоирони асри XV суннати достонсароии шоирони гузашта, аз чумла Фирдавсию Низомӣ, Саноиву Аттор, Саъдиву Ҷалолиддини Балхӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ ва дигарон ҳамчун намунаи ибрат ва мактаби маҳорат хизмат кардааст. Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ ва Алишери Навоӣ дар таърихи адабиёти ӯзбеки асри XV бузургтарин маснависароён шинохта ва эътироф гардидаанд. Дар ин бора Аълоҳон Афсаҳзод таъкиди ҷолибе кардааст: «Достонҳои «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ ва «Ҳамса»-и Алишери Навоӣ аз обидаҳои машҳури адабиёти ҷаҳон ба шумор рафта, бо гояҳои баланд, мазмунҳои амиқ ва санъати олии худ то имрӯз хонандагони гуногунмиллати рӯи ҷаҳонро ба ваҷд меоранд. Дар паҳлуи ин ду марди бузург Хотифӣ, Суҳайлӣ, Осафӣ, Биноӣ, Баёнӣ, Масъуди Қумӣ саф ороста, дар атроғу акноғи қаламрави адабиёти форсу тоҷик Мактабӣ, Фасехи Рӯй, Мисолӣ, Ҷамолӣ, Мир Ҳоч, Қатилӣ ва бисёр дигарон маснавӣ месуруданд» [46, с. 191].

## 1.2. Мавқеи маснавиҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ дар ин давра

Ривоҷу равнақи адабиёти асри XV-и форсии тоҷикӣ бо номи пуршараф ва осори безаволи Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ саҳт марбут аст, чунки ин шоири бузург ва донишманди бисёрған тавассути оғаридаҳои ҷовидонияш ва афкори баланди илмияш тавонистааст, ки адабиёти бадеӣ ва улуми филологияи замони худашро ба маҷрои дуруст ҳидоят кунад ва аз таъсири ғояҳои тундгаро ва номатлуби замон ҳимоят намояд. Дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ кам шоирон ва донишмандеро метавон ёфт, ки чунин сермаҳсул буда, дар ҷанд фан дастовардҳои ҷолиби илмӣ таълиф карда бошанд. Ҷомишиноси маъруфи олам, донишманди тоҷик Аълоҳон Афсаҳзод, ки тамоми умри бобракати худро сарфи ҷустуҷӯ, таҳқиқ, пажӯҳиш, таҳия ва нашри осори оммавӣ, илмӣ ва илмӣ-интиқодии Абдурраҳмони Ҷомӣ кардааст ва дар ин ҷода муваффақ шудааст, оид ба шуҳрат ва мақоми Ҷомӣ чунин гуфтааст: «Абдурраҳмони Ҷомӣ (1414-1492) дар осмони паҳновари илму адаби форс-тоҷик аз ситораҳои дурахшонтарин буда, бо андешаҳои олӣ, неруи ҳаллоқонаи сухан, дониши домандор ва ҷомеияти фавқулодда дар фарҳангу адабиёт дар силсилаи суханварони бузург ва донишмандони сутург – Рӯдакӣ, Фирдавсӣ, Берунӣ, Абуалӣ ибни Сино, Носири Ҳусрав, Абдуллоҳи Ансорӣ, Низомулмулк, Ҳоқонӣ, Низомӣ, Аттор, Саноӣ, Саъдӣ, Ҷалолиддини Румӣ, Ҳофиз, Убайди Зоконӣ, Камоли Ҳучандӣ, Мирхонд ва дигарон ба ҷунон мақоми арҷманде сазовор аст, ки ӯро дар Шарқу Ғарб баъзеҳо хотиматушшуаро, ҷамъе дар назм баъди Фирдавсию Ашвариу Саъдӣ пайғамбари ҷаҳорум ва гурӯҳе ҷамъбастқунандай тамоми муваффақиятҳои даврони классикии адабиёти форсу тоҷик (асрҳои 1X-XV) медонанд ва эҷодиёти ӯро барҳақ тирамоҳи заррини пурҳосили ин адабиёти гаронқадри оламшумул мешуморанд» [49, с. 3]. Ин ки донишмандони Шарқу Ғарб Ҷомиро «хотиматушшуаро» гуфта бошанд, ин як эътирофи маҳзи эшон аст, чунки Ҷомӣ бо осори бузурги худ ҳамаи дастовардҳои шоирони пешгузаштаро ҷамъбаст кардааст ва дар замони ӯ

ҳамаи анвои адабӣ ба шакли комили худ расида буданд ва дар ин замина намунаҳои хеле зиёд оғарида шудаанд. Шояд ин андеша аз он ҷо сар задааст, ки дар асри XV1 адабиёти классикии форсии тоҷикӣ ба ду ҳавза – Эрон ва Ҳурисону Мовароуннаҳр бо ҳукumatҳои гуногун ҷудо шудаву муҳаққиқони гарбӣ ва эронӣ ба осори адабии шоирони мо дастрасӣ надоштанд, вале ба ҳар сурат, Ҷомӣ аз муваффақтарин шоир, адаб, донишманди улуми адабӣ ва динӣ дар ин давра шинохта ва эътирофшудааст.

Дар таърихи фарҳанги асри XV ҳалқи тоҷик Мавлавии Ҷомӣ, пеш аз ҳама ҳамчун яке аз муваффақтарин ва забардасттарин адабон ва шоири соҳибмактабу наввар эътироф гардидааст. Аз 46 адад осори боқимондаи Абдурраҳмони Ҷомӣ девонҳои «Фотиҳат-уш-шубоб», «Воситат-ул-иқд», «Хотимат-ул-ҳаёт», «Ҳафт авранг» ва «Баҳористон» аз ҷумлаи асарҳои бадеии Ҷомӣ мебошанд, ки дар адабиёти форсии тоҷикӣ ҷойгоҳ ва мақоми арзанда доранд. Боқимондаи асарҳои ў рисолаҳои илмӣ, шарҳо ва асарҳои динӣ мебошанд. Абдурраҳмони Ҷомӣ фаъолияти адабии худро аз эҷоди ашъори лирикӣ сар карда, тадриҷан дар синни камолот, солҳои 1472-1486, ки 58-72 сола буд, асарҳои калонҳаҷми худро эҷод кардааст. Ин асарҳои калонҳаҷми ў аз достонҳои «Ҳафт авранг» иборат аст. Маънои «Ҳафт авранг» дар забони тоҷикӣ «ҳафт таҳт» ва «галаситораи Ҳафт додарон» аст, ки унвони рамзист ва «ба василаи ин ҳафт маснавӣ Ҷомӣ сухани мавзунро ба ҳафт таҳт нишонд ва дар осмони адабиёти мо онҳо чун Ҳафт додарон бо дураҳши хос нур мепошанд.

Дар асри XV достонҳои Ҷомӣ қуллаи баландтарини маснависарои ин даврро ташкил медиҳанд, ки бо мазмуну мундариҷа ва сабки нигориши худ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ мақоми хос доранд. «Ҳафт авранг» аз муътабартарин осори бадеии Ҷомӣ мебошад, ки ҷавоби арзандаву сазовор ба шоҳасарҳои Ҳаким Низомӣ ва Амир Ҳусрав мебошад. Ба «Ҳамса» -ҳои ин ду шоири бузург ва мубтакир ҷавоб гуфтан кори сахӯлу осон набуд, вале Мавлоно Ҷомӣ бо қудрати ҳаллоқонаи сухани хеш тавонист, ки ба ин ду устоди забардаст ба мусобиқаи эҷодӣ ворид

шавад ва достонҳои онҳоро бо камоли завқ ва ҳунари баланди шоирӣ ҷавоб гӯяд ва дар эҷоди «Ҳамса» хеле пеш равад ва навовариҳо кунад. Ҷомӣ миқдори достонҳо ва маснавиҳоро ба ҳафт адад расонид ва «Ҳафт авранг» номид. «Ҳафт авранг» аз се маснавӣ ва ҷаҳор достон фароҳам омадааст, ки тартиби онҳо чунин аст: 1. «Силсилат-уз-заҳаб», 2. «Саломон ва Абсол», 3. «Тухфат-ул-Аҳрор», 4. «Субҳат-ул-аброр», 5. «Юсуф ва Зулайҳо», 6. «Лайлӣ ва Мачнун», 7. «Хирадномаи Искандарӣ».

Мавлоно Ҷомӣ баъд аз андухтани таҷрибаи зиёд дар шеъру шоирӣ ва хуб омӯхтани таҷрибаи эҷодии шоирони бузург Низомии Ганҷавӣ ва Амир Ҳусрави Дехлавӣ даст ба таълифи маснавиҳои ҳафтгонаи «Ҳафт авранг» задааст, ки «гардиши куллӣ ва қадами ҷиддӣ дар маснависарои форсии тоҷикӣ буд. Мавлоно Ҷомӣ маснависароиро бо «Силсилат-уз-заҳаб» (1468-1472) шуруъ намуда, баъд «Саломон ва Абсол» ва «Ҳамса»-и худро то соли 1484 пурра ба анҷом расонида, сипас солҳои 1485-1486 дафтари дувуму савуми маснавиҳои «Ҳафт авранг»-ро ба поён расонидааст. «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ як марҳилаи хосе дар маснависароӣ дар адабиёти форсии тоҷикӣ гардид, ки собиқа надошт ва Ҷомӣ дар баробари идомаи суннати шоирони мубтакири гузашта – Низомӣ ва Амир Ҳусрав дар достонсароӣ даст ба ибтикоре задааст, ки қисме аз онҳо собиқа надоштааст. Он ибтикороте, ки «Мавлоно Ҷомӣ дар достонсароӣ кардааст, бидуни шак метавонад бо қӯшиши Ҳаким Низомӣ, ки дар асри X11 анҷом дода буд, баробар ҳисобида шавад ва эътироф карда шавад» [119, с. 293], чунки он мақому хидмате, ки Низомӣ кардааст, Ҷомӣ низ сарбаландона адо намудааст, албатта бо навғӯиву навҷӯӣ ва сабку ҳунари шоирӣ худ. Доир ба ҳамин масъала донишманди эронӣ Ғуломҳусайнӣ Бегдилӣ чунин навиштааст: «Бад-ин тарик, агар Низомӣ мубтакир ва оғаринандай «Ҳамса» ё «Панҷ ганҷ»-и нахустин мебошад, Ҷомӣ низ мубтакир ва эҷодкунандай нахустин «Сабъа» ё «Ҳафт авранг» аст» [62, с. 596-597]. Бо эҷоди «Ҳафт авранг» Мавлоно Ҷомӣ назирасароиро, ки дар асри XV ба таклиду такрор мувоҷех гардида буд, аз ин амали носавоб берун овард. Ҷомӣ дар шаклу мазмуни достонҳо «такмилоту тағйироте ворид кардааст, ки ба танҳоӣ достонҳои

«Ҳафт авранг»-и ў марҳилаи хоси достонсароиро дар аспи XV ташкил мекунанд» [119, с. 294].

«Силсилат-уз-заҳаб» (занцирҳои тиллой) маснавии аввалини «Ҳафт авранг» мебошад, ки соли 1472 дар пайравӣ аз маснавиҳои ирфонии «Ҳадиқат-ул-ҳақиқат» -и Саноии Фазнавӣ, «Ҳафт пайкар» -и Низомии Ганҷавӣ ва «Ҷоми Ҷам» -и Авҳадии Марғай дар вазни хафиши мусаддаси маҳбуни аслам, ки аз руқиҳои фоилотун, мафоилун, фаълун иборат аст, навишта шуда, ба Султон Ҳусайнӣ Бойқаро бахшида шудааст. «Силсилат-уз-заҳаб» аз се дафтари фароҳам омадааст, ки баҳри таҳқики маҳорати эҷодиву адабии Ҷомӣ дар маснависароӣ аз аҳамияти вижай ҳунарӣ бархурдор аст. Таҷрибаи муҳим ва арзишманди эҷоди достонро Мавлоно Ҷомӣ маҳз бо дафтари нахустини «Силсилат-уз-заҳаб» шурӯъ намуда, баъд «Саломон ва Абсол» ва «Ҳамса»-ро то соли 1484 ба анҷом бахшида, дар охир дафтарҳои дувум ва сеюми онро солҳои 1485-1486 ба охир расонидаст. Маснавии «Силсилат-уз-заҳаб» (занцирҳои тиллой) дар таҳқики ҷаҳонбинӣ ва коргоҳи эҷодии Ҷомӣ аҳаммияти баланди илмӣ ва амалӣ дорад, чунки шоир тадриҷан дар синни камолот бо аз худ кардани таҷриба ва маҳорати баланди достонсароӣ ин маснавиро эҷод кардааст.

Дафтари якум аз ситоиши Ҳудованд, муноҷот, наъти Пайғамбар ва мадҳи подшоҳ сар мешавад ва дар зимни онҳо шоир аз ҳикоёту тамсилот кор мегирад, ки қаблан ин амал дар маснавиҳои ирфонӣ истифода мегардид. Дафтари якуми «Силсилат-уз-заҳаб» аз 3730 байт иборат аст. Дар маснавӣ фасле, ки Мавлоно Ҷомӣ ба Ҳусайнӣ Бойқаро бахшидааст, аз боби шучоату саховат, адлу инсоғ ва илму ҳилм сухан ронда, шоҳи замонро ба раиятпарварӣ ва амалҳои хайр даъват мекунад. Мазмuni гоявии маснавӣ аз «баҳси масъалаҳои динӣ, ирфон ва ахлоқӣ иборат аст, ки ояту ҳадис, гуфтори бузургони ирфон ва шайхони тариқатро, аз ҷумла Баҳоуддини Нақшбанд, Ҳоча Аҳрори Вали ва Саъдуддини Кошғариро шарҳ медиҳад» [119, с. 296]. Фасли маҳсусе бо номи «Эътиқоднома» дар поёни дафтари аввали «Силсилат-уз-заҳаб» омадааст, ки заруртарин ақидаҳои исломиро бар пояи эътиқодоти мазҳаби аҳли суннат ва ҷамоат

фаро гирифтааст, ки ин фасл бо хоҳиши яке аз фарзандони Хоча Ахори Валий ба қалам омадааст:

Номае буд бас азимушшон,  
Курратулъайни Хоча мурсали он.  
Ҳосили нома он ки мебояд,  
Чанд байте равон ба назм ояд.  
Дар баёни ақоиди ислом,  
Коғӣ андар баёни ону тамом.  
Он ақоид, ки забташ осон аст,  
Қ-андар он хосу ом яксон аст.  
Ҳар кӣ ҳаст аҳли суннату диндор,  
Бошад ӯро зи ҳифзи он ночор [27, с. 234].

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар ин дафтар ҳамчунин аз масъалаи камолу нуқси одамӣ, адлу дод, камозорӣ ва хизмат ба ҳалқ сухан ронда, тамау тақлид, авомфиребию риёи сӯфиён, дурӯғу зулми подшоҳону амалдоронро мазаммат мекунад ва дар ҳама маврид ҳикояву латифаҳои ширини ҳалқиро чун бурҳон ба назм мекашад, ки арзиши бузурги тарбиявии худро ҳанӯз ҳам нигоҳ дошта меоянд.

Соли 1485 дафтари дувуми «Силсилат-уз-захаб» дар ҳаҷми 1595 байт бо услуби дафтари аввал иншо гардида, аз нигоҳи ҳаҷм махдудтар буда, дар он шоир асосан дар мавзуи ишқи ирфонӣ сухан карда, фасли аввали онро аз баёни сифати ишқ шуруъ кардааст, ки «фасона» ва «тарона»-и ишқ хеле ҷозиб аст, ки аз нӯги қалам бо лаҳни ширин метаровад ва ишқ калиди махзани чуду сахову қарам аст ва ҳар чи ҳаст аз ишқ аст:

Бишнав, эй гӯш, бар фасонаи ишқ,  
Аз сарири қалам таронаи ишқ.  
Қалам инак чу ноб ба лаҳни сарир,  
Қиссаи ишқ мекунад таҳрир.  
Ишқ мифтоҳи махзани чуд аст,  
Ҳар чӣ бинӣ, ба ишқ мавҷуд аст [27, с. 234].

Дар ин дафтар Мавлоно Ҷомӣ роҷеъ ба ишқи ҳақиқӣ ва ишқи маҷозӣ, яъне ишқи рӯҳонӣ ва ишқи заминӣ, табакабандии муҳаббат ба «муҳаббати зотӣ, сифотӣ, феълӣ ва осорӣ, дараҷаҳои ишқ ва амсоли инҳо ақида ронда, барои тақвияти фикри худ ҳикоёти тамсилӣ ва аз саргузаштҳои бузургони сӯфия, ба мисли Боязиди Бастомӣ, Зуннуни Мисрӣ, Ибни Арабӣ, Шамси Табрезӣ, Авҳадуддини Кирмонӣ» [119, с. 298] ва дигарон нақлҳо овардааст.

Дафтари сеюми маснавии «Силсилат-уз-заҳаб» соли 1486 навишта шуда, аз 1068 байт фароҳам омада, ба подшоҳи Рум Султон Боязиди II бахшида шудааст ва мувоғиқи нишондоди муаррихи асри XVI Шарафхони Бидлисӣ бо унвони «Дафтари адл» машҳур аст. Ин дафтар ба масъалаҳои адлу дод, мулқдорӣ, фазилатҳои шоҳон, ба мисли чуду қарам, раиятпарварӣ, саховат, фурӯ нишондани ҳашму газаб, раҳму шафқат, дуруст идора кардани давлат, ҳамаро баробар дидан ва ғайра бахшида шудааст. Ҷомӣ дар ин дафтари «Силсилат-уз-заҳаб» дар ҳама маврид аз саргузашти подшоҳони пешин чун Нушервон, Ҳурмузи Кисро, Маҳмуди Фазнавӣ, Султон Санҷар, Фозонхони Муғул, Яъқуббеки Туркман ва дигарон нақлу ривоятҳои ҳалқӣ меорад ва тадриҷан консепсияи подшоҳи одилро баён мекунад, ки давлатро бояд аз рӯи илмутадбиру адлу донишидора кунад:

Адли эшон кунад ба донишу дод,  
Хонаи мулкро қавӣ бунёд [27, с. 342].

«Силсилат-уз-заҳаб» бузургтарин ва ҷомеътарин асари таркиби «Ҳафт авранг» буда, аз дигар осори Мавлоно Ҷомӣ аз нигоҳи соҳтор фарқ дорад. Навоварӣ ва ибтикороти шоир дар он нукта зоҳир мегардад, ки ҳар дафтар мисли асари алоҳида ба мавзуи мушахҳас бахшида шуда, метавон онҳоро чунин номгузорӣ кард: 1. Эътиқоднома, 2. Ишқнома, 3. Дафтари адл ё Маъдалатнома. Дар маҷмуъ ҳар се дафтари «Силсилат-уз-заҳаб» 6200 байтро фаро мегирад.

«Саломон ва Абсол» дувумин достони «Ҳафт авранг» буда, соли 1480 дар баҳри рамали мусаддаси маҳзуф, ки аз руқиҳои фоилотун, фоилотун,

фоилун иборат аст, дар ҳачми 1110 байт эчод шуда, ба Султон Яъкуби Туркман бахшида шудааст. Қиссаи «Саломон ва Абсол», бо вучуди он ки ба тарзи сўфиёна хотима меёбад, аз қиссаҳои шурангези ишқӣ буда, дар он Ҷомӣ масъалаҳои зиёди фалсафа ва ирфонро ба тариқи рамз баён карда, афкори инсондӯстона ва ҳакимонае иброз дошта, ҳикоёти тамсилӣ ва латифаҳои бисёр овардааст. «Саломон ва Абсол» аз ситоиши руҳи Илоҳӣ, ки ишқи ошиқон ва ҳусни хубон аз файзу баракати вай мебошад, оғоз ёфтааст:

Эй ба ёдат тоза ҷони ошиқон,  
З-оби лутфат тар забони ошиқон.  
Аз ту бар олам фитодасояе,  
Хубрӯёнро шуда сармояе [28, с. 189].

«Саломон ва Абсол» дар назари аввал асари ишқӣ ба назар мерасад ва дар он мочарои ишқи Саломон, ки шоҳзода аст, бо Абсол, ки дояи ўст, баён гардидааст. Дар достон инчунин, образи подшоҳ ва ҳаким ҳамчун шахсони воқеӣ тасвир шудаанд. Аз таълифи достони «Саломон ва Абсол» мақсади Ҷомӣ баёни андешаҳои фалсафию ирфонист. Дар достон симои подшоҳ ба маънои руҳи Илоҳӣ ва ҳаким барои ифодаи ақли кулл истифода шудаанд ва Саломон ҳамчун оваридаи маънавӣ, Абсол ба маънои оваридаи ҷисмонӣ корбаст шудаанд. Донишманди тоҷик Абдулмансуни Насридин бар он назар аст, ки: «Рамз дар достон мавқеи муҳим дорад. Дар асар дар баробари ифодаи афкори ирфонӣ, Мавлоно Ҷомӣ силсилаи масоили иҷтимоиро низ баррасӣ намудааст, ки аз сиришти замонаи ў ва вазъи зиндагии мардуми давр бармеояд» [111, с. 614]. Дар адабиёти асри XV-и форсии тоҷикӣ ва қабл аз он ҳам ба риштаи назм кашидан ва ҳамчун достони алоҳида эчод кардани «Саломон ва Абсол» ба назар намерасад ва ин як ибтикор ва навовариҳои Ҷомӣ аст, ки мазмуни чунин як қиссаи арабиро, дар асоси ду шарҳи ин қисса, ки яке нигоштаи Имом Фаҳриддини Розӣ ва дувумӣ навиштаи Насируддини Тӯсӣ бар «Ишорот»-и Абуалӣ ибни Сино мебошад, ҳамчун сарчашма истифода кардааст.

«Тухфат-ул-Ахрор» аввалин маснавии «Хамса»-и Җомӣ ва сеюмин достони «Ҳафт авранг» мебошад, ки мисли «Махзан-ул-асрор»-и Низомии Ганҷавӣ ва «Матлаъ-ул-анвор»-и Амир Ҳусрави Дехлавӣ дар баҳри сареи мусаддаси матвии мақсур, ки арконаш ба муфтаилун, муфтаилун, фоилун баробар аст, соли 1481 навишта шуда, аз 1712 байт иборат аст. Аз номи маснавӣ маълум аст, ки ин асар ба пири Җомӣ Ҳоча Ахрори Валӣ бахшида шудааст:

Субҳи тараб«Матлаи анвор»-и ӯст,  
Ҷайби адаб«Махзани асрор»-и ӯст.  
«Тухфат-ул-Ахрор» лақаб додамаш,  
Тухфа ба Ахрор фиристодамаш [28, с. 287-288].

«Тухфат-ул-Ахрор» аз ҷиҳати мавзуъ маснавии ирфонӣ, фалсафӣ ва ахлоқӣ буда, аз ду дебочаи мансур, ҳамд, 4 муноҷот, 5 наът, маноқиби Баҳоуддини Нақшбанд, ситоиши Ҳоча Ахрор, фасле дар ситоиши сухан, фасли дигаре дар фазилати қаломи мавзун, фасле дар мазаммати онҳое, ки ин муъҷизаро хор мекунанд, баёни ҳақиқати дил, се сӯҳбат дар баёни «се дараҷаи дониш – илм-ул-яқин, айн-ул-яқин ва ҳақ-ул-яқин ва 20 мақола, ки бо 20 ҳикояту тамсилҳои ҳалқӣ мазмуни онҳо тақвият дода шудааст ва хотима иборат аст. «Тухфат-ул-Ахрор» ҷавоб ба «Махзан-ул-асрор»-и Низомии Ганҷавӣ ва «Матлаъ-ул-анвор»-и Амир Ҳусрави Дехлавӣ мебошад, ки монандиҳо ва фарқи зиёд дар байни ин асарҳо ба назар мерасад. Абдурраҳмони Җомӣ дар мақолаҳои бистгонаи «Тухфат-ул-Ахрор» аз оғариниши олам, оғариниши одам, сирати сӯфиён, сиришти олимон, мукотиба ба подшоҳон, ишорат ба ҳоли дабирону вазирон, пирӣ, ҷавонӣ, ҳусну ҷамол, ишқ ва амсоли ин сухан ронда, ӯ бар зидди ҷаҳолату нодонӣ, мардумфиребӣ, олимони беамал, сӯфиёни риёкор, зулму ҷавр, шоирони хомтамаъ қиём кардааст. Донишманди рус Е.Э.Бертелс ҳангоми таҳлил ва баррасии «Махзан-ул-асрор»-и Низомӣ ва «Тухфат-ул-Ахрор»-и Җомӣ ба чунин натиҷае расидааст, ки: «Агар аввали достони Җомӣ умқи фалсафаи Низомиро надошта бошад ҳам, вале нимаи дувуми он аз асари Низомӣ басе тезтар ва тундтар буда, лавҳаҳои бенизомиҳои ҷамъияти

феодалиро бо тамоми қабоҳаташ ошкор таҷассум менамояд» [64, с. 258], ки метавон ба ин андеша розӣ шуд.

«Субҳат-ул-аброр» дар таркиби «Ҳафт авранг» достони чаҳорум ва дар дохили «Ҳамса»-и Ҷомӣ достони дувум аст, ки дар баҳри рамали мусаддаси маҳбуни маҳзуф (аслам), дар ҳаҷми 2885 байт соли 1482 таълиф гардида, ба Султон Ҳусайнӣ Бойқаро баҳшида шудааст. Дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ то Ҷомӣ ва баъди ў касе дар ин мавзӯъ асар нанавиштааст ва метавон ин достони ўро навоварона номид, ки аз нигоҳи вазн, шевай баён, муҳтаво комилан асари нав аст. «Субҳат-ул-аброр» асари аҳлоқӣ, ирфонӣ ва таълимӣ-тарбиявӣ буда, аз як муқаддимаи қӯтоҳи мансури мусаҷҷаъ, ки дар он шоир изҳори шикасти нағс мекунад, бобҳои анъянавӣ, ки аз 40 иқд иборат аст (шоир унвони бобҳоро «иқд» номидааст) ва хотима тартиб ёфтааст. Аз назари шоир баёни матлабҳои амалии рӯзгори инсонӣ аз назари ў берун намондааст. Асарашро Ҷомӣ дар хутбае, ки ба насри мусаҷҷаъ навиштааст, чунин муаррифӣ кардааст: «Субҳоналлоҳ, ин чӣ гавҳарҳост, ки дар найсони эҳсон аз раشاҳоти саҳоби фазл дар садафи сидқ гирд омада ва ба дастёрии ғаввоси фикрат аз қаъри баҳри ҳикмат ба соҳили нутқ афтода, нотиқон ҳар якро ба мусқаби тааммул суфта ва ба алмоси тааммуқ ба ғаври он фурӯ рафта, он гоҳ ба риштаи муносибат ва алоқаи мулоимат бо яқдигар самти илтиём ва сурати интизом дода, алҳақ субҳае омадааст, ки агар мусаббиҳони маҷомеи қудс даст ба дасташ гардонанд, равост ва агар муқаддасони маҷолиси унс ба ангушташ фароҳам намоянд, ба он сазост...» [26, дастхат, варақи 2б-За], ки дар воқеъ ин як муаррифиномаи ҷолиб аст. Ҳар иқд аз баҳши назариявӣ, тамсиле, ки маънои ҳамон иқдро аёни нишон медиҳад ва муноҷот иборат буда, дар ҳусуси қаломи мавзун, ҳолату мақомоти рӯҳонии сӯфӣ ва сайри сулук (аз қабили қашфи ҳақиқати дил, ҳақиқати вуҷуд, шарҳи тасаввуф, ироди, тавба, зуҳд, сабр, шуқр, тавакқал, ризо, ихлос, самоъ) фазилатҳои нағсонӣ (муҳаббат, шавқ, гайрат, ҳаё, ҷавонмардӣ, сидқ, ҷуд, қаноат, ҳилм ва ғайра), даъвати салотин ба адлу дод, даъвати аркони давлат ба некукорӣ, панд ба фарзанд ва насиҳат ба нағси худ баҳс мекунад.

«Юсуф ва Зулайх» достони сеюми «Хамса» ва панчуми «Хафт авранг»-и Җомӣ мебошад, ки 1483 дар ҳаҷми 4000 байт, дар вазни ҳазачи мусаддаси маҳзуф (мақсур) навишта шуда, он ба Султон Ҳусайнӣ Бойқаро бахшида шудааст. Сюжети достон дар асоси сураи 12-и Қуръони карим, сураи «Юсуф» танзим гардидааст. Ҳамаи шоироне, ки дар адабиёти форсии тоҷикӣ ин сюжетро ба тасвир гирифтаанд, Зулайхоро аз мулки Мағриб, духтари шоҳе бо номи Малик Таймус гуфтаанд. Алиакбари Деххудо ҳамин нуктаро чунин тавзех додааст: «Мавлиди Зулайхо Мағриб аст, номи аслии ў ба забони сурйёни Роъил буд. Исми Зулайхо, ки шухрат дорад, вазъкардаи араб аст» [169, с. 424]. Ҳамаи шоироне, ки сюжети ин қиссаро назм кардаанд, аз мазмуни дар Қуръони карим омада берун нарафтаанд. В.Элбоев дар бораи густариши достонҳои «Юсуф ва Зулайх» ва вежагиҳои онҳо чунин таъкид кардааст: «Дар адабиёти хаттии мо оид ба сюжети ин қиссаи шӯрангез достону асарҳои зиёди манзуму мансур нигошта шудаанд, ки аз ҷиҳати сюжет ягона бошанд ҳам, аз нигоҳи маҳорати шоирӣ, ҳунари баён, гуногунрангии нигориш, банду бости бадеӣ ва сабку услуг аз ҳамдигар фарқ доранд: дар як гурӯҳи достонҳо мавзуз ва масъалаҳои таъриҳӣ, дар гурӯҳи дигар мавзуи динӣ ва дар гурӯҳи севум ишқ мавриди тасвиру баррасӣ қарор гирифтаанд» [164, с. 43].

Абдурраҳмони Җомӣ ба таркиби «Хамса»-аш ба ҷои достони «Хусраву Ширин» сюжети «Юсуф ва Зулайх»-ро ҷой дода, дар соҳтори «Хамса» -ҳо тағиироти сифатӣ ворид кард, ки сабабҳо дошт, аввал ин ки ба гуфтаи Җомӣ «Кӯҳан шуд давлати Ширину Хусрав» ва «Ба ширини нишонам Хусрави нав», яъне сюжети «Хусраву Ширин» дар миёни мардум васеъ паҳн шудааст ва дар ин мавзуз асарҳои зиёд эҷод шудаанд, дувум ин ки бояд сухани нав ва тоза гуфт, ки писанди хонанда гардад. Аз ин хотир, Җомӣ бо беҳтарин ваҷҳ ва ҳунари баланди шоирӣ ин достонро, ки сарчашмаи файёзаш Қуръони карим аст, ва ба ифодаи ў «давлати Лайливу Мачнун ба охир расидааст», «каси дигар бояд мавриди гуфтугӯ бошад», «ба мисли тӯтӣ табъи шакархоро ба кор андохта, аз ҳусни Юсуфу ишқи Зулайхо, ки Ҳудованд беҳтарини қиссаҳо ҳондааст» асар эҷод кардааст:

Сар омад давлати Лайлию Мачнун,  
Касе дигар саромад созам акнун.  
Чу тұтқын табъро созам шакархо,  
Зи хусни Юсуфу ишқи Зулайхо.  
Худо аз қиссақо чун «аҳсан»-аш хонд,  
Ба аҳсан ваңғаз он хоҳам сухан ронд [29, с. 149-150].

Рочеъ ба он ки маҳз Қомй ба қои «Хусраву Шириң» ба әздоди «Юсуф ва Зулайхо» ҳиммат гуморидааст, муҳаққиқи тоцик Мұхриддин Низомов чунин гүфтаааст: «Азбаски қиссаи ишқи Хусраву Шириң ва Лайливу Мачнун аз дер боз бар сари забонҳо мечарханд ва аз нұғи хомаҳо рүйи дафтар метарованд, ба назари шоир ба күхнагай гароидаанд. Вале қиссаи Юсуф ва Зулайхо сарчашмаи мұльтамаде чун Қуръон дорад ва рөвии он Худовандаст, ки онро «аҳсан-ул-қасас», яъне беҳтарини қисса номидааст ва он қиссаи ҷовидонист» [119, с. 325]. Дар «Юсуф ва Зулайхо», ки масъалаҳои ишқ ва ирфон бо ҳам омехтагии мантиқи доранд, ҳусни Юсуф рамзи таҷаллии ҷамоли Худованда ва ишқи Зулайхо мушкилоти роҳи ишқро дар адабиёти ирфони мефаҳмонад. Рочеъ ба ҳамин масъала ва маҳз «Юсуф ва Зулайхо»-ро әздод кардани Қомй М.Низомов чунин мегүяд: «Дигар ин, ки достони мазкур зербинои мустаҳками дини ва жарфнои амиқи ирфони дорад. Достони «Хусрав ва Шириң», ки ин имтиёзро надошт, мавриди писанди Қомй қарор нагирифт ва шоир аз назми он ҳуддори кард» [119, с. 327]. Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Қомй моҳияти баланди ғоявай дорад, ки он дар тараннуми ишқи Илоҳи баён мегардад, ки Юсуф ҳамчун образи марказии достон барои расидан ба он аз баҳри тамоми хушиҳои зиндагай, аз ҷумла аз ишқи Зулайхо гузар карда, барои сидқу вафо ва ростмаҳзар будани ҳудро нигоҳ доштан күшиши зиёд мекунад.

«Лайлай ва Мачнун» дар таркиби «Ҳафт авранг» достони шашум ва дар дохили «Ҳамса» достони чаҳорум аст. Ин достон соли 1484 дар ҳаҷми 3860 байт дар муддати чаҳор моҳ дар вазни ҳазаҷи мусаддаси ахраби мақбузи маҳзуф, ки рукнхояш ба мағъулу мағоъилун фаъұлун баробар аст,

эчод гардидааст. Мундарицаи қиссаи Лайлӣ ва Мачнун, ки сюжети он аз муҳаббати пурмочарои ҷавонмарди араб-Қайс аз қабилаи бодиянишини Бани Омир ва Лайлӣ ном духтаре аз қабилаи дигари қӯчиёни араб ҳикоят мекунад, ба адабиёти араб мансуб аст ва бори аввал тавассути хомаи сеҳрбаёни Ҳаким Низомии Ганҷавӣ ба шакли як достони мукаммал эчод шудааст. Муқаддимаидостони «Лайлӣ ва Мачнун» аз ситоиши Ҳудованд, наъти Пайғамбар, сифати меъроҷ, тавсифи ишқ ва гайра иборат аст. Мочарои ишқи Лайлӣ ва Мачнун асоси сюжети достонро фаро гирифтааст. Лайлӣ ва Мачнун ҳамдигарро дӯст медоранд, vale падари Лайлӣ ва Мачнун ба ин ишқ ва муҳаббати ду дилдода монеъ мешаванд, ки оқибати ноҳуш меорад. Ин ду ошиқ дар роҳи ишқ ба монеаҳои зиёди сангин дучор мешаванд, vale онро босабру таҳаммул паси сар мекунанд. «Лайлӣ ва Мачнун»- и Ҷомӣ аз нигоҳи соҳтори воқеаҳо, ғояву мундариҷа ва мавриди корбаст қарор додани санъатҳои бадеъ ва сабку ифода аз достонҳои ҳамноми Ҳаким Низомии Ганҷавӣва Амир Ҳусрави Дехлавӣ бартариҳо дорад.

«Хирадномаи Искандарӣ» охирин достони «Ҳафт авранг» ва «Ҳамса»-и Ҷомӣ буда, соли 1485, дар ҳаҷми 2315 байт дар вазни мутақориби мусаммани мақсур, ки аз руқнҳои фаъулун, фаъулун, фаъул фароҳам омадааст, дар пайравӣ аз «Искандарнома»-и Низомӣ ва «Оинаи Искандарӣ» -и Амир Ҳусрави Дехлавӣ эчод шудааст. Баъд аз «Шоҳнома» - и Фирдавсӣ ва асарҳои Низомиву Амир Ҳусрави Дехлавӣ достони Ҷомӣ аз комилтарин асар дар ин мавзуъ аст, чунки дар достони Ҷомӣ ақлу заковат ва хиради инсон мавқеи асосиро ишғол мекунад. Номи достонро шоир дониста «Хирадномаи Искандарӣ» гузаштааст, то ки на аз лашкаркашиву қатлу ғорату тороҷ сухан гӯяд, балки тавассути дониши ҳакимони зиёди юнонӣ, ки номашон дар достон омадааст, ба Искандар панде дихад. Симои Искандар дар достон на ҳамчун шоҳи хунхору истилогар, балки чун шоҳи одил, хирадманд ва бомаърифат тасвир шудааст. Дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ ва афкори ҷамъиятии ҳалқи тоҷик достони «Хирадномаи Искандарӣ» ҷойгоҳ ва мақоми арзанда дорад,

чунки шоир ба воситай баёни рӯзгори Искандари хаёлӣ ва ормонӣ як қатор масъалаҳои фалсафӣ-омӯзишӣ ва ҳикмату ахлоқро баррасӣ карда, ин андешаҳояшро аз мавқеи башардӯстӣ ҳал кардааст.

Асри XV-и мелодӣ ва хусусан нимаи дувуми он дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ ҳамчун як марҳилаи рушди адабиёт, улуми адабӣ, таърихнигорӣ, тазкиранигорӣ, густариши шаҳрсозиву шаҳрдорӣ, ҳунармандӣ, мусиқӣ ва давраи нисбатан ороми зиндагии мардум ба ҳисоб меравад. Дар ин давраи таъриҳӣ маркази адабӣ шаҳри Ҳирот ва илмӣ шаҳри Самарқанд шинохта шудаанд, ки дар Ҳирот миқдори зиёди шоирон ва адібон ба корҳои эҷодӣ машғул буданд ва бино бар гувоҳии профессор Аълоҳон Афсаҳзод дар асри XV беш аз 900 шоиру нависанда ва адіб зиндагиву эҷод кардаанд: «Навоӣ дар «Мачолис-ун-нафоис» зикри 459 адібро овардаст, ки ин номгӯи Навоӣ пурра нест. Тазкираи мураттабкардаи мо, ки дар оҳири китоб ба сифати «Пайваст» оварда мешавад, беш аз 900 нафарро ташкил мекунад» [46, с. 92]. Аммо, ин тазкираи мураттабкардаи А.Афсаҳзод то ҳол чоп нашудааст ва аз он маълумоте дар даст надорем.

Дар таҳаввули адабиёти асри XV Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ нақши босазое дошта, ҳамчун шоири мутафаккир шинохта ва эътироф шудааст. Ӯ дар ривоҷу равнақи шоирӣ, густариши анвои адабӣ, пешрафти мактаби адабии Ҳирот ва тарбияи адібони ҳамзамонаш хизмати шоистае кардааст. Ҷомӣ ҳамчун суханвари бузург ва донишманди бисёрған имрӯзҳо ба сифати хотамушшуарои давраи классикии адабиёти форсии тоҷикӣ, ҷамъbastқунандай анъанаҳои пойдору устувори адабиёти то давраи ӯ ва хотамушшуарои сабки ироқӣ шинохта шудааст. «Ҳамса» -ро, ки суннати нав дар адабиёти форсии тоҷикӣ буд, ба «Ҳафт авранг» расонидан, дар доҳили «Ҳамса» достонҳои аз ҷиҳати вазну мундариҷа ва гоя тозаву нав дар мисоли («Силсилат-уз-заҳаб» ( занҷирҳои тиллӣ), «Юсуфу Зулайҳо», «Субҳат-ул-аброр» ва «Саломон ва Абсол» -ро ворид кардан аз навпардозиҳои Ҷомӣ аст. Бо эҷоди достонҳои «Ҳафт авранг» дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ марҳилаи нави достонсароӣ оғоз

мегардад, ки мубтакири он Мавлоно Ҷомӣ мебошад. Эҷодиёти Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳанӯз дар замони зиндагияш ба мактаби бузурги адабӣ табдил ёфта, шоирони зиёди муосири ӯ аз он баҳраманд гардидаанд.

### 1.3. Ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон

Эҷодиёти Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар имтиидоди беш аз 550 сол то кунун мавриди омӯзиш, пайравӣ ва истиқболи на танҳо форсизабонон, балки ҳамҷаворону хориҷиён қарор гирифтааст. Осори Ҷомӣ дар тӯли асрҳо тамоми мамолики мутараққиро тасхир сохта, дар қалбҳои мардуми олам макон гирифтааст. Нусхаҳои гуногуни осори Ҷомӣ дар нусҳаи асл ва тарҷума дар минтақаҳои гуногуни олам мавҷуд аст, ки хонандагон ва ташнагони илм аз онҳо баҳраманд мегарданд. Осори Ҷомӣ аз рӯзе, ки санъати чоп пайдо шудааст, дар қатори осори Саъдии Шерозӣ ва Ҳофизи Шерозӣ аз ҳама бештар нашр шудааст. Дар мамлакатҳои Шарқу Farb асарҳои зиёди Ҷомӣ тарҷумаву нашр шудаанд, аз ҷумла ба забонҳои ӯзбекӣ, озарӣ, молдаваниӣ, туркманиӣ, русӣ, чехӣ, арабӣ, паштунӣ, урду, ҳиндӣ, гурҷӣ, арманиӣ ва ғайра. Мардуми Аврупо бо осори Ҷомӣ беш аз 200 сол инҷониб шинос ҳастанд, ки бори аввал соли 1778 тарҷумай муҳтасари лотинии «Баҳористон» дар Вена ба анҷом расидааст. Инчунин, асарҳои гуногуни Мавлоно Ҷомӣ ба забонҳои фаронсавӣ, англисӣ, олмонӣ, чехӣ ва итолиёвӣ тарҷума шудаанд. Яъне, метавон гуфт, ки осори барҷастаи Мавлоно Ҷомӣ кайҳо оламро тасхир кардааст ва дар мамолики Farbu Шарқ ному осори ӯро мешиносанд ва ба забонҳои худ таҳқиқотҳо анҷом медиҳанд, ки ин падидаро Ҷомишиносӣ меноманд.

Ҷомишиносӣ дар илм аз замони зиндагии Мавлоно Ҷомӣ пайдо шуда, таълифи асарҳои алоҳида ё фаслҳои хос дар китобҳои таърихи марбут ба ҳамин давра, тазкираҳо ва адабиёти ирфонӣ оид ба рӯзгору осори ӯ ба қалами Мавлоно Пиршамс, Абдулғафури Лорӣ, Абдулвосеъ Низомии Боҳарзӣ, Алишери Навоӣ, Алии Сафӣ ва дигарон мансуб аст. Ҳамаи асарҳои ин муаллифон дар давраи дар ҳаёт будани Ҷомӣ навишта шудаанд, ки то рӯзгори мо расида, танҳо асари Мавлоно Пиршамс аз байн рафтааст. Дар бораи Ҷомӣ, дар давоми асрҳои 16-19 маълумотҳоро асосан дар тазкираҳо мебинем, ки ба шахсият ва эҷодиёти ӯ баҳои воқеӣ дода шудааст.

Чомишиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир ба як мактаби илмии қавие мубаддал гардидааст, ки дар саромади он устод Садриддин Айнӣ, қарор доштанд. Устод Садриддин Айнӣ дар бораи Ҷомӣ асари алоҳидае таълиф накарда бошанд ҳам, дар рисолаи «Алишери Навоӣ» роҷеъ ба мақоми Ҷомӣ дар тарбияи маънавии Алишери Навоӣ андешаҳои хеле судманд баён доштаанд, ки аз моҳияти баланди илмӣ бархурдоранд.

Минбаъд, дар заминаи Чомишиносӣ дар Тоҷикистон чанд насли муҳаққиқон ба камол расиданд, ки дар таҳқиқ, таҳия, нашри осори Ҷомӣ ва кутубу расоиле, ки дар боби зиндагӣ ва шахсияту фаъолияти эҷодии ӯ дар замонҳои муҳталиф нигошта шудаанд, дар таҳияву чоп кардан низ саҳми назаррасе гузоштаанд. Баъдан, донишмандони зерин дар марҳилаҳои солҳои 1960 то кунун роҷеъ ба рӯзгору осори Ҷомӣ таҳқиқоту пажӯҳишҳо анҷом додаанд, ба мисли: Б. Фафуров, А. Мирзоев, Х. Мирзозода, М. Раҳимӣ, И. С. Брагинский, Ш. Ҳусейнзода, Б. Сирус, М. Осимӣ, А. Афсаҳзод, Н. Маъсумӣ, А. Мухторов, Р. Ҳодизода, Р. Ҳошим, А. Зухуриддинов, С. Имронов, А. Нуров, М. Раҷабов, Ҳ. А. Тарбият, С. Амирқулов, В. Самад, М. Ашрафӣ, К. Айнӣ, З. Аҳрорӣ, А. Алимардонов, Ҷ. Додалишоев, З. Ҳасанова, М. Мамедова, А. Сатторов, М. Муллоаҳмадов, А. Насриддин, А. Низомов, А. Қурбонмамадов, Ҷ. Назриев, А. Муҳаммадиев, А. Раҳмонов, Ш. Нуриддинов, Т. Бойматова, Ш. Исроғилниё, В. Элбоев, М. Низомов, П. Ниёзов ва дигарон. Зарур ба таъкид аст, ки таҳқиқоту пажӯҳишҳои ин муҳаққиқон ба се ҷашни Ҷомӣ – 550- солагӣ (соли 1964), 575 - солагӣ (соли 1989) ва 600-солагӣ (соли 2014) баҳшида шудаанд, ки дар воқеъ дар густариши Чомишиносӣ қадами ҷиддие ба пеш маҳсуб мешавад.

Дар қатори ин донишмандон аз тарафи муаллимони донишгоҳҳо, кормандони нашрияҳо, тарҷумонҳо, омӯзгорони макотиби миёна ва дигарон дар солҳои ҷашнҳои Ҷомӣ силсилаи мақолаҳо ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, ӯзбекӣ ва дигар забонҳо нигошта шуда, дар нашрияҳои муҳталиф ба табъ расидаанд, ки аксари рӯйхати онҳо дар китоби

арзишманди «Абдурраҳмони Ҷомӣ. Феҳристи асарҳои дар бораи ў, ки дар СССР аз чоп баромадаанд (солҳои 1917-1988)» [160] оварда шудаанд. Ин ҷо нуктаеро бояд ёдовар шавем, ки маводи ин китоб феҳристи то солҳои 1990-ро дар бар мегирад ва дар давоми солҳои 1990 то арафаи таҷлили ҷашни 600-солагии Ҷомӣ (соли 2014) боз ҷандин асару мақолаҳои хуб нигошта шудаанд.

Дар соли 1965 маҷмуи мақолаҳои ҷашни 550 -солагии Ҷомӣ бо номи «Абдурраҳмони Ҷомӣ. Маҷмуи мақолаҳо. Замони зиндагӣ, ҳаёт ва эҷодиёт». -Душанбе: Ирфон, 1965. -226 с. ба ҷоп расидааст, ки 14 мақолаи илмиро дар соҳаҳои адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, таъриҳ, фалсафа ва фарҳангшиносии осори шоир дар бар гирифтааст. Инчунин, соли 1973 маҷмуаи материалҳои ҷашни 550-солагӣ бо номи «Абдурраҳмони Ҷомӣ. Материалҳои ҷашни 550-солагӣ». -Душанбе: Дониш, 1973. -235 с. аз ҷоп баромадааст, ки 21 мақолаи илмиро дар самтҳои адабиётшиносӣ, забоншиносӣ, фалсафа ва фарҳангшиносии осори Ҷомӣ фаро гирифтааст [159].

Ҷашнҳои бузургдошти Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ (1964, 1989, 2014) дар қатори гиromидошти Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, Давлати Сомониён, Абулқосими Фирдавсӣ, Имоми Аъзам Абуҳанифа, Ибни Сино, Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ, Носири Ҳусрав, Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, Сайдои Насафӣ ва дигарон дар Тоҷикистон дорои аҳамияти бузурги миллӣ, фарҳангӣ ва адабӣ буда, аз падидай ҳудшиносии миллӣ, алоқаи самимӣ ва эътиқоду эҳтироми ҳалқи тоҷик ба гузашта ва шаҳсиятҳои умумибашарии адабиёту фарҳанги форсии тоҷикӣ дарак медиҳад. Таҷлили ин ҷашнҳо як гардиши бесобиқаи илмӣ ва фарҳангиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба хотири баррасии амиқу доманадори рӯзгору осор ва андешаву афкори Мавлоно Ҷомӣ ва интишори осори абадзиндаи ў ба вучуд овард. Дар соли ҷашни 575-солагии Ҷомӣ донишманди тоҷик Ш.Нуриддинов дуруст қайд карда буд, ки: «Ин гардиш нерӯҳои тозаи илмиро ҷиҳати омӯзишу таҳқиқи шаҳсият ва мероси ин абармарди тавонои тамаддуни башар мутамарказ соҳт. Дар натиҷа дар адабиётшиносӣ ва матншиносии тоҷик равияи нави

таҳқиқ бо унвони Ҷомишиносӣ пайрезӣ гардид. Бо кӯшиши фидокоронаи насли нави донишмандону муҳаққиқони барӯманд Тоҷикистон ба маркази асосӣ ва умдаи Ҷомишиносии ҷаҳон табдил ёфт» [121].

Осори Мавлоно Ҷомӣ, ки ба шакли пурра то рӯзгори мо расидааст, далел бар маҳбубияти ин шоири бузург ва донишманди тавоно мебошад, ки нақши рӯҳ ва осори ӯро дар миёни мардуми гуногуни мамолики Шарқ ба хубӣ инъикос намудаанд. Имрӯзҳо, бидуни шак, таҳқиқотҳо ва фаъолиятҳои илмӣ ва табъу нашри осори Ҷомӣ гувоҳ бар онанд, ки Ҷомишиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар се самти асосӣ: 1. Матншиносӣ. 2. Адабиётшиносӣ. 3. Тарҷумаи адабӣ ҷараён дорад. Аз ибтиди солҳои шастум шоҳаи матншиносии тоҷик бузургтарин ва арзишмандтарин хизматро дар Ҷомишиносӣ анҷом додаанд. Бо кӯшиши фидокоронаи матншиносони тоҷик нусхаҳои нодири осори Ҷомӣ фароҳам ва мавриди пажӯҳиш ва таҳқиқу таҳияву нашр қарор гирифтанд. Натиҷаи заҳмати донишмандони тоҷик ба сурати матнҳои илмӣ-оммавӣ ва илмӣ-интиқодӣ таҳия ва омода гардида, осори Ҷомӣ ба чоп расидаанд, ки дар ин самт фаъолияти густурдаи Б.Сирус, А.Афсаҳзод, Ҳ.А.Тарбият, М.Бақоев, К.Айнӣ, З.Аҳрорӣ, М.Мамедова, Ҷ.Додалишоев, А.Зухуриддинов, А.Муҳаммадиев, А.Раҳмонов маҳсусан қалон аст. Ҷиҳати таҳия ва нашри матнҳои илмӣ-интиқодии осори Ҷомӣ фаъолияти матншиносони тоҷик, аз ҷумлаи «Баҳористон», «Чиҳил ҳадис», «Лайлӣ ва Маҷнун», девонҳои сегонаи шоир «Фотиҳат-уш-шубоб», «Воситат-ул-иқд» ва «Хотимат-ул-ҳаёт» (бо кӯшиши Аълоҳон Афсаҳзод), «Юсуф ва Зулайҳо» (бо кӯшиши М.Бақоев), «Туҳфат-ул-Аҳрор», «Субҳат-ул-аброр» ва «Хирадномаи Искандарӣ» (бо кӯшиши Ҳ.А.Тарбият), «Саломон ва Абсол» (бо кӯшиши З.Аҳрорӣ) бо саҳми бевосита ва роҳбарии ҷомишиноси машҳур Аълоҳон Афсаҳзод ба анҷом расидааст.

Осори Ҷомӣ ба алифбои кирилии тоҷикӣ ду маротиба нашр шудааст, ки аввалий соли 1964 (иборат аз панҷ ҷилд) ва дувумй давоми солҳои 1986-1989-1990 (иборат аз ҳашт ҷилд) дар рӯзгори илмӣ ва фарҳангии тоҷикон нақши азим дорад. Дар нашри соли 1964 асосан асарҳои бадеии Ҷомӣ бо

кӯтоху қайчӣ кардани муҳтавои асарҳо, ки ба сиёсати замона носоз буд, ба нашр расида бошанд, дар нашри ҳаштчилдаи солҳои 1986-1990 ин амали носавоб то ҷое ислоҳ гардида, ҳамоно баъзе асарҳои шоир нопурра ба чоп расидаанд. Дар нашри ҳаштчилда бо иловаи асарҳои бадеӣ асарҳои илмии Ҷомӣ «Рисолаи арӯз», «Рисолаи мусиқӣ», «Нафаҳот-ул-унс», «Руқаоту мактубот» ба чоп расидаанд. Дар бораи ин ду нашри асарҳои Ҷомӣ Ш.Нуриддинов таъкиди ҷолибе кардааст: «Мардуми мо, (тоҷикон-Ш.Б.) маҳсусан, ба василаи ин ду нашр тавонистанд ба анвори рӯҳонӣ ва ақоиду андешаҳои суханвари мумтоз, ки ҳама панду андарзу ахлоқу ишқ аст, тамоси маънавӣ пайдо намоянд. Ҷои хушӣ ва масаррат аст, ки донишмандони тоҷик дар нашри охир (соли 1986-1990) қӯшидаанд, на танҳо пораҳои бештару беҳтарӣ ашъору осори Ҷомиро баргузинанд, балки намунаҳои зиёдро низ аз як силсила асарҳои илмӣ ва адабии мутафаккир бори нахуст ба ихтиёри ҳаводорон ва хонандагони осори Ҷомӣ гузоранд» [121]. Дар ин давра «Фарҳангӣ осори Ҷомӣ» дар таҳияи лугатшиноси машҳури тоҷик Амон Нуров (солҳои 1983-1985) дар ду ҷилд ба нашр расид, ки дар Ҷомишиносӣ аз корҳои шоиста ба ҳисоб меравад.

Ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон аз нуқтаи назари адабиётшиносӣ низ натиҷаи назаррасе ба бор овардааст, ки ҳамчун намунаи боризи он мақолаҳои А. Мирзоев, Ш. Ҳусейнзода, Ҳ. Мирзозода, М. Бақоев, Р. Ҳодизода, А. Афсаҳзод, Ҳ. Шарифов, З. Аҳорӣ, С. Воҳидов, А. Зухуриддинов, А. Сатторов, Н. Сайфиев, К. Айнӣ, М. Ашрафӣ, С. Амирқулов ва дигаронро метавон ном бурд. Дар таҳқиқи афкори адабии Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ рисолаи профессор Абдунабӣ Сатторов «Афкори адабӣ ва эстетикии Абдурраҳмони Ҷомӣ». -Душанбе, 1975 ҳамчун таҳқиқоти фарогир назаррас аст, чунки ин донишманд афкори адабии Ҷомиро аз кулли осори ӯ барчида, таҳқиқ кардааст, ки ин шоир дар баробари навиштани осори бадеӣ ва илмӣ афкори ҷолиби адабиётшиносӣ низ дорад, ки дар мисоли худ беназираанд. Афкори фалсафӣ ва иҷтимоии Ҷомӣ дар таҳқиқоти донишмандони тоҷик М.Раджабов «Абдурраҳман

Джами и таджикская философия в XV веке» [126], ва А.Курбонмамадов «Эстетика Абдуррахмана Джами» [92] баррасӣ ва пажӯҳиш шудаанд.

Чомишиносӣ дар Тоҷикистон ба номи донишманди бузурги тоҷик, профессор Аълоҳон Афсаҳзод пайвастагии ногусастани дорад. Донишманди фарҳехта Аълоҳон Афсаҳзод, ки аз рӯзҳои аввали фаъолияти илмияш ба таҳқиқ ва омӯзиши рӯзгору осори Ҷомӣ машғул будааст, дар қатори нашри осори шоир, як силсила асрҳои илмӣ-таҳқиқотӣ роҷеъ ба рӯзгору осори Ҷомӣ навиштааст, ки дар мисоли худ назир надоранд ва ин донишманди пуркори тоҷикро дар пажӯҳиши масъалаҳои гуногуни адабиёти форсии тоҷикӣ, ба вежа дар самти Ҷомишиносӣ аз бузургтарин муҳаққиқон шинохта ва эътироф кардаанд. Беҳуда нест, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳаққи заҳматҳои шоёни ин донишманди мутабаҳхир дуруст фармудаанд: «Таҳқиқоти илмие, ки Ҷомишиноси тоҷик, шодравон, Аълоҳон Афсаҳзод анҷом додааст, имрӯз миёни аҳли илму адаби кишварҳои ҳамзабону ҳамфарҳанги Эрону Афғонистон эътибори хосса доранд» [129].

Аълоҳон Афсаҳзод роҷеъ ба масъалаҳои гуногуни рӯзгору осори Ҷомӣ 7 монография, аз ҷумла: «Достони «Лайлӣ ва Мачнун»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ», «Рӯзгор ва осори Абдурраҳмони Ҷомӣ», «Таҳаввули афкори Абдурраҳмони Ҷомӣ», «Ҷомӣ адаб ва мутафаккир, «Лирика Абд-ар-Рахмана Джами. Проблемы текста и поэтики», «Ҷомӣ – шоири ғазалсаро», «Нақду баррасии осор ва шарҳи аҳволи Ҷомӣ. Зери назари дафтари нашри «Мероси мактуб» ба чоп расонидааст. Соли 1981 Аълоҳон Афсаҳзод дар Шӯрои илмии Пажӯҳишгоҳи ховаршиносии Академияи илмҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар мавзуи «Проблемы текста и поэтики лирики Абд-ар-Рахмана Джами» (Масъалаҳои матну бадеяти осори лирикии Абдурраҳмони Ҷомӣ) рисолаи докторӣ ҳимоя намуд, ки ховаршиносони маъруфи Шӯравӣ А.Н. Болдирев ва И.С. Брагинский, ки муқарризони расмии рисолаи илмии ў буданд, таҳқиқоти А.Афсаҳзодро А.Н.Болдирев «таҳқиқоти бунёдӣ» [69, с. 70] ва И.С.Брагинский «саҳми

арзанда дар ховаршиносӣ ва Ҷомишиносии ҷаҳонӣ» шумурдаанд [72, с. 140-141], ки ин эътирофи ду донишманди бузург ба хизматҳои илмии Аълохон Афсаҳзод дар Ҷомишиносӣ аст. Тавассути заҳмати самарфарҷоми Аълохон Афсаҳзод дар давоми солҳои 1997 ва 1999 маҷмуи матнҳои таҳиягардидаи осори бадеии Ҷомӣ, аз ҷумлаи «Ҳафт авранг», девонҳои сегонаи «Фотиҳат-уш-шубоб», «Воситат-ул-икӯд», «Хотимат-ул-ҳаёт» ва се рисолаи илмии ў «Ҷомӣ - шоири ғазалсаро», «Ҷомӣ - адиб ва мутафаккир» ва «Таҳлили достони «Лайлӣ ва Мачнун» дар панҷ ҷилд, дар Ҷумҳурии исломии Эрон зери назари «Дафтари нашри мероси мактуб», ба ҳуруфи арабӣ ба нашр расиданд ва «бехуда нест, ки то имрӯз беш аз сад олими номии ватаниву ҳориҷӣ ҳақдоронаву ҳақгузорона ҳадамоту заҳамоти шоистаи Аълохон Афсаҳзодро дар ин бодия қуллаи баланди қӯҳсори Ҷомишиносии ҷаҳонӣ шумурдаанд» [128, с. 110]. Донишманди афғонистонӣ Лайлмо Сиддиқӣ низ дар бораи шуҳрати ҷаҳонии Ҷомишиносии Аълохон Афсаҳзод таъкиди ҷолибе кардааст: «Аълохон Афсаҳзод дар муддати бист (ҳоло беш аз он – Ш.Б.) сол дар ҷодаи тадвину таҳқиқи осори васеи яке аз ситорагони дураҳшони адабиёти дарӣ, шоиru мутафаккири барҷастаи садаи понздаҳум, яъне Абдурраҳмони Ҷомӣ, кор кардаву аз тарафи шарқшиносони шӯравиву ҳориҷӣ яке аз беҳтарин Ҷомишиносони ҷаҳон шинохта шудааст» [142, с. 46]. Дар радифи асарҳои қалон А.Афсаҳзод роҷеъ ба паҳлуҳои муҳталифи ҳаёту эҷодиёти Мавлоно Ҷомӣ беш аз сад мақолаҳои илмӣ ва илмӣ-оммавӣ навишта, бисёр намунаҳои осори ўро дар рӯзномаву маҷаллаҳои соҳавӣ нашр кунонидааст. Инчунин, соли 1978 очерки бадеӣ-тарҷумаиҳолие бо номи «Дарёи нур»-ро чоп кардааст, ки саргузашти бачагӣ ва давраи миёнсоливу камолоти Ҷомиро бо сабки хоно ҳикоят мекунад. Роҷеъ ба мақолаҳо, гузоришҳо, маърузаҳо, корҳои таҳиякарда, матнҳои нашрнамуда, асару мақолаҳои фарҳангу ҳунаршиносӣ, асарҳои публисистӣ, асарҳои тарҷумакарда, асарҳои илмӣ, илмӣ-оммавӣ, тақризномаҳо ва гайра дар китоби «Осорнома»-и Аълохон Афсаҳзод [56] маводи фаровон оварда шудааст.

Тарҷумаҳои осори шоир дар заминаи таҳияи ашъори ў ба забонҳои русӣ ва забонҳои дигар ба вуҷуд омадаанд, ки имрӯзҳо осори Ҷомиро дар тамоми мамлакатҳои Шарқу Фарб шинохта, ба шахсият ва осори безаволи ў арзиши шоистаро қоиланд.

Соли 2014 бахшида ба ҷашни 600-солагии Мавлоно Ҷомӣ якчанд китобҳо, аз ҷумла бознашри очерки А.Афсаҳзод «Дарёи нур», «600 ғазали Ҷомӣ» (интиҳоби Алии Муҳаммадӣ), бознашри рисолаи А.Афсаҳзод «Лирика Абд-ар-Рахмана Джами» (ба забони русӣ), бознашр бо такмилу таҳрири нави рисолаи А.Сатторзода бо унвони «Назариёти адабии Абдурраҳмони Ҷомӣ», «Ларец мудrosti» (тарҷумаи баргузидай осори Ҷомӣ ба забони русӣ дар таҳияи М.Муллоаҳмадов), рисолаи М.Низомов «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ ва суннати достонсароӣ дар асри XV» ва рисолаи арзишманди шогирди Абдурраҳмони Ҷомӣ Абдулвосеъ Низомии Боҳарзӣ «Мақомоти ҳазрати Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ», ки дар замони зиндагии Ҷомӣ навишта шудааст, дар таҳия ва тавзехи Вафо Элбоев дар нашриёти «Дониш» ба чоп расидаанд, ки қадаме пеш дар Ҷомишиносӣ ва шароити феълии Тоҷикистон мебошанд. Инчунин, бахшида ба 600-солагии Ҷомӣ конференсияи байналмилаӣ, дар рӯзи 4 -октябри соли 2014 дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, ки дар он 80 маърузаи илмӣ ба забонҳои тоҷикӣ, русӣ, англисӣ, ўзбекӣ, озарбойҷонӣ ва туркӣ шунида шуданд, ки ба омӯзиши масъалаҳои гуногуни рӯзгору осори Ҷомӣ дар самти адабиётшиносӣ, забоншиносӣ ва таъриху фалсафаву фарҳангшиносӣ марбут буданд.

Ҳоло Ҷомишиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тамоили муҳим ва ҷиддии илмӣ-таҳқиқотӣ табдил гардидааст, ки илми ватаний метавонад бо дастовардҳои назарраси он ифтихор дошта бошад.

Ҳамин тавр, достонсароӣ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ як самти муҳими инкишоф ва густариши адабиёти миллӣ маҳсуб мешавад, ки дар миёни достонҳои давраи классикӣ ҷандин шоҳкорҳои адабиёти мотаълиф гардидаанд ва бидуни шак аз шоҳкорҳои адабиёти ҷаҳонӣ низ маҳсуб мешаванд, ки достонҳои Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар ҳамин

радиф қарор доранд. Абдурраҳмони Ҷомӣ аз он шоирони сермаҳсул ва донишманди воқеии адабиёти мо маҳсуб мешавад, ки омӯзиши мероси илмӣ ва адабии ӯ дар замони зиндагияш оғоз гардида, то ҳоло давом дорад ва имрӯзҳо Ҷомишиносӣ тавассути донишмандони тоҷикистонӣ ва хориҷ аз кишвар ба як раванди муҳими илмӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ табдил ёфтааст.

## БОБИ II

### ТАҲҚИҚИ САРЧАШМАҲО, НУСХАШИНОЙ ВА СИМОҲОИ ДОСТОНИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО»-И АБДУРРАҲМОНИ ҶОМӢ

#### 2.1. Сарчашмаҳои асосии достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ

Дар адабиёти форсии тоҷикӣ дар давоми садаҳои X-XV намунаи маснавӣ ва достонҳои бешумореро дар даст дорем, ки матнҳои онҳо то рӯзгори мо расидаанд ва намунаҳои онҳоро дар фасли якуми боби аввали диссертатсия баён доштем, ки аз осори шифоҳӣ, динӣ, расму ойинҳои худӣ ва кишварҳои ҳамҷавор ва Қуръони карим оғози худро гирифтаанд. Қуръони карим яке аз сарчашмаҳои файзбахши адабиёти форсии тоҷикӣ аст, ки дар асоси мундариҷаи он ҷандин достонҳо ба назму наср эҷод шудаанд, ки дар адабиёт ҷойгоҳи хос доранд. Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ бо истифода аз мазмунҳои Қуръони карим ҷандин ғазалу қасида, қитъа ва рубоиҳо гуфтааст. Ҷомӣ бо истифода аз сураи 12-и Қуръони карим, сураи «Юсуф» як достони баландмазмуне оғаридааст, ки дар миёни достонҳои «Ҳафт авранг»-и ў мисли дурдона назаррабоӣ мекунад ва аз беҳтарин ва дилраборатарин достонҳои адабиёти классикии форсии тоҷикӣ мебошад.

Сюжети гуфтори мардумии яҳуд, ки баъдан ба таркиби бобҳои 37-50-и Таврот гузаштааст, асос ва заминаи достонҳои «Юсуфу Зулайхо» дар адабиёти форсии тоҷикӣ маҳсуб мешавад, ки намунаҳои ин сюжети дилнишиниро аввал дар таркиби Қуръони карим ва минбаъд дар лобалои анвои жанрҳои хурди лирикии фолклорӣ ва адабиёти ҳаттӣ аз ҷумлаи ғазалу қасидаву тарҷеъбанду таркиббанду мухаммасу соқиномаҳо дучор мегардем. Ҳамаи он шоироне, ки мундариҷаи ин қиссаи хеле ҷаззоби фолклориро дар осори худ ба риштаи таҳриру тасвир гирифтаанд, аз мазомини дар Қуръони карим сабт гардида суд ҷустаанд, ки дар ин миёна

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳамчун яке аз пешвоёни тариқати нақшбандияи ҳанафӣ низ қарор дорад. Мавлоно Ҷомӣ ҳамчун шоири донишманд ва ҳунарманди замони худ дар баёну инъикос намудани саҳнаҳои асосии қисса ва нишон додани симоҳои асосӣ ва лаҳзавии достон бо такя аз талаботи шариати ислом андешаронӣ кардааст ва аз муҳтавои дар Куръони карим омада бурун нарафтааст, ба иловаи як ҳикояти «Достони духтари Бозға ном аз асли Од, ки ба молу ҷамол назири худ надошт ва ғоибона ошиқи ҷамоли Юсуф шуд». Мавлоно Ҷомӣ дар асар асосан масоили ишқу муҳаббати ирфонӣ ва нақши муршиду муридро таҳлилу баррасӣ намуда, ба симоҳои марказии достон ва ҷовидонии адабиёти форсии тоҷикӣ Юсуфу Зулайҳо назару нигоҳи бештар дорад, ки воқеа ва саҳнаҳои аслии ин асар ба номи онҳо баstagии зиёд дорад. Дар Библия ва Куръони карим қисматҳои талаби фарзанд кардани подшоҳи Мағриб – Таймус, зода шудани Зулайҳо, дар хоби худ муҳаббат варзидани ў ба Юсуф, аз муҳаббати сӯзон ишкелбанду занцирбанд шудани Зулайҳо, ишқу муҳаббат варзидани Зулайҳо, дар сари роҳи Юсуф аз ғами ишқи ў ҳасхона бино кардани Зулайҳо, бо дуои Юсуф бонуи покдоман шинохта шудани Зулайҳо ва бо маҳбуби худ Юсуф ба шавҳар баромадан ва марги Юсуфу Зулайҳо ба назар намерасад, ки ин қисматҳоро худи шоирон барои ҷолибтар ва таъсирбахш гардидани сюжети асарҳояшон ба муҳтавои достонҳо илова кардаанд.

Аз маводи сарчашмаҳо ва кутуби таъриҳӣ ба мо маълум аст, ки дар адабиёти мо нахустин маротиба муҳтавои «Юсуф ва Зулайҳо»-ро шоирони асри X Абулмуайяди Балхӣ ва Бахтиёри бе силки назм даровардаанд, ки матни ин достонҳо то замони мо нарасидаанд. Намунаи нахустини мансури «Юсуф ва Зулайҳо» -ро сӯфи ва орифи бузург Абдуллоҳи Анзорӣ бо номи «Анис-ул-муриддин ва шамс-ул-мачолис» нигоштааст, ки ин асар ҳамчун намунаи беҳтарину баргузидаи насири бадеии ахлоқӣ, мисли қиссаи романмонанд, аз нигоҳи мундариҷа ва аҳдофи ахлоқӣ мавқеъ ва ҷойгоҳи вижаро дорост. Роҷеъ ба муҳтавову мундариҷаи ин сюжети нотакрору хеле ҷолиб дар адабиёти ҳаттии форсии тоҷикӣ достонҳои гуногуннавъу

гуногундарача офарида шудаанд, ки танҳо аз нигоҳи муҳтаво монанданд, вале аз назари маҳорат, салиқаи шоирӣ ва сабки эҷодӣ фарқ мекунанд. Чунин мавзуъҳои ҷолиби фолклорӣ, динӣ, мазҳабӣ ва таъриҳӣ маҳз ба воситаи хомаи шоирон ва нависандагон умри ҷовидонӣ пайдо мекунанд ва ин гуна асарҳои ҷолиб дар қатори беҳтарин дастовардҳои адабиёти ҷаҳонӣ қарор мегиранд, ки қиссаи «Ҷусуф ва Зулайҳо» намунаи беҳтарини осори дилангез ва мумтозу ҷовидонии адабиёти форсии тоҷикӣ ва олам аст, чунки замина ва решаш дар қитобҳои муқаддас, аз ҷумла Қуръони карим дорад. Дар қитоби Библия, нашри Стокголм, соли 1992, мундариҷаи қиссаи «Ҷусуф» ба таври пурра оварда шудааст, ки метавон онро ба қисматҳои зерин ҷудо кард: 1.Боби 37 – Ҷусуфро бародарон мефурӯшанд. 2.Бобҳои 37-41 – Ҷусуф ҳамчун кӯдаки хурдсол ва ҷавон дар Миср қарор дорад. 3.Бобҳои 41-49 – дар шаҳри Миср Ҷусуф падару модар, бародарон ва хешованданашро қабул менамояд. 4. Боби 50 – ба марғи Ҷусуф баҳшида шудааст. Дар радифи Қуръони карим достони «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ аз Инҷил -и яхудӣ ва Таврот-и масехӣ асоси муҳтавои ҳудро оғоз баҳшидааст. Ин ҷо шояд ин тезиси мо мавриди баҳси донишмандон қарор гирад, ки ҷаро Ҷомӣ аз Таврот ва Инҷил ҳамчун сарчашма истифода кардааст? Ба андешаи мо Ҷомӣ ҳамчун донишманди бузурги асримиёнагӣ аз сарчашмаҳо ва тарҷумаҳои юнони Таврот ва Инҷил бояд боҳбар бошад, чунки дар мавриде ки ба баҳсҳои ӯ дар боби шеъри юнонӣ, арабӣ ва қитоби «Поэтика»-и Арасту шинос мешавем, ба мо ошкор мегардад, ки ӯ аз тарҷумаҳои ин асарҳо ба забонҳои арабӣ ҳабардор будааст. Дар ҳамин бобат Аълоҳон Афсаҳзод ишорае дорад: «Дар эҷодиёти ӯ эҳтироми бузург ба намояндагони ҳалқҳои гуногуннажод (юнониҳо, яхудиён, зангиҳо, курдҳо, арабҳо) ва тамаддуни умунибашарӣ, адабиёти Юнони қадим, Эрони бостон, Инҷил, Таврот, осори ҳаттии арабӣ, ки аз он ба фаровонӣ баҳра бардоштааст, нақши барҷастае дорад» [53, с. 493]. Аз сабаби он ки Мавлоно Ҷомӣ яке аз пешвоёни тариқати Нақшбандия дар замони ҳуд буд, наметавонист ин эҳтироми ҳудро ба қитоби Таврот ошкор баён созад, ҳарчанд дар лобалои достони «Ҷусуф ва Зулайҳо» ва осори

илмияш ин нукта ба назар мерасад. Дар достони худ Абдурраҳмони Ҷомӣ аз муҳтавои дар Таврот ва ҳатто Қуръони карим омада убур карда, ба мундариҷаи бунёдии қисса маводи дигар илова намудаанд, то муҳтавои достон таъсирбахшу ҷолиб гардад. Муҳтавои достонро чаҳор қисмате, ки қаблан нишон додем, ба пуррагӣ нишон медиҳанд ва саҳнаҳои муҳталифи дар сюжет овардашуда муносибати танготанге дар саҳифаҳои рӯзгори инсоният ва маданияти умунибашарӣ доранд.

Саҳнаҳое, ки дар қиссаи Юсуф аз тарафи худаш ба сомон расидаанд, ба эҷодиёти шифоҳии қарнҳои шонздаҳ ва ҳабдаҳи қабл аз мелод мансубанд, ки ба рӯзгори ҳукмронии фиръавнҳои Миср баробар мебошанд, ки тадриҷан ба осори бадей мубаддал гардида, то замони мо ҳамчун намунаҳои қиссаҳои ривоятӣ омада расидаанд. Муҳаққиқи тоҷик Сардорбек Азорабеков роҷеъ ба заминаҳо ва паҳншавии ин сюжети таъсирбахшу ҷолиб дар илму фарҳанги христиани чунин таъкид кардааст, ки: «Пайдоиши ин қисса аслан, аз рӯзгор ва қиссаи мардуми соминажоди Миср аст ва пас аз тақрибан шашсад сол ба китоби ибронии Таврот дохил гардид ва баъд аз ин ҳамчун қиссаи динии яҳудӣ шинохта шуд. Қаҳрамони он Юсуф шахсияти таъриҳӣ буда, ҳамчун шахси хирадманд ва наҷотбахши ҳалқ ба нақлу қисса ва ривоят табдил ёфтааст» [38, 27]. Яке аз пажӯҳишгарони аврупой Марк Пилоненко чунин андеша дорад, ки: «Қиссаи «Юсуф ва Оснат» илҳомбахши Абдурраҳмони Ҷомӣ мебошад, ки дар асри яки мелодӣ ба забонҳои қадим дар пайравии Таврот навишта шудааст, ки қиссаи яҳудӣ мебошад» [177, с. 50].

Ин андешаи Марк Пилоненкоро В.Элбоев дар диссертатсияи худ муқоиса карда, таъкиди М.Пилоненкоро комилан инкор мекунад: «Қиссаи «Юсуф ва Оснат», ки М.Пилоненко дар назар дорад, ба достони «Юсуфу Зулайҳо» ягон муносибате надошта ва номи Оснат, ки оварда шудааст, номи ҳамсари Юсуф аст, ки духтари яке аз коҳинони (диндорони) Миср аст» [165, с. 40], ки роҷеъ ба ин нукта дар Таврот (дар саҳифаи 3) чунин меҳонем: «Ва Оснат, духтари Фӯтифаръ, коҳини Ӯнро ба ӯ ба занӣ дод» [3, с. 77]. Таъкиди М. Пилоненкоро С.Азорабеков тарафдорӣ мекунад ва

мегүяд, ки: «Шояд, ки Мавлоно Җомӣ ҳам ҳангоми навиштани асари тасаввуфияш аз ин қиссаи мистралӣ (ирфонӣ) бархурдор гардидааст» [38, с.32].

Хулосаи ин ва андешаҳои фавқ он аст, ки «Юсуфу Зулайҳо» ҳамчун асари ҷолиб дар маданияти насрониёну масеҳиён ҷойгоҳи назаррас дорад ва шоири бузурги тоҷик Абдурраҳмони Җомӣ ҳам муҳтавои ин қиссаи масеҳиро хуб ва ҳуш истиқбол карда, достони хеле ҷолибе таълиф кардааст.

Бар аҳли илм маълум аст, ки муҳтавои қиссаи машҳури «Юсуфу Зулайҳо» -ро баъд аз Таврот дар китоби муқаддаси Қуръони карим дучор мегардем ва меҳонем, ки ин ду китоби муқаддас ва бунёдӣ заминай густариш ва тарвиҷи ин қиссаи хонданӣ ва ҷолиб дар адабиёти олам ва форсии тоҷикӣ гардидаанд. Бунёди мавзуъ дар ҳар ду китоби мӯътабар, ки номбар кардем ҳамгун аст. Муҳтаво ва сюжети қисса дар Таврот муфассалтар, вале дар Қуръони карим муҳтасар ифода гардидааст.

Ба мундариҷаи кутуби таъриҳ, тафсирҳо, қасас-ул-анбиёҳо ва китобҳои фолклориву ҳаттӣ қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» дохил шуда, дар давоми рӯзгори зиёд ба як қисми арзандай маданияти исломии мо мубаддал гардидааст, ки аз Қуръони карим сарчашма мегирад. Қуръони карим ҳамчун сарчашмаи мусафғову тоза ва илҳомбахш дар илму адаб ва фарҳанги форсии тоҷикӣ назару ҷаҳонбинии тозае овардааст. Дар рисолаи «Корномаи ислом» Абдулҳусайн Зарринқӯб чунин таъкид кардааст: «Корномаи ислом як фасли дураҳшони таърихи инсонӣ аст, на фақат аз ҷиҳати тавфиқе, ки муслимин дар эҷоди як фарҳанги тозаи ҷаҳонӣ ёфтаанд, балки низ ба сабаби футухоте, ки онҳоро муваффақ кард, ба эҷоди як дунёи тоза барои Шарқ ва Фарб. Қаламрави Ислом дар воқеъ, на Шарқ буд на Фарб» [83, с. 7]. Қуръони карим ҳамчун манбаъ, сарчашма ва қонуни асосии илму фарҳанги исломӣ мебошад. Дар саҳифаҳои гуногуни Таврот исмҳои хоси Яъқуб, Шис, Идрис, Иброҳим, Юнус, Одам, Нух, Юсуф, Марям ва дигаронро меҳонем, инчунин ин номҳо ва дигар исмҳоро дар саҳифаҳои

Куръони карим низ мебинем, ки ба бারзе аз ин номҳо дар Куръони карим суроҳои чудогона омадаанд.

Сураи «Юсуф» ки аз 111 оят фароҳам омадааст, дар Макка нозил шуда, ба рӯзгори ибратбахши Юсуфи пешвову мураббӣ бахшида шудааст. Ҳамаи воқеа, ҳодиса, мушкилот ва хурсандиҳое, ки аз сари Юсуф гузаштааст, дар ин сура баён гардидаанд, ки роҷеъ ба ин воқеаҳо дар фаслҳои ояндаи диссертатсия андешаронӣ ҳоҳем кард.

Дар сураи «Юсуф» исмҳои Юсуф панҷоҳу ду маротиба, Яъқуб шаш, Иброҳим ду, Исҳоқ ду ва Азиз панҷ маротиба оварда шудаанд. Аз 111 ояти ин сура оятҳои якум ва сеюм ба рӯзгори Юсуф робита надоранд ва ояти сеюм нишондиҳандай унвони қисса – «аҳсан-ул-қасас» мебошад.

Дар маҷмуъ 101 оят ба рӯзгори ибратбахши Юсуфи пайғамбар бахшида шуда, шурӯъ аз ояти 102-и сура то ҳатми он (ояти 111) роҷеъ ба ҳазрати Мухаммад ва дорои имони қавиву мусулмони воқеӣ будан сухан меравад. Қисмати асосии ин сура (ояти 101), ки бевосита ба Юсуф даҳл дорад, чунин анҷом мепазирад: «Эй Парвардигори ман! Ба ман подшоҳӣ додӣ ва ба ман таъвили аҳодисро омӯҳтӣ. Эй Пайдокунандаи осмонҳову замин, Ту дар дунёву охират корсози ман ҳастӣ, маро мусулмон бимирон ва маро бо нақӯкорон бипайванд!» [8, с. 247].

Саргузашти Юсуфи пайғамбар дар Куръони карим пай дар пай ва муназзам омадааст ва ин гуна муназзамӣ танҳо ба қиссаи «Юсуф» хос аст. Ин муназзамии муҳтавои қисса, ки дар Куръони карим омадааст, дар достони Абдурраҳмони Ҷомӣ риоя нагардида, номи боб ва фаслҳои достон пасу пеш омадаанд, ки хоси сабки шоир аст. Дар Куръони карим аз қиссаҳое, ки роҷеъ ба Пайғамбарони дигар оварда шудааст, мо муборизаву ҷадали эшонро бо қавмҳои саркаш меҳонем, аммо муҳтавои қиссаи «Юсуф» аз аввал то охир ба зиндагӣ ва орзуву ниятҳои неку ибратбахши ўва аз мушкилоту фочиаҳои сахти ба сараш омада ва бо нерӯи хирад ва ақлу заковат паси сар кардани онҳо сухан меравад. Дар робита ба ҳамин нукта дар китоби машҳури «Таърихи Табарӣ» ин нуктаи ҷолибро меҳонем: «Бад-ин қиссаи эшон андар ибратест мар худовандони хирадро, ки кори эшон

бад-ин чаҳон андар нигаранду ибрат гиранд ва ин ҳадисро ба Қуръон андар қиссае неку хонанд ва некутарин қисса ин қисса аст» [2, с. 164]. Иқбол Яғмой роҷеъ ба мундариҷаи ин қисса андешае дорад, ки: «Дар ин қисса чиҳил ибрат аст, ки маҷмуи он дар ҳеч қиссае бачо нест» [97, с. 64]. Муҳаммади Ҳазоилий дар китоби арзишманди «Эъломи Қуръон» қиссаи «Юсуф»-ро, аз он хотир «аҳсан-ул-қисас» ҳисобидааст, ки ин қиссаи муссиру омӯзанда ба инсонҳо «асорори муҳаббатро боз менамояд» [150, с. 669].

Муфассирони машҳури асримиёнагӣ, аз ҷумла Абубакр Атиқи Нишопурӣ дар «Тафсири Сурободӣ», Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Зайди Тӯсӣ дар «Асситин-ал-ҷомеъ лил-латоиф-ил-басотин», ки аз тафсирҳои бузурганд ва муҳтавои қиссаи «Юсуф» дар онҳо муассиру барҷаста шарҳ ёфтааст, муҷиби «аҳсан-ул-қасас» ҳондани ин қиссаи ҷолибро дар нуктаҳои зерин дидаанд, ки дар лобалои он номи пайғамбарону фариштаҳо, инсонҳо, ҷаҳорпоён ва ғайра дар маҷмуъ омада, як мундариҷаи воҳидро ташкил додаанд. Инчунин, дар ин қисса сухан аз одобу рӯзгори бандиёни зиндонҳо, фазилати инсонӣ, камбуду нуқси ҷоҳилон, найрангу макри занҳо, садоқати ошиқон, ифғату покдоманий, ҷавонмардӣ, фақру нодорӣ, ғаму шодӣ, туҳмат, асириву амирӣ ҷой дорад. Ҳамчунон, дар ин қисса роҷеъ ба улуми тавхид, фикҳ ва таъвили таъбири хоб ва ғайра меравад, ки дар яқҷоягӣ мундариҷа ва ҳадафу бунёди онро ба хонандаи борикназар кушоду ошкоро мефаҳмонанд.

Дар ду тафсири арзишманде, ки қаблан ёд кардем, муфассирон Атиқи Нишопурӣ ва Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Зайди Тӯсӣ оид ба таркиби ба Қуръон доҳил шудани қиссаи «Юсуф» чунин нуктаҳои ҳамгун омадаанд: «Чӣ буд, агар Ҳудои таъоло сурاء фиристад, ки дар он сура амру наҳӣ набувад ва дар он сура қиссае бувад, ки дилҳои мо бад-он биёсояд. Ҳудой гуфт, азза ва ҷалла: «Наҳну нақуссу алайка аҳсанулқасас». Инак, қиссаи «Юсуф» туро баргӯям, то ту бар эшон хонӣ» [16, с. 134] ва [22, с. 64-65].

Дар ҳар давру замон лаҳзаҳои алоҳидаи ин қисса шоирон, адібонва муфассиронро бар он нукта сафарбар кардааст, ки ба мундариҷаи ахлоқии

он диққат гуморида, дар ин мавзуи өлибү хондай осори өлибе оғаранд. Аҳмад ибни Мұхаммад ибни Зайди Түсій роцеъ ба мундарица, маҳбубият, самимият ва фазилату илхомбахшии ин қисса андешаи өлибе баён доштааст: «Дар он ҳадиси оворагии Юсуф ва достони дилдодагии Зулайхова он мояи шұру шавқ ва шефтагиву ҳачру васл, ки дар ин сурә аст, бисёре аз нависандагон ва шоирону муфассиронро илхом бахшида, чунон ки дар ин замина осоре гиромай ва арчманд оғаридаанд» [22, с. 1].

Донишмандони пешаҳои гуногун, хусусан улуми адабай, таърихай, муфассирон, файласуфон ва дигарон роцеъ ба хусусиятҳои ибратбахш, ҳадафманд, омұзанда ва масарратбахши ин қисса афкори хубу өлиб гуфтаанд, ки моҳияти баланди динай, илмай, таърихай, қуғроғай ва фарҳангай доранд. Дар дохили китоби муқаддаси Қуръони карим исми мұтабари 26 пайғамбар омадаанд, ки қиссаҳои зиёд оид ба рұзгори ибратбахши онҳо дар кутубу расоили мұхталиф сабту забт гардидааст, ки ҳамагай муассири дилнишинанд. Донишманди точик Ф. Насриддинов, ки оид ба арзишҳои адабай дар тарчума ва тағсирхои Қуръон таҳқиқоти арзишманде кардааст, роцеъ ба мавқеи қиссаҳои қуръонай, ки ба номи Пайғамбарон омадааст, чунин андеша дорад: «Мағұм ва истилоҳи «қисса» дар Қуръон бо маънни истилоҳии роици он дар адабиёт тағовути назаррас дорад. Зеро қиссаҳои қуръонай чун худи матни Қуръон аз ваҳий Илоҳай борвар гардидаанд ва мақсадеро дүнбол доранд, ки ҳадафи меҳварии кулли матни китоби осмонист. Аз ин рұы, қисса дар Қуръон на чун таълифоти достонист. Қуръон китоби қисса намебошад, балки он сарчашмаи ҳидоят буда, қисса чун василае бар найли ормонҳои ҳидоятии ин китоби муқаддас ҳидмат намудааст» [114, с. 226]. Воқеан, қиссаҳои ибратбахш, ки аз рұзгори Пайғамбарон дар Қуръони карим омадааст ва шарху бозгүи онҳоро дар кутуби тағсир меҳонем, ҳидоятгар ва иршодгари чомеаи инсонай мебошанд. Қиссаи «Юсуф ва Зулайх», ки дар таркиби Қуръони карим омадааст, ҳаргиз мұхтавояш бетаъсир ва холай аз матлабҳои хунаризу адабай нест ва шеваи баёну оғаринишҳои хунарай дар он мавқеи хеле баланд доранд ва: «Чун мұхтавову мундарицаи «Юсуф ва Зулайх», ки роцеъ ба

рухдодҳои воқеӣ ва рӯзгору зиндагии шахсиятҳои таъриҳӣ ривоят кардааст, бо забони салису равон нигошта шудааст, ки чунин қиссаи машҳуру матбуъ намунаи хеле кам дар адабиёти олам дорад. Аз қиссаҳои машҳури Куръони карим, ки ба пайғамбарон бахшида шудаанд, қиссаи «Юсуф» истисност, ки мазмуну мундариҷааш бо як мароми мунаzzам ва силсиланок баён ёфтааст, ки ин ҳусусияти умда танҳо хоси ин қиссаи машҳур аст» [165, с. 49].

Ояти охирини сураи «Юсуф» (ояти 111) дар Куръони карим, ки мазмун ва мундариҷаи қиссаи «Юсуф» -ро ҷамъбаст мекунад ва Ҷомӣ саҳт таҳти таъсири он қарор доштааст, бо ин ҳарфҳои воло анҷом пазируфтааст: «Ба дурустӣ, ки дар қиссаи пайғамбарон барои соҳибхирадон панде ҳаст. Куръон сухане нест, ки барбофта бошад, валекин тасдиқундандаи он чи аст, ки пеш аз вай аст ва баёнкунандай ҳар чиз ва ҳидоят ва бахшиш барои муъминон аст» [8, с. 111].

Ҳамин тавр, сарчашмаҳои асосӣ ва бунёдии достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомиро метавон ба таври фишурда чунин номбар кард: китобҳои муқаддаси Таврот (бобҳои 37-50, қисмати «Ҳастӣ»), Куръони карим (сураи 12, ки аз 111 оят ибрат аст), китобҳои «Таърихи Табарӣ» (бобҳои «Ҳабари Юсуф алайҳиссалом» ва «Қиссаи Зулайҳо бо Юсуф»), «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ», тафсирҳои «Кашф-ул-асрор»-и Рашидуддин Абулғазли Майбудӣ, «Тафсири Сурободӣ»-и Абубакр Атиқи Нишопурӣ, «Ас-ситин-ал-ҷомеъ лил-латоиф-ил басотин»- и Зайди Тӯсӣ.

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ бо такя ба ин сарчашмаҳои муҳимми илмӣ, неруи ҳаллоқона ва завқу салиқаи баланди ҳунари шоири тавонистааст, ки як достони беҳтаринва дилнишинро дар таърихи адабиёти классикии форсии тоҷикии асри XV биёфарад, ки дар кишварҳои зиёди Шарқ дар имтидоди беш аз 500-сол пайравону эътиқодмандои зиёд пайдо кардааст ва дар пайравии асари ӯ асарҳои худро ба забонҳои ӯзбекӣ, туркӣ, озарбойҷонӣ, гурҷӣ, тоторӣ, қазоқӣ, туркманиӣ, паштунӣ ва гайра эҷод кунанд ва аз ному маҳорати шоирии ӯ ба некӣ ёд кунанд.

## 2.2. Нусхашиносӣ ва шарҳнигорӣ ба достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ асарҳои зиёде эҷод кардааст, ки хушбахтона, ҳамаи осори ў дар шакли пурра то замони мо бегазанд расидаанд ва ин осори бузургу гаронарзиш дар марказҳои гуногуни олам эҳтиёткорона нигаҳдорӣ мешаванд. Мувофиқи нишондоди сарчашмаҳо осори Ҷомӣ дар замони барҳаёт будани худаш нусхабардорӣ шудааст, ки ин кори савобро бори нахуст худи шоир анҷом додааст. Оид ба микдори асарҳои Ҷомӣ дар байни муҳаққиқон ва ҳатто шогирдони ў, ки дар борааш дар замони зиндагии ў асар навиштаанд, аз ҷумла Алишери Навоӣ, ки дар «Ҳамсат-ул-мутаҳайирин» микдори асарҳоро 39 ва дар «Насоим-ул-муҳабbat»- аш 40, Абдулғафури Лорӣ дар «Такмила» 47 ва Абдулвосеъ Низомии Боҳарзӣ дар «Мақомоти Ҳазрати Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ» 42 асари шоирро нишон додаанд ва тазкиранигорон Абдуллоҳи Кобулий, Волаи Доғистонӣ, Муҳаммад ад-Доробӣ, Тақиуддини Авҳадӣ бар он андешаанд, ки: «Ҷомӣ баробари адади ҳуруфи таҳаллуси худаш аз рӯи ҳисоби абҷад, яъне «Ҷомӣ», ки дар маҷмуъ ба рақами 54 баробар мешавад, асар навиштааст ва Муталлибҳоҳа Фаҳмӣ дар тазкираи худ (нусҳаи хаттии рақами 952-и Захираи дастнависҳои АМИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, варақҳои (6Б - 9Б) фикри дигарро баён кардааст, ки адади асарҳои Ҷомӣ на ба қалимаи «Ҷомӣ», балки «Ҷом», ки ба ҳисоби абҷад ба 44 баробар меояд, мутобиқ аст [148, с. 326-331]. Аз ин ҷиҳат, таҳмин кардан мумкин аст, ки шояд ин ривоятҳо ва рақамҳо бофтае беш набошанд» [47, с. 111]. Аз донишмандони эронӣ Алиасғари Ҳикмат, ки роҷеъ ба рӯзгору осори Ҷомӣ таҳқиқоти арзишманде кардааст, дар китоби «Ҷомӣ» микдори асарҳои ўро 38 адад медонад ва таъқид кардааст, ки: «Моро ҳарчанд бар тамоми муаллафоти Мавлоно, мутаассифона, дастрас набуд, аммо то он ҳад, ки васоили мавҷуда дар Техрон иҷозат медод, дар бораи ҳар як аз кутуби устод, ки ба зиёрати он ноил шудаем, дар ин ҷо ба тартиби таърихи таълиф тавзехоте медиҳем» [154, с. 166]. Донишманди тоҷик Аълоҳон Афсаҳзод

дар натицаи пажӯҳиш, таҳқиқ ва санчиши нусхаҳои гуногун дар китобхонаҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Федератсияи Россия, Озарбойҷон, Арманистон, Ҷумҳурии Исломии Эрон, Покистон, Ҳиндустон ба натицаи дуруст расидаанд, ки миқдори асарҳои Мавлоно Ҷомӣ аз 46 адад иборат аст ва қайд кардааст, ки: «Аз 46 асари аниқшудаи Ҷомӣ чихилтояшон дастраси мо буданд, ки онҳоро аксаран бо муқоисаи нусхаҳои дигар шахсан мутолиа карда, адабиёти доир ба онҳо мавҷудбуدارо танқидан омӯхта баромадем» [47, с. 129].

Маълумоти сарчашмаҳо ва санадҳои таърихиву адабӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки Ҷомӣ дар охири умр «Куллиёт»-и осорашро, ки 38 асарашро дар бар мегирад, дар соли 893-и ҳичрӣ (1488)-и мелодӣ тартиб дода будааст. Ин далелро иборати зерин, ки дар муқаддимаи «Куллиёт»-и Мавлоно Ҷомӣ омадааст, таъкид ва тасдиқ менамояд: «Ин факири мустаҳом ва асири хаёлоту авҳом... дар ҳама ҳол чун гӯй саргардони майдони гуфтугӯй буда,... суханаш мутанаввеъ афтода... баъзе аз қабили наср... ва баъзе аз мақулаи назм... ва ҳар як аз инҳо гарчи ҷудо-ҷудо ба назари ноқидони басир ва мубассирони хабир расида, самти қабул ёфта, шак нест, ки ҳайати иҷтимоии мураккаботро ҳолате ҳаст, ки дар сурати ифтироқии муфрадот он нест... Лоҷарам, дар ин вило чунон дар хотир омад, ки маҷмуае мураттаб, ки миръоти ҷамоли ваҳдати он қасрат ва ойинаи ҷамоли ҷамъияти он мутафарриқат бошад. Ва чун бар ин маънӣ иқдом намуда шуд ва ба тавфиқи Аллоҳ субҳонаҳу ба итном расонида, ба маърази арзи фозилон расонида мешавад. Умед аст, ки аз шарафи қабули он сарбаландон баҳраманд гардад» [26, (дастхат), бидуни соли нашр, варақҳои 1Б, 2 А]. Баъдан, Луғалибеки Озар дар бораи он ки «Куллиёт»-и ба дasti ҳуди Ҷомӣ мураттабгардидаро дидааст, дар тазкираи ҳуд чунин ҳабар овардааст: «Расоили бисёр аз аксари улум назман ва насрон ба форсӣ ва арабӣ бад-ин муҷиб навишта, ки аксари онҳо ба як ҷилд ба ҳатти Мавлоно ба назари ғақир расида» (Баргирифта аз китоби А.Афсаҳзод. Ҷомӣ-адиб ва мутафаккир) [49, с. 125]. Яке аз нусхаҳои қадимтарини ҳамин «Куллиёт», ки соли 1502-1503 дар Ҳирот китобати он аз тарафи Муҳаммад

ибни Ҳасаншоҳ Ал-Котиб Ал-Ҳаравӣ ба поён расонида шудааст, 38 асари Ҷомиро фаро мегирад. Ин нусхай боарзиш ба таъкиди А.Афсаҳзод: «... таҳти рақами 1331 дар захираи дастхатҳои шарқии АИ Ҷумҳурии Ӯзбекистон нигоҳ дошта мешавад, ки аслан ҳамон нусхай тартибдодаи Ҷомӣ мебошад. Нусхай дувуми ҳамин «Куллиёт», ки таҳти рақами Дорн-422 дар Китобхонаи давлатии оммавии Санкт-Петербург нигоҳдорӣ мешавад, солҳои 1525-1530 истинсоҳ гардидааст» [47, с. 112]. Дар ҳамин нусхай қадимтарини «Куллиёт»-и Ҷомӣ достони «Юсуф ва Зулайҳо» дар варақҳои 261 А - 340 Б омадааст ва аз ҳамин нусхай нодир котибон нусхаҳои дигарро китобат кардаанд, ки дар китобхонаҳои гуногуни олам маҳфузанд.

Аз достони «Юсуфу Зулайҳо» -и Абдураҳмони Ҷомӣ нусхаҳои хеле зиёд боқӣ мондаанд, ки тибқи нишондоди феҳристҳо дар ганцинаҳои муҳталифи олам, аз ҷумла, Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эрон, собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, Туркия, Покистон, Озарбойҷон, Англия, Фаронса, Ӯзбекистон ва ғайра нигаҳдорӣ мешаванд.

Аҳмади Мунзавӣ дар «Феҳристи нусхаҳои форсӣ», ҷилдҳои 3-4 рӯйхати 199 нусхай хаттии достони Ҷомиро аз китобхонаҳои олам ҷамъ овардаву, характеристикаи ҳар нусхаро бозгӯӣ кардааст. Нусхаҳои № 3312 ва № 36721, ки тақрибан дар байни солҳои 889 ҳ. (1484 -и м.) китобат шудани онҳоро Аҳмади Мунзавӣ нишон додааст, аз нусхаҳои дастхатҳои кӯҳантарин ва дар замони зиндагии шоир истинсоҳшуда мебошанд, ки дорои моҳияти хубу баланди илмӣ ва адабӣ буда, ин нусхаҳо феълан дар Ҷумҳурии Исломии Эрон (Техрон) маҳфузанд. Нусхай дигари хеле боарзиш, ки зери рақами 36718, ки дар китобхонаи АУ собиқ СССР (шахри Москва) маҳфуз аст, яке аз нодиртарин нусхай дастхати достони «Юсуф ва Зулайҳо»- и Ҷомӣ мебошад, ки дар «Куллиёт»-и китобаткардаи Ҷомӣ, ки дарсоли 893-и ҳичрӣ (1488)-и мелодӣ анҷом пазируфтааст, омадааст, чунки тибқи нишондоди феҳристҳо ин нусхаро худи шоир китобат кардааст. Микрофилми ҳамин нусха таҳти рақами №1042 дар Дошишгоҳи Техрон маҳфуз аст.

Дар «Фехрист»-и Аҳмади Мунзавӣ зери саҳифаҳои 3330 то 3340 - 198 нусҳай гуногуни хаттӣ бо изофаи нусҳай таҳти рақами 3312 қарордошта, ки чамъулҷамъ аз 199 нусҳай хаттӣ иборат мешавад, «Юсуфу Зулайҳо»-и Ҷомӣ ҷойгузин шудааст, ки нусҳаҳои гуногун буда, моҳияти баланди илмӣ-матншиносӣдоранд [171, с. 330-340].

Дар ҷилдҳои якум ва дувуми китоби боарзиши «Фехристи дастхатҳои шарқии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон», (2Б, 232-238) 14 нусҳай ҷолиб ва дар замонҳои гуногун китобатшудаи дастнависҳои достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ нигаҳдорӣ мешаванд [148]. Ҳангоми пажӯҳиш ва муқоисаи ин нусҳаҳои достони «Юсуф ва Зулайҳо» ба назар расид, ки ин нусҳаҳо дар солҳои гуногун аз тарафи котибони гуногунсалиқа китобат шуда, дар байни онҳо монандӣ ва тафовути бисёре ба назар мерасад, ки таҳқиқоти матншиносии (текстологии) ҷиддиро тақозо доранд. Дар баъзе нусҳаҳо матни достон бо хати хубу зебову хоно китобат шудаанд, дар баъзе нусҳаҳо матни достон дар ду қатор ва ҳошияи варақҳо истинсоҳ гардидаанд, баъзе нусҳаҳо барқарор карда шудаанд, дигар нусҳаҳо аз нисфи достон оғоз шудаанд, дар ҳошияи баъзе нусҳаҳо рубоиёт ва ғазалҳо оварда шудаанд ва соли китобат надоранд ва амсоли инҳо. Дар дигар нусҳаҳо андозаи саҳифаҳо гуногун, баъзе саҳифаҳо афтодаанд, ки кори муҳаққиқонро то дараҷае баҳри муайян кардани вежагиҳои матни нусҳаҳо душвор мекунанд. Аммо таҳқиқи матншиносии ин 14 нусха кори зарур ва муҳими оянда аст. Барои баён кардани чигунагии ҳолат ва вежагиҳои нусҳаҳои достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ дар асоси нишондоди «Фехристи захираи дастхатҳои шарқии Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» мушахҳасан тавсифи нусҳаҳое, ки матни комиланд, соли китобат, арзиши муҳимми илмӣ ва минётур доранд, бозгӯй мекунем:

1. Дастхати № 1872. Матни дастхат дар ду сутун бо хати настаълиқи оби тилло зебо навишта шудааст. Коғазаш шарқӣ буда, бо ранги сурҳ ва сабз хатҳо кашида шудааст. Сарлавҳаҳо бо хати хоно, алоҳида навишта шудааст. Матн бо унвони достон шуруъ мешавад. Дар матн 8 минётур

оварда шудааст (варакҳои 56А, 58Б, 61Б, 62А, 96Б, 97А, 120Б, 121А). Матндар асири 16 китобат шудааст. Муқовааш осиёимиёнагӣ, рангаш сабзи чигарӣ. Андозаи сахифаҳо 14x22,5 см. мебошад.

2.Дастхати № 1004/1. Дастнависи бо хати зебо ва ороишот ороёфта буда, матни он дар 3 сутун бо хати настаълиқи зебо навишта шудааст. Сарлавҳаҳо бо рангҳои гуногун гулкорӣ карда шудаанд. Замони китобат 1220 ҳ.ш (1805 м.) аст. Номи котиб Муҳаммад бинни Мирзо Аҳмад аст. Ин нусха дар Кашмир китобат шудааст ва аз 164 варақ иборат аст. Муқовааш Кашмирӣ буда, андозаи сахифаҳо 14x23 см. мебошад. Дар муқаддима ашъори парокандай тоҷикӣ ва ўзбекӣ ҷой доранд.

3.Дастхати № 466. Матни дастхат дар ду сутуни қоғази қуқандӣ бо рангҳои тиллӣ ва сурҳ бо хати зебои настаълиқ навишта шудааст. Үнвони сарлавҳаҳо бо киновар навишта шудааст. Дар дастнавис 12 миниатюр ҷой дода шудаанд (сах. 24А, 35А, 47Б, 58Б, 61Б, 65А, 94Б, 102Б, 108А, 121Б, 134Б, 145Б). Дар дастнавис якчанд намуди муҳр ба назар мерасад, ки дар онҳо номи Сайд Мир Сиддиқ бинни Сайд Амир Музофар ба соли 1296 ҳ. ш. (1879 м.) омадааст. Ҳамин тавр, равshan мегардад, ки дастхат дар китобхонаи шаҳсии адиби машҳури Бухорӣ Сиддиқи Ҳашмат мавҷуд будааст. Ба Сиддиқи Ҳашмат тақризи хубе, ки дар муқаддимаи дастхат оварда шудааст, мансуб аст, ки соли 1890 навишта шудааст. Тахмин кардан мумкин аст, ки дастхат аз ҷониби Сиддиқи Ҳашмат нусхабардорӣ шуда, минётурҳоро низ ў кашидааст. Матн аз 154 сахифа иборат аст. Номи муқовагар Мулло Муҳаммади Умар ва соли муқова кардан 1266 ҳ. ш. (1850 м.) аст. Андозаи сахифаҳо 12x21 см. аст.

4.Дастхати № 459/1. Матн дар ду сутун бо хати шикастай настаълиқ дар қоғази қуқандӣ навишта шудааст. Номи сарлавҳаҳо бо хати хоной зебои настаълиқ навишта шудааст. Замони хатми китобат 1261ҳ.ш. (1845 мелодӣ) аст. Котиби нусха Мулло Қобил бинни Мулло Авазбадали Арабхонагӣ мебошад. Дастхат барои Қорӣ Ҳочӣ ном шаҳс китобат шудааст ва он аз 140 сахифа иборат аст. Муқовааш Осиёи Миёнагии

рангаш сурхи чигарӣ ва номи муқовагар Мир Одил аст. Андозаи сахифаҳо 12,7x20,8 см. мебошад.

5.Дастхати № 265/1. Матн дар ду сутун бо хати настаълиқи шикаста, дар коғази қуқандӣ, дар чаҳорҷӯбае бо рангҳои тиллоии ранга ҷойгир карда шудааст. Сарлавҳаҳо бо киновар навишта шудаанд. Замони хатми китобат 1268 ҳ.ш. (1851м.) ва котиби нусха Мир Исомиддин аст. Нусха аз 136 сахифа иборат аст. Андозаи сахифаҳо 16x27 см. аст.

6.Дастхати № 1875. Матни нусха дар ду сутуни коғази қуқандӣ бо хати зебои настаълиқ навишта шудааст, ки бо хатҳои сурҳ зеб дода шудаанд. Сарлавҳаҳо бо киновар навишта шудаанд. Замони китобат 1266 ҳ.ш. (1850 м.) ва исми котиб Мулло Муҳаммадлатифи Захрошом бинни Домулло Холмуҳаммади Самарқандӣ мебошад. Андозаи сахифаҳо 14x25,5 см. аст.

7.Дастхати № 8/1. Матни нусха дар ду сутун ва ҳошияи варақҳо бо настаълиқи унсури шикаста доштаи коғази қуқандӣ навишта шудааст. Сарлавҳаҳо бо киновар навишта шудааст. Замони хатми китобат 1262 ҳ.ш. (1846 м.) буда, номи котиб Муҳаммад Насриддин Додҳоҳ бинни Муҳаммад Ёдгорбойи Девонбегӣ аст. Нусха аз 155 сахифа иборат аст ва андозаи сахифаҳо 14x23,5 см. мебошад [148, 2Б, с. 232-238].

Албатта, ин дастхатҳои нодир, ки дар ин ганчина нигаҳдорӣ мешаванд, барои таҳқики матншиносӣ ва муқоиса кардани нусхаҳо ниёзи бештар доранд, ки ин кори оянда аст. Мусаннифон ҳангоми таҳияи «Феҳристи захираи дастхатҳои шарқии Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ҳар як нусхаро рақамгузорӣ карда, ҳаҷму муҳтаво, бо қадом навъи хат навишта шудани нусхаҳо, анвои коғаз, дар чанд сутун ҷойгир шудани матн, чанд адад минётур доштан ё надоштан, дар қадом аср китобат шудан, аз чанд сахифа иборат будани матн, андозаи сахифаҳо ва аз ҷониби қадом ҳаттот бо овардани ному насабаш ва дорои муҳр будани онҳоро нишон додаанд, ки кори матншиносони ояндаро хеле осон мекунад. Дар баъзеи ин нусхаҳо осори дигар шоирон дар дохили сахифаҳо ва баъзеи дигар дар ҳошияҳо ҷойгузин шудаанд. Ин дастхатҳо моли шоирону адибони гузашта бошад ҳам, моҳияти баланди илмиро сазоворанд.

Дар ганчинаи Институти дастхатҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ӯзарбойҷон, ки қариб панҷоҳ ҳазор китоби дастнавис, нусхаҳои чопи сангӣ ва асноди таърихии классикони адабиёти форсии тоҷикӣ ва арабу ҳиндӯ турку озарӣ нигаҳдорӣ мешавад, осори Абдурраҳмони Ҷомӣ мақоми баланд дорад. Мувофиқи нишондоди ҷомишиноси машҳури озарӣ М.Султонов: «Дар ин ганчинаи фарҳанг аз бисту шаш асари Ҷомӣ қариб дусад нусха ҳифз карда мешавад. Илова бар ин, дар як саду бисту ду баёз, ки дар ҳамин ганчина нигоҳ дошта мешавад, намунаҳои осори Ҷомӣ оварда шудааст» [143, с. 144-148]. Нусхаҳои дастнавис ва чопи сангии достони «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ дар маҳзани мазкур 59 нусха буда, таҳти рақамҳои 794/1566 то 1317/1899 нигоҳ дошта мешаванд. Ғайр аз ин, дар ганчина ҳашт нусҳаи «Ҳафт авранг» мавҷуд аст, ки дар доҳили онҳо достони «Ҷусуф ва Зулайҳо» омадааст. Аз ин ҷост, ки дар ганчинаи Институти дастнависҳои АИ Ӯзарбойҷон 67 нусҳаи дастнависи матни достони «Ҷусуф ва Зулайҳо» -и Абдурраҳмони Ҷомӣ нигаҳдорӣ мешаванд, ки дар солҳои гуногун аз ҷониби котибони гуногун китобат шудаанд ва аҳамияти баландӣ илмӣ доранд. Тавре ки қаблан ишора карда будем, нусҳаи нодири рақами 1331, ки яке аз қадимтарин нусхаҳои «Куллиёт»-и Ҷомӣ мебошад ва «Ҷусуф ва Зулайҳо» дар таркиби он омадааст, дар захирай дастхатҳои шарқии АИ Ҷумҳурии Ӯзбекистон нигоҳ дошта мешавад, ки аслан ҳамон нусҳаи тартибдодаи Ҷомӣ буда, арзиши баланди илмӣ дорад.

«Феҳристи Чарлз Рё»-и донишманди инглиз шаш нусҳаи достони «Ҷусуф ва Зулайҳо»- и Абдурраҳмони Ҷомиро зери рақамҳои: № 645 а 3, № 646 а, № 648 в, № 649 в, № 877 в, № 289-94 фаро гирифтааст [178, с. 238-239].

Ҳамин тавр, аз матни асарҳои Абдурраҳмони Ҷомӣ, ки дар замонҳои мухталиф, дар фосилаи қарнҳои XVI-XIX истинсоҳ гардидаанд, бештару беҳтар нусхаҳои «Ҷусуф ва Зулайҳо» боқӣ мондаанд.

Дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ шарҳу тафсирнависӣ аз суннатҳои дерин мебошад, ки намунаҳои зиёди онро дар даст дорем, ки шореҳон баҳри осон гардидани мушкилоти хонандагон ба ин амал даст

задаанд, чунки забон, баён, ҳадафҳои шоирон, маслаки эшон, тарафдорияшон аз ҷараёнҳои гуногуни мазҳабӣ ва ирфонӣ то дараҷае мундариҷа ва муҳтавои осори эшонро мушкил мегардонад. Ба умқи маънни осори адибон сарфаҳм рафтан, онро маъникушӣ кардан ва мақсади асосии шоир ё адибро ба ҷомеа расонидан, кори саҳл нест ва аз шореҳон дониши амиқи филологӣ, лугатдонӣ, динӣ, фалсафӣ, ирфонӣ, рамзкушӣ ва ғайраро талаб дорад. Шарҳу ҳошияњависӣ аз қисматҳои муҳими таҳқиқи филологии осори адабӣ ба ҳисоб меравад ва пайдоиши он ба асрҳои X11-X1V мансуб аст. Дар ҳамин давра ва баъдтар ба таъкиди донишманди тоҷик Абдулмансуни Насриддин: «ба «Махзан-ул-асрор», «Искандарнома»-и Низомӣ, қасоиди Анварӣ, қасоиди Хоқонӣ, қасоиди Бадри Чочӣ, «Гулистон»-и Саъдӣ, ғазалиёти Ҳофиз, «Хористон»-и Мачди Ҳофӣ, «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ва ҷандин асарҳои дигар шарҳу ҳошияҳо навишта шуданд» [112, 603].

Мавлоно Ҷомӣ дар замони худ ҳамчун шоир, донишманди мумтози улуми адабӣ, мусиқӣ, динӣ, ирфонӣ ва шореҳи чирадаст шинохта шудааст, ки ба ин нукта даҳҳо донишмандон қоиланд. Дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ Ҷомӣ яке аз аввалин шоиронест, ки ба рубоиёти худ шарҳ бастааст. Инчунин, ин донишманди тавоно ба ашъори Ибн-Ал-Фориз, Ибни Арабӣ, Ҷалолиддини Балхӣ, Амир Ҳусрави Дехлавӣ шарҳҳои ҷолиб кардааст. Ӯ дар «Рисолаи шарҳи рубоиёт» -и худ 44 рубоияшро, ки мазмуни соғирфонӣ доранд шарҳ додааст. Баъдан Мулло Сайд Аҳмади Мударрис ба унвони «Назм-ус-силсила» шарҳи мукаммали рубоиёти Ҷомиро таълиф намудааст, ки соли 1912 дар Тошканд чоп шудааст. Моили Ҳиравӣ матни интиқодии «Шарҳи рубоиёти Ҷомӣ» -ро интишор кардааст. Аз ҳама бештар достони «Юсуф ва Зулайҳо», ки аз нигоҳи дороиҳои забонӣ ва бадеият дар пояти баланд эҷод шудааст ва маҳбубтарин асари ӯст, таваҷҷӯҳи шореҳонро ба худ ҷалб сохтааст. Соли 1599 дар заминай достони «Юсуф ва Зулайҳо» Муҳаммадбоқии Суюнҷӣ «Шарҳи «Юсуф ва Зулайҳо» ва соли 1900 Муҳаммади Гулҳавӣ дар Лоҳур шарҳи дигареро ба ҳамин достон таълиф кардааст. Соли 1330-и ҳичрӣ (1952-и м.) Қозӣ

Абдулкарим ибни Қозӣ Нурмуҳаммад Соҳиби Пулбандарӣ шарҳи «Юсуф ва Зулайҳо» -ро анҷом додааст, ки он дар Бомбай ба нашр расидааст [125]. Баъдан, силсилаи шореҳон дар Ҳиндустон, аз ҷумла: «Муҳаммад ибни Ғуломмуҳаммад, Акрами Мултонӣ, Мавлавӣ Муҳаммад Шоҳ, Мавлавӣ Муҳаммадризо, Муҳаммад Боқир ибни Султон Аҳмад, Мир Нуруллоҳ Аҳрори Дехлавӣ, Муҳаммадсоҷид Файзмуҳаммади Ҷаҳонавӣ, Мавлавӣ Низомиддини Роҷпӯтӣ, Муҳаммад Афзалуллоҳободӣ, Ҳоҷӣ Баҳодур Соҳиби Нақшбандӣ, Абдулвосеи Ҳонсавӣ, Ризо, Юсуфи Қурайшии Ҳошимӣ ва даҳҳо дигарон бар ин достони дилнишин шарҳҳо бастаанд» [76, с. 162].

Таҳқиқ ва пажӯҳиши шарҳномаҳо ба достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ, ки хеле зиёданд, як самти муҳим дар Ҷомишиносӣ маҳсуб мешавад, ки кори оянда мебошад.

### 2.3. Тахлили образҳои достон

Дар таърихи адабиёт ва хунар барои он ки асари бадеӣ барҷаста оғарида шавад, шоир ё нависанда ба образи асосӣ такя мекунад ва дар атрофи он симоҳои дигарро барои тақвияти образи асосӣ истифода мебарад. Достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ аз муқаддима, муҳтавои асосӣ ва хотима иборат буда, аз нигоҳи соҳти композитсионӣ асари барҷаста ва комил аст. Чун сюжети достон мураккаб аст, иштирокдорони воқеа нисбатан бисёранд ва мундариҷаи асар дар образи ду шахсияти барҷастаи воқеӣ – Юсуф ва Зулайҳо баён гардидааст, ки аз нигоҳи образофаринӣ, ки панҷ масъаларо дар бар мегирад, бингарем, дар симои ин ду образи асосӣ заминаи образи бадеӣ, тасвири мушаххас (конкрет), тасвири умумиятдодашуда, нақши таҳайюл ва арзиши образи бадеӣ барҷаста тасвир шудааст. Р.Мусулмониён дар ин бора чунин таъкид кардааст: «Дар ҳар як асар муроди аслии санъаткор соҳтани як образ аст, чунончи шоҳсутуни «Шоҳнома» Рустам аст. Азбаски гавҳари одам дар алоқамандӣ бо дигарон зоҳир мегардад, санъаткор хоҳу ноҳоҳ предмети тасвири конкрети худро дар ҳамбастагӣ ва ихотаи предметҳои дигар бояд нишон диҳад. Сабаби оғариниши ҷандин образи хурду қалон дар ҳамин аст. Доираи заминаи образ дар асар ҳар қадар васеътар бошад, образи марказӣ ҳамон андоза муҳташамтар сурат мебандад ва баръакс доира ҳарчи тангтар бошад, образи асосии асар хурдтар мешавад» [108, с. 63]. Дар «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ иштирокдороне, ки ҷараёни мундариҷаи достон ба ҳаракату фаъолияти онҳо вобаста аст, бисёранд, вале Юсуф ва Зулайҳо асоситарини онҳо мебошанд. Падари Юсуф -Яъқуб, бародарони ў, падари Зулайҳо, доя, Азизи Миср, подшоҳи Миср, занони Миср, сардори корвон-Молик, корвониён, зиндониён, меъмор, мусаввирон, духтари Бозга ва дигарон, ки дар маҷмуъ баҳри густариши образи Юсуф ва Зулайҳо ба кор рафтаанд. Мавлоно Ҷомӣ воқеаҳои достонро, ки асли он дар Таврот, Куръони карим ва тафсирҳо ҷой доранд, ба тарзи мушаххас баён кардааст.

Аз рӯи нишондоди муҳаққиқ Зоҳир Аҳрорӣ образи асосии асар ишқ аст, ки Мавлоно Ҷомӣ барин шоири мутафаккир ва тарафдори ҷараёни ирфонии нақшбандияро ба таҳрик овардааст, ки мундариҷаи ин қиссаи зеборо ба риштаи тасвир бикашад: «Вале агар ошкор ва бепарда гӯем, қаҳрамони асосии достон ҷаноби Ишқ аст – ишқи бузург, тавоно, сӯзандаву созанда, гиро ва ҷаззоб, ишқе, ки бар дари оstonи худ Ҷомиро ба зонуи тафаккур ва саҷдаи эҷод нишонд, ишқе ки дар тору пуди латифи Зулайҳо танида, бар ҳама таззодҳо пирӯз омад» [29, с. 9].

Ба нишондоди Мавлоно Ҷомӣ, Юсуф ҳамвора дар ҷараёни муборизаи ботиниву руҳонӣ тасвир шудааст, ки бо норасоиҳои рӯзгори худ дар мубориза қарор дорад ва бо марому мақсади некаш ҳаракат мекунад, ки ноадолатиҳои иҷтимоиро бартараф созад, ки иҷрои ин амалҳо ба ў бо мушкилии зиёд даст медиҳад.

Юсуф маротибаи аввал разолати қабехи иҷтимоиро дар муносибати бародаронаш нисбат ба худ мебинад, ки аз муҳаббати зиёди падар ба ў сар зада буд ва бародарон бо маслиҳати пешакӣ барои нест карданаш Юсуфро бо фиреб аз назди Яъқуб ба сахро мебаранд:

Чу Яъқуб ин сухан бишнид аз эшон,  
Гиребони ризо печид аз эшон.  
Бигуфто: «Бурдани ў кай писандам,  
К-аз он гардад дарун андуҳмандам».  
Ба сахро бурдани Юсуф ризо дод,  
Балоро дар диёри худ сало дод [29, с. 215].

Ин бародарони бадкешро, ки ҳама фарзанди як падар ҳастанд, Мавлоно Ҷомӣ ба гург монанд кардааст, ки вақте аз пеши падар дур шуданд, нисбат ба Юсуф таҳқирро пеш гирифтанд:

Фигон з-ин ҷарҳи дӯлобӣ, ки ҳар рӯз  
Ба ҷоҳе афканад моҳе дилафрӯз.  
Чу Юсуфро ба он гургон супурданд,  
Фалак гуфто, ки: «- Гургон барра бурданд».  
Ба ҷашмони падар то менамуданд,

Зи яқдигар ба меҳраш мерабуданд.

Чу по бар домани саҳро ниҳоданд,

Бар ўдасти ҷафокорӣ қушоданд [29, с. 215].

Ҷусуф, ки ҳанӯз кӯдак ва тифли нозпарварди падар буд, ин лату кӯб кардани бародарони худро, ки як ваҳшигари азим аст, бо гиряву нола ва сӯзи ботинӣ қабул кардааст ки чунин қабоҳат ва бадбиниву баҳилий қушоду ошкоро нишон дода шудааст:

Ба нола ҳар киро овоз кардӣ,

Навоҳои мухолиф соз кардӣ.

Чу шуд навмед аз эшон, гиря бардошт,

Зи хуни дида бар гул лола мекошт.

Муносибати баду гургонаи бародарон нисбат ба Іосуф дар байтҳои поёни шиддат мегирад ва ўғоибона ба падар муроҷиат мекунад:

Гаҳе дар хуну гаҳ дар хок меҳуфт,

Зи андуҳи дили садҷоқ мегуфт:

«Кӯчой, эй падар, охир кӯчой,

Зи ҳоли ман чунин ғофил ҷароӣ?

Биё, бингар қанизакзодагонро,

Зи роҳи ақлу дин афтодагонро .

Ки бо коми дилат дар дил чӣ доранд,

Ҳақи алтофи ту чун мегузоранд

Чунон аз ташнагӣ дар тоб монда,

Ки не ранг андар ў, не об монда [29, с. 217].

Дар байтҳои охир Іосуф бо дили пурозор ба падараш Яъқуб муроҷиат мекунад ва бародарони ҳамхуни дадманишашро «қанизакзода» ва «аз роҳи ақлу дин дур афтода» меҳисобад. Вале, ин муносибати бадтар аз ҳайвони бародарони бемурувату бадкина авҷ мегирад ва онҳо яқҷоя Іосуфро бо ваҳшоният мезананд ва сарозер ба ҷоҳ меафкананд, ки бо ин амали ғайриинсонияшон дар асоси гуфтаи Ҷомӣ «ба қадди худ аз маломат то қиёмат либоси шармандагӣ ва беобуруй дӯхтанд», ки ҳаргиз баҳшиданӣ нест :

Зи ногах бар лаби чохе расиданд,  
Зи рафтан бар лаби чох орамиданд.  
Вале он соз тезоҳангтар шуд,  
Дили чун санги эшон сангтар шуд.  
Чӣ гӯям, к-аз ҷафо эшон чӣ карданд,  
Дилам надҳад, ки гӯям он чӣ карданд.  
Кашиданд аз бадан пироҳани ӯ,  
Чу гул аз ғунча урён шуд тани ӯ.  
Ба қадди худ буриданд аз маломат,  
Либосе то ба домони қиёмат [29, с. 218].

Ҳангоме ки хизматгари Молик Юсуфро аз ҷоҳ баровард, барҳӯрди дуюми Юсуфро бо мушкилоти сангнтари иҷтимоӣ мебинем, ки ин нукта аз тарафи фарзандони падар фурӯхта шудани бародари ҳамхунашон Юсуф мебошад ва ин ҳолатро Ҷомӣ ошкоро танқид кардааст ва онҳоро зиёнкор меҳонад:

Зи некубандагӣ форигниҳод аст,  
Фурӯшемаш, агарчи хоназод аст.  
Дар ислоҳаш аз ин пас менакӯшем,  
Ба ҳар қимат, ки бошад мефурӯшем.  
Ҷавонмарде, ки аз чаҳ баркашидаш,  
Ба андак қимате з-эшон харидаш.  
Зиёнкор он, ки чинси ҷон фурӯшад,  
Чунон чинсе чунон арzon фурӯшад [29, с. 222].

Фочиаи сахти сеюми иҷтимоӣ, ки Юсуф ба он мувоҷех гардидааст, бо нақшай пешакӣ омодагардида маҳбус ва зиндонӣ гардидаи ӯст. Юсуф ҳамчун шахси ояндабин ва таҳаммулпазир ба ҳамаи фиребу найранги атрофиёнаш бо азму устуворӣ сабру тоқат карда, ҳеч вақт хиёнатро ва фиребу найрангро нисбат ба Азизи Миср ва хонадони ӯ, ки дар он ҷо қалон шуд, нону намак ҳӯрд ва тарбият дид, раво надида, нисбат ба ин тухмат ба зиндон рафтанро бартар ҳисобидааст. Ҳамчун нишони эътиroz Юсуф зиндонро бартар шуморид, ки ин як дарки иҷтимоии ӯ бар зидди беадолатӣ

дар чомеа ба ҳисоб меравад. Юсуф ҳамчун муршиди донову ояндабин кӯшиш кардааст, ки дигаронро аз пешомадҳои нохуш огоҳ созад ва ба ояндаи нек раҳнамун созад. Дар ин лаҳзаҳои достон Юсуф ҳамчун симои марказӣ фаъол нест ва ҳамеша такя ба Худованд мекунад. Юсуф баъд аз хоби Фиръавиро таъбир кардан, аз зиндон озод гардидан ва ба дараҷаи вазирӣ расидан хеле фаъол мегардад, ки маҳз ў бо ҷораҷӯиву тадбири оқилона аҳолии Мисрро аз қаҳтии ҳафтсола начот дода тавонист. Вақте ки Юсуф дар зиндон буд, бо зиндониён меҳрубон буд ва ба ҳама муносибати яксон дошт, инчунин хоби он ду хизматгори Фиръавиро, ки барои дасисакорӣ ва қасди ҷони ў зиндон шуда буданд, низ дуруст таъбир намудааст.

Саҳнаҳои дигаре, ки дар достон Юсуфро фаъол нишон медиҳанд, инҳоянд: ба мулоқоти Зулайҳо расидан, муҳаббате, ки солҳои дароз Зулайҳо нисбат ба Юсуф мепарварид қабул намудан, ба Зулайҳо издивоҷ кардан, даридан куртаи Зулайҳо аз дasti Юсуф ва билохира баҳри дидори ҷамоли Юсуф ибодатхонае соҳтани Зулайҳо, ки ин ҳама нишондиҳандай фаъолият ва кӯшиши Юсуф мебошад. Ҷомӣ ин нуктаҳоеро, ки баён кардем, баҳри хубтар ва фаъолтар нишон додани ҷеҳраи Юсуф ва Зулайҳо бо як тасвирсозии устодона ба кор бурдааст. Фаъолияти Юсуф танҳо бо ҳидояти Худованд ва омадани паём ба воситай фаришта - Ҷабраил ба иҷро мерасад, ки ў воқеан пойбанди дину шариат аст.

Мавлоно Ҷомӣ образи Юсуфро дар достон бо ҳама зебоии воқеии зоҳирӣ ва ботинияш тасвир кардааст ва ў оқилу таҳаммулпазир аст, ки аз оғоз ибтидо ва интиҳояшро мебинад, ба ҳама қиширҳои чомеа муносибати хуб дошта, ин рафтторро аз ҳама талабу ҳоҳиш дорад, ки аз аввали достон то охир шоир ҳамин матлабро ҳамвора пайгирӣ мекунад.

Ба андешаи Ҷомӣ, аз замони қӯдакӣ дар рафттору гуфтори Юсуф нишонаҳои пайғамбарӣ ва ояндабинӣ ҳувайдост. Ҳар пайғамбар муъчизае дорад ва чунин нишонаи пайғамбарии Юсуф тавассути дуову тафсиру таъбири хоб иҷро мешавад, ки ин нукта далел бар як шоҳаи муҳими илм

будани таъбири хоб аст ва ин андешаро дар китоби муқаддаси Қуръони карим, сураи «Юсуф», ояти 22 меҳонем: «Ва чун (Юсуф) ба ҳадди камоли худ расид, ба ӯ доноӣ ва илм додем. Ва ҳамчунин некукоронро подош медиҳем» [8, с. 237].

Академик Абдулғанӣ Мирзоев бар ин назар аст, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ дар образи Юсуф Алишери Навоиро тасвир кардааст: «Абдурраҳмони Ҷомӣ дар поёни маснавии «Юсуф ва Зулайҳо» аз Алишер Навоӣ чунин ёдоварӣ менамояд:

«Муборак бар шаҳу аркони давлат,  
Ғазанфарҳайбатони шерсавлат!  
Ба тахсис он ҷавонмарде, к-аш аз дер,  
Насаб чун ном бошад шер бар шер...

Абдурраҳмони Ҷомӣ, агар аз фаъолияти дар идора кардани мамлакат аз худ нишондодаи Юсуф шакли як навъи кордории вазири донишмандро дар назар дошта бошад, бо эҳтимоли қавӣ ҳамин тариқа ҳам ҳаст, пас бидуни ҳеч як шубҳа ӯ аз ин дар мартабаи аввал образи Алишер Навоиро дар назар дошта будааст. Зоро агар чунин намебуд, шоири бузург маснавии худро бо чунин мадҳ ва фахрияи баланд ба охир намерасонид» [101, с. 273].

Дар симои Юсуф Мавлоно Ҷомӣ «шахси хирадманду доно инсони ранҷу заҳматкашида, сабуру бурдбор, пок ва аз олудагиҳои нафсониву ҷисмонӣ парҳезкунанда, инсони вазифашинос, ба ҳамнавъон содиқу самимӣ, ғамхору дилсӯз, дар усули идораи мамлакат одил, борою тадбир, оқил ва дурандешро тасвир намуда, дар маърази намоиши ҷомеаи вақти худ кашидааст» [29, с. 15].

Образи Зулайҳо, ки Ҷомӣ оғаридааст, аз чехраҳои фаъол, шахсияти кӯшо, дорои симои ҷолибу ҷаззоб ва аз зеботарин занони олам аст, ки ҳамвора кӯшиш мекунад, ки худаш ва бо истифодаи дояву дигарон мақсадҳову ҳадафҳояш амалий шаванд, яъне дар баробари зебоиву дилкаший ба худ хислатҳои худҳоҳӣ гирифтааст. Ҷомӣ баъд аз муқаддима, фаслҳои баёни меъроҷ, сабаби назми китоб, фасле дар мадҳи Ҳоча Аҳорори Валий ба баёни муҳтавои сюжети достон пардохта, таваллуд шудани Зулайҳо, шоҳи

Мағриб будани падараш, се агад хоб дида, ғоибона ба Юсуф дил бастанаш, ва гайра оғоз кардааст, ки ин услуби хоси шоир аст. Җомй Зулайхоро дар чанд фасл хеле зебову дилкаш ва ягонаи олам донистааст:

Чунин гуфт он сухандони сухансанч,  
Ки дар ганчина будаш аз сухан ганч.  
Ки дар Мағрибзамин шоҳе баномус,  
Ҳаме зад қўси шоҳӣ, ном Таймус.  
Зулайхо ном зебо духтаре дошт,  
Ки бо ўаз ҳама олам саре дошт.  
На духтар, ахтаре аз бурчи шоҳӣ,  
Фурӯзон ахтаре аз дурчи шоҳӣ [29, с. 158].

Ҳама сифатҳои зебоии Зулайхоро Җомй дар байтҳои зерин хеле ҷолибу дилкаш тасвир кардааст, ки: «Ӯ аслан олиҳаи ишқи пок аст, ки барои расидан ба васли дилдори худ то охир қўшиш мекунад» [102, с. 360]. Ҳусну зебоии Зулайхоро Җомй бо суханҳои баланд тасвир карда, мегӯяд, ки «қади ўрасову зебост», «ӯро аз нахли раҳмат оғаридаанд», «Зулайхо аз бӯстони латофат сар кашида» ва «аз ҷӯи шаҳриёри об хӯрдааст, яъне шоҳдуҳтар аст» ва «ҳар ду гесуяш мисли ҳиндуюи расансоз буда», аз «гул ҳам зебост» ва Парвардигор зебову ҷолибу ҷаззоб соҳтааст, ки аз зебогии ҳусни ўҳама дар ҳайратанд:

Нагунчад дар баён васфи ҷамолаш,  
Кунам табъозмой бо хаёлаш.  
Қадаш нахле зи раҳмат оғарида,  
Зи бӯстони латофат сар кашида.  
Зи ҷӯи шаҳриёри об хӯрда,  
Зи сарви ҷӯйбори об бурда.  
Ду гесуяш ду ҳиндуюи расансоз,  
Зи шамшоди сарафrozаш расан боз.  
Фурӯ овехта зулфи сумансой,  
Фиканда шоҳи гулро соя дар пой [29, с. 158-159].

Мавлоно Җомӣ ҳамчун устоди забардасти тасвир ва маъниофар дар чанд байте симои зоҳирӣ Зулайхоро бо истифода аз ҳарфҳои арабии «нун», «сад», «мим», «алиф», «син» чунин ҳунармандона тасвир кардааст, ки аз баёни он симои зебои Зулайхо ба назар мерасад:

Зи тарфи лавҳи симиш намуда,  
Ду **нуни** сарнагун аз мушки суда.  
Ба зери он ду **нун** турфа ду **садаш**,  
Навишта килки сунъи устодаш.  
Зи ҳадди **нуни** ў то ҳалқаи **мим**,  
**Алифворе** кашида бинӣ аз сим.  
Фузуда бар **алиф** сифри даҳонро,  
Яке даҳ карда ошӯби чаҳонро.  
Шуда **синаш** аён аз лаъли хандон,  
Кушода **мимро** уқда ба дандон... [29, с. 159].

Баъд аз баёни нуктаҳое, ки Зулайхо дилдодаи худ Юсуфро аз наздик дид, муҳаббаташ садчандон боло гирифта, бештару зиёдтар ба ишқу ошиқӣ дода мешавад, фаъолтару серҳаракат мегардад, ки аз нигоҳи талаботи сужети асарҳо авчи воқеаҳо шурӯъ шуда, шиддати он тезтар мешавад. Зулайхо ба хотири васл бо маъшуқи худ бо хости дояш хонаи ойинакорие бино намуд, ки дар ҳама ҷои он хона расмҳои гуногунмавзуи Зулайхо ва Юсуф кашида шудааст:

Чунин гӯянд меъморони ин коҳ,  
Ки чун шуд бар иморат доя gustoҳ.  
Ба даст овард устоде ҳунаркеш,  
Ба ҳар ангушти дасташ сад ҳунар беш.  
Ба тарроҳӣ чу фикр оғоз кардӣ,  
Ҳазорон тарҳи зебо соз кардӣ.

Ин устоди дар илми хеш қӯшову доно бо тадбири доя ва хости худи Зулайхо чунон хонае соҳт, ки ҳар бинандаро мафтун мекард:

Ба ҳукми доя заррин дasti устод,  
Зарандуда сарое кард бунёд.

Дар он хона мусаввар сохт ҳар чо  
Мисоли Юсуфу нақши Зулайх.  
Ба ҳам биншаста чун маъшуку ошиқ,  
Зи меҳри чону дил бо ҳам мувофиқ.  
Ба як чо ин лаби он бӯса дода,  
Ба як чо он миёни ин қушода... [29, с. 270].

Вақте ки Юсуф дар зиндан истода хоби мавҳуми шоҳро маънидод кард, ба вазифаи вазирӣ расид, vale Зулайх дар фақру нодорӣ ва ғаму кулфату ҳичрони Юсуф аст. Дар асоси гуфтаҳои Ҷомӣ пешрафт накардани корҳои Зулайх аз он нукта аст, ки ўна ба Худои ягона, балки ба як буте, ки ба назари Ҷомӣ чизе нест, тоату ибодат карда ва аз он ёрӣ хостааст, ки дар натиҷаи шикастани он бут, муваффақиятҳо ёру ёвари Зулайх мешаванд, ки дар абёти зерин ба тасвир гирифта шудаанд:

Шабе дар пеши он бут бар замин суд,  
Ки умре дар парастишкорияш буд.  
Бигуфт: «Эй қиблай чонам ҷамолат,  
Сари ман дар ибодат поймолат.  
Зи Юсуф чанд бошам монда маҳчур,  
Бидех ҷашме, ки рӯяш бинам аз дур.

Дар ин ҳангом бо баёни монологи ботинӣ Зулайх бо бути беҳаракату бечон гуфтугӯ мекунад, аз ин буте, ки солҳо мепарастид, чора меҳоҳад, vale мақсад ба каф намеояд, аз ин рӯ баъд аз баёни чанд сухани дигар, ки дар зер оварда шудааст, бутро мешиканад:

Ба пеш овард он сангин санамро,  
Забон бикшод таскини аламро.  
Ту сангӣ, ҳоҳам аз нанги ту растан,  
Ба санге гавҳари қадрат шикастан.  
Бигуфт ин пас ба заҳми санги хора,  
Халилосо шикасташ пора-пора...  
Чу бишқасташ ба ҷолокиву чустӣ,  
Ба кораш з-он шикаст омад дурустӣ.

Тазарруъ карду рӯ бар хок молид,

Ба даргоҳи Ҳудои пок нолид [29, с. 341-342].

Донишманди эронӣ Абдулҳусайн Зарринкӯб вобаста ба ҳамин ҳолат таъкиди ҷолибе дорад: «Мавлоно Ҷомӣ «Ҷусуф ва Зулайҳо» -ро ҳамчун ҳикояти тозае дар татаббуи «Хусрав ва Ширин» ёфтааст». Дар давоми андешаи худ А.Зарринкӯб чунин мегӯяд, ки баръакси қиссаҳои дигари ишқӣ «он касе, ки дар оташи ҳирмону таманно месӯзад, зан аст» [82, с. 221].

Ба ҳаракату фаъолияти Зулайҳо аз нигоҳи ғояи ваҳдати вучуд нигарем, ӯ дар достон муридест, ки баҳри даст ёфтани ба висоли муршиди хеш аз ҳама чиз гузар карда, танҳо Ҳақро мечуяд ва мебинад. Ҷусуф ҳамчун муршиди воқеӣ баҳри муридаш Зулайҳо ибодатхона соҳт, то ки ӯ ба ибодати Ҳудои ягона машғул гардад:

Кунун ман ҳам паи шукри атоят,

Ибодатхонае кардам бароят.

Дар ӯ биншин паи шукри Ҳудое,

К-аз ӯ дорӣ ба ҳар мӯе атое.

Зулайҳо ҳам ба тавфиқи илоҳӣ,

Нишаста бар сарири подшоҳӣ,

Дар он хилватсаро мебуд хурсанд

Ба васли Ҷусуфу фазли Ҳудованд [29, с. 354].

Дар фаслҳои охир Зулайҳоро хотирпарешон ва ранцида ба мушоҳида мегирем, ки ӯ ба марги дилдодааш Ҷусуф тоқат накарда, ҷашмонашро аз қосахонаи сараҷ меканад ва мемирад. Чунин тасвирсозӣ ҷанбаи фоҷиавии достонро тақвият баҳшидааст, ки Ҷомӣ ин саҳнаро барҷаста баён кардааст. Дар ин фасл нуктаи ҷолиб ва муассир он аст, ки часади Зулайҳоро баъд аз вафоташ дар ҷавори Ҷусуф гӯр мекунанд, ки чунин давлат на ба ҳар ошиқ даст медиҳад, ки ҳар дуро дар як ҷой дағн кунанд, ки «ин давлати бузург аст, ки пас аз марг дилдодагон сӯҳбати ҳамдигарро дарёбанд»:

Ба як ҷунбиш аз он андуҳхона,

Ба реҳлатгоҳи Ҷусуф шуд равона.

Ту зери гил чу бехи гул нуҳуфта,

Ба боло ман чу шохи гул шукуфта...  
...Зи гарди фурқаташ рух пок карданد,  
Ба ҹанби Юсуфаш дар хок карданد.  
Надида ҳаргиз ин давлат пас аз марг,  
Ки ёбад сүхбати чонон пас аз марг [29, с. 363].

Дар чанд байти дигар Мавлоно Җомй бо таассуф мегүяд, ки чунин ду дилдодаи мувофиқу муносиб ҳарчанд дар зиндагӣ бо мушкилот ба васли ҳам расидаанд, баъд аз марг ҳам дар зери хок ором ва роҳат надоштаанд:

Чунин гӯяд, ки бо ҳар ҷониб аз Нил,  
Ки ҷисми поки Юсуф ёфт таҳвил,  
Ба дигар ҷонибаш қаҳту вабо хост,  
Ба ҷои неъмат анвои бало хост.  
Бар ин охир қарори кор доданд,  
Ки дар тобуте аз сангаш ниҳоданд.  
Шикофи санг қирандой карданد,  
Миёни қаъри Нилаш ҷой карданд.  
Бубин ҳилла, ки ҷархи бевафо кард,  
Ки баъд аз марг аз Юсуф чудо кард [29, с. 363].

Мундариҷаи достон дар ҳамин ҷо хотима мейёбад.

Җомй дар образи духтари Бозға, ки ин нукта дар Таврот ва Қуръони карим нест ва иловаи шоир ба муҳтавои асар аст, симои ӯро, ки дар тасвири шоир зебост ва чун бори аввал Юсуфро дид, мафтуни ҷамоли зоҳирии вай гардидааст, ҷаззобу ҷолиб ба риштai тасвир қашидааст, ки ӯ қаблан аз рӯи ҳоҳишҳои нафсонӣ ба Юсуф дил бастааст ва баъд аз гуфтори созандаву раҳнишондиҳандай Юсуф аз ин роҳи нодуруст бармегардад ва ҳамчун мурид ба роҳи воқеии шинохти Ҳудованд мерасад:

Ба ҷашми тезбинат ҳар чӣ некӯст,  
Чу некӯ бингарӣ, акси руҳи туст.  
Набошад аксро ҷандон бақое,  
Надорад ранги гул ҷандон вафое.  
Бақо ҳоҳӣ, ба рӯи асл бингар,

Вафо чӯй, ба сӯи асл бингар.  
Чу донодухтар ин асрор бишнид,  
Бисоти ишқи Юсуф дарнавардид [29, с. 236].

Аз образҳо ва шахсоне ки мундариҷаи достонро комил месозанд ва баъд аз ичрои вазифаашон дигар фаъолият надоранд, образҳои Яъқуб, падари Зулайҳо - Таймус, бародарони Юсуф, аммаи ў, дояи Зулайҳо, подшоҳи Миср, Молик, корвониён, Азизи Миср, устоҳову наққошон ва зиндониён ба шумор мераванд.

Бародарони Юсуф баъд аз Юсуфро ба ҷоҳ партофтани фурӯхтани ў дигар дар мундариҷаи асар ба тасвир гирифта нашудаанд.

Абдурраҳмони Ҷомӣ бо истифода аз образҳое, ки таҳлилашонро баён кардем, бо маҳорат ва қареҳаи бузурги шоирий ин достони пурмуҳтавоеро эҷод кардааст, ки дар адабиёти классикии форсии тоҷикии асри XV мақоми вижаро соҳиб аст ва дар анъанаи эҷоди «Юсуф ва Зулайҳо»- ҳо саҳми арзанда ва таъсири амиқе дорад.

## 2.4. Җойгоҳи фочиа дар достон

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ аз шоирони донишмандест, ки дар «Юсуф ва Зулайҳо» вобаста ба баёни мундариҷаи асар якчанд масъалаҳоро матраҳ кардааст. Агар муҳтавои аксари достонҳои ишқӣ-романтикийи адабиёти форсии тоҷикиро таҳлил намоем, ба хубӣ ба назар мерасад, ки дар дохили онҳо дар баробари масъалаҳои ишқу муҳаббат, хушунату хиёнату фочиа ҳам ҷой доранд. Ин нукта дар «Шоҳнома» -и Фирдавсӣ, «Лайливу Машнун» ва «Хусраву Ширин» -и Низомӣ ва гайра ба назар мерасад. Ҳамин масъалаи ҳаёти инсониро мо дар «Юсуф ва Зулайҳо» -и Ҷомӣ низ ба мушоҳида мегирем.

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достон дар панҷ маврид фочиаро аз рӯзгори образҳои марказӣ – Юсуф, Зулайҳо ва Яъқуб дар дувоздаҳ фасл овардааст. Ин фаслҳо пайдарпай набуда, дар мавридҳои гуногун баён гардидаанд. Фочиаи аввал ба рӯзгори падари Юсуф Яъқуб марбут аст, ки дар фасли «Оғози ҳасад бурдани ихвон ва дур андохтани Юсуф аз Канъон» баён шудааст. Дар байтҳои зер муҳаббати хоссаи Яъқуб ба Юсуф баён шудааст:

Ки чун Юсуф ба хубӣ сар барафроҳт,  
Дили Яъқубро машъуфи худ соҳт.  
Ба сомон мардумаш дар дида биншаст,  
Зи фарзандони дигар дида барbast.  
Гирифт бо вай он сон лутфҳо беш,  
Ки бар вай рашқашон ҳар дам шудӣ беш [29, с. 207].

Мувофиқи ҳикояти достон «дар назди ҳавлии Яъқуб дарахте будааст, ки вақте фарзандони ў таваллуд мешудаанд, аз он шоҳе мерӯид ва мисли ҳамон дарахт азим мешуд, вале дар вақти ба дунё омадани Юсуф аз он дарахт шоҳе нарӯид ва бо дуои Яъқуб аз биҳишт асое тақдими Юсуф гардид, ки ин амал аввалин ра什ки бародаронро ба вуҷуд овард ва ба ифодаи шоир онҳо «дар дил ниҳоле аз ҳасад нишонданд»»:

Чу шуд Юсуф аз он тухфа қавидаст,  
Зи ҳасрат ҳосидонро пушт бишкаст.

Бар эшон он асо аз дасти ҳастӣ,  
Гаронтар омад аз сад чӯбдасте.  
Ба худ бастанд аз он ҳар як хаёле,  
Нишонданд аз ҳасад дар дил ниҳоле [29, с. 208].

Дар фасли «Хоб дидани Юсуф, ки офтобу моҳ ва ёздаҳ ситора вайро саҷда мебаранд ва шунидани ихвон онро ва зиёdat шудани ҳасади эшон», мочарои хонаводагӣ шиддат мегирад ва бо шунидани ин хоб, ки гӯё ба Юсуф офтобу моҳу ситорагон саҷда мекардаанд, ҳасади онҳо зиёда мегардад ва дар байни худ маслиҳат мекунанд, ки бо ҳар роҳ Юсуфро нест кунанд:

Чу ихвон қиссаи Юсуф шуниданд,  
Зи ғусса пираҳан бар худ дарианд.  
Ки, ё Раб, чист дар хотир падарро,  
Ки нашносад зи нафъи худ зарарро.  
Ҳавас дорад, ки мо аз тирагӣ пок  
Ба саҷда пеши ӯ афтем бар хок.  
На танҳо мо, ки модар бо падар ҳам,  
Набояд ҷоҳҷӯй ин қадар ҳам!  
...Ба қасди чораҷӯй аҳд бастанд,  
Ба азми машварат якҷо нишастанд [29, с. 210-211].

Дар фаслҳои «Машварат кардани бародарон бо яқдигар, ки чӣ ҳилла созанд, ки Юсуфро аз пеши падар дур андозанд», «Рафтани бародарон пеши падар ва дарҳост кардан, ки Юсуфро ҳамроҳи худ ба ҷониби саҳро баранд» ва «Бурдани бародарон Юсуфро аз пеши падар ва дар роҳи ҳидояти худ ҷоҳи залолат қандан ва вайро бе ҳеч иноят дар ҷоҳ афкандан» воқеаҳои дар машварат баён кардаи бародарон, ки ҳар қадом як амалеро пешниҳод мекард, ки чӣ гуна Юсуфро нест кунанд, баён шудааст:

Чу маҷlis соҳтанд ихвони Юсуф,  
Ба азми машварат дар шони Юсуф.  
Яке гуфт: «Ӯ зи ҳасрат хуни мо реҳт,  
Ба хунрезиш бояд ҳилла ангехт».

Яке гуфт: «Ин ба бединист рохе,  
Ки андешем қатли бегунохе».  
Дигар як гуфт: «Қатли дигар аст ин,  
Чӣ ҷои қатл, аз он ҳам бадтар аст ин».  
Савоб он аст, к-андар дуру наздик,  
Талаб дорем ҷохе ғавру торик.  
Зи садри иззату ҷох афканемаш,  
Ба сад хорӣ дар он ҷох афканемаш [29, с. 212].

Дар ду фасли дигар, ки номбар кардем, бародарон бо фиреб аз назди падар Юсуфро ба сахро мебаранд ва чун аз назди падар дур шуданд, ўро бо зарбу лат ба сари ҳамон ҷох меоранд ва бо хориву азоби зиёд ва задану дашном кардан ва ба гиряву лобаҳои ў эътиборе надода, бо як разолат ва қабоҳати ҳайвонӣ бародари худро ба ҷох меафкананд:

Зи дӯши марҳамат бораш фиканданд,  
Миёни хораву хораш фиканданд.  
Бараҳнапо қадам бар хор мезад,  
Ба гул аз хору хас мисмор мезад...  
Ба нола ҳар киро овоз кардӣ,  
Навоҳои муҳолиф соз кардӣ.  
Гаҳе дар хуну гаҳ дар хок меҳуфт,  
Зи андуҳи дили садчок мегуфт:  
«Кучой, эй падар, охир кучой?  
Зи ҳоли ман чунин ғофил ҷароӣ?...  
Фурӯ овехтанд он гаҳ ба ҷоҳаш,  
Дар об андохтанд аз нимароҳаш [29, с. 217-218].

Баъди аз назди Яъқуб бо макру фиреб бурдан ва дар ҷоҳ афкандани Юсуф фочиаи дурии падар-Яъқуб сар мешавад, ки ў аз ин муфориқат дар кулбай эҳзон ба ёди дидори писари дӯстдоштааш менишинад.

Дар фасли навбатии «Расидани корвон ба сари ҷоҳ ва Юсуфро берун овардан ва як бори дигар оламро ба офтоби ҷамоли вай равшан кардан», фочиаи дувуми ҳаёти Юсуфро ба мушоҳида мегирем, ки бародарони

хиёнатпеша ба назди корвониён расида, Юсуфро, ки нав аз чоҳ бароварда буданд, ғуломи саркаши хеш эълон доштанд ва талаб карданд, ки ўро ба маблағи ночизе мефурӯшанд, ки ин кори бародарон нобахшиданист:

Ҳасудон ҳам дар он наздик буданд,  
Зи ҳоли ў тафаҳхус менамуданд.  
Зи ҳоли корвон огоҳ гаштанд,  
Хабарҷӯён ба гирди чоҳ гаштанд...  
Гирифтандаш, ки моро банда ин аст,  
Сар аз тавқи вафо тобанда ин аст.  
Дар ислоҳаш аз ин пас менакӯшем,  
Ба ҳар қиммат, ки бошад, мефурӯшем.  
Ба Молик буд машҳур он ҷавонмард,  
Ба фулсе ҷанд мамлукӣ худаш кард [29, с. 221-222].

Ҷомӣ дар байтҳои зер ин бародаронро, ки Юсуфро ба пули ночизе фурӯхтанд, зиёнкор ва одамфурӯш меҳонад ва мазаммат мекунад:

Зи некубандагӣ форигниҳод аст,  
Фурӯшемаш, агарчи хоназод аст.  
В-аз он пас корвон маҳмил бубастанд,  
Ба қасди Миср дар маҳмил нишастанд.  
Ҷавонмарде, ки аз чаҳ баркашидаш,  
Ба андак қимате з-эшон харидаш.  
Зиёнкор он, ки ҷинси ҷон фурӯшад,  
Чунон ҷинсे ҷунон арzon фурӯшад [29, с. 222].

Дар фасли «Ба мазраи байъ даровардани Молик Юсуфро ва харидани Зулайҳо вайро ба аснофи он чи дигарон меҳариданд», саҳнаи фоҷиаи дигарро мебинем, ки ба тақдири Юсуф вобастааст. Юсуфро дар бозори Миср сардори корвониён Молик ба фурӯш мегузорад, ки дар охир Зулайҳо ҳамроҳи шавҳарааш Азизи Миср ўро бо баҳои гарон харида ба хонааш меорад ва тарбият мекунад.

Фаслҳои «Даровардани Зулайҳо Юсуфро ба хонаи ҳафтум ва базл кардани маҷҳуд дар нили мақсад ва гурехтани Юсуф ва мондани Зулайҳо

дар таҳассур ва таассуф» ва «Пеш расидани Азиз Юсуфро бар беруни он хона ва пинҳон доштан он чӣ миёни вай ва Зулайҳо гузашта буд ва ифшии Зулайҳо онро» баёнгари масъалаҳои муҳаббати сӯзони Зулайҳо ба Юсуф ва дар роҳи ишқ то ба дараҷаи бетоқатӣ расидани ў ва ҷораҷӯии дояи Зулайҳо, ки бояд хонае зебову мунаққаш, ки дар дару деворҳои он сурати печони Юсуф бо Зулайҳо тасвир шуда бошад, сохтан ва Юсуфро ба ҳамон хонаи мунаққаш даъват намудан, ки ҳисси муҳаббати ў ба Зулайҳо бештар гардад, мебошанд, ки заминаҳои макри Зулайҳо буда, тадриҷан ўро ба фоҷеаи навбатӣ гирифтор мекунанд. Дар байтҳои баъд, Юсуф ба хона даъват мешавад ва муҳаббату макри Зулайҳоро дарк карда, ба ҳоҳишҳояш эътиборе намедиҳад ва мегурезад. Дар фаслҳои дигар Азизи Миср ба дари хона меояд ва ин ҳолро дида, баъд аз радду бадали ҷанд гуфтор ва тухмати Зулайҳову занони мисрӣ Юсуфро зиндонӣ мекунад, ки дар байтҳои зерин ин саҳнаҳо бо як фочиаи мудҳиш ва масҳара – дар гардан тавқи оҳанин бастан, мисли Исои пайғамбар дар ҳар ҷаппа савор кардан ва дар тамоми шаҳр гардонидан тасвир шудааст, ки шаҳси бегуноҳро сарҳангони бефарҳанг дар шаҳр гардонида, ба зиндон мебаранд:

Зулайҳо аз ҷавоби ў барошуфт,  
Ба сарҳангони бефарҳангӣ ҳуд гуфт,  
Ки заррин афсарав аз сар фиканданд,  
Ҳашин пашминааш дар бар фиканданд.  
  
Зи оҳан банд бар симаш ниҳоданд,  
Ба гардан тавқи таслимаш ниҳоданд.  
  
Ба сони Исияш бар ҳар нишонданд,  
Ба ҳар кӯе зи Миср он ҳар биронданд [29, с. 305].

Бо ҳамин байтҳо фочиаҳои шаҳсии Юсуф дар ҳамин ҷои достон ба охир мерасанд.

Дар қисмати охири достон, дар фасли «Вафот ёфтани Юсуф ва ҳалок шудани Зулайҳо аз алами муфориқати вай» фочиаи дигари Зулайҳо тасвир шудааст, ки Зулайҳо хабари марги Юсуфро фаҳмида, ба сари қабри вай меояд ва қабрро оғӯш карда, аз шиддати муҳаббати саҳту сӯzon ба Юсуф

ҳарду ҷашмашро қанда, ба ҳалокат мерасад, ки кулминатсияи фочиаҳо дар «Юсуф ва Зулайҳо»-и Мавлоно Ҷомӣ мебошад:

Ба як ҷунбиш аз он андуҳҳона,  
Ба реҳлатгоҳи Юсуф шуд равона.  
Надид он ҷо нишон з-он гавҳари пок,  
Ба ҷуз ҳарпуштае аз ҳоки намнок.  
Ҳаменолиду ҳар дам синаи чок,  
Ба сад ҳасрат ҳамемолид бар ҳок.  
Чу дарду ҳасраташ аз ҳад фузун шуд,  
Ба расми ҳокбӯсӣ сарнагун шуд.  
Ба ҷашмони худангуштон даровард,  
Ду нарғисро зи нарғисдон баровард.  
Ба ҳоки вай фиканд аз қосаи сар,  
Ки нарғис коштан бар ҳок беҳтар.  
Ба ҳокаш рӯи ҳунолуд бинҳод,  
Ба мискинӣ замин бӯсиду ҷон дод.  
Зи гарди фурқаташ рух пок карданد,  
Ба ҷанби Юсуфаш дар ҳок карданд [29, с. 361-363].

Ҳамин тавр, аз миёни фочиаҳое, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ дар дохили достони «Юсуф ва Зулайҳо» овардааст, фочиаҳои ба сари Юсуф омада фочиаҳои рӯҳияи некбинона (оптимистӣ) дошта мебошанд, ҷунки дар барҳӯрду муборизаҳо Юсуф ҳамеша босабру таҳаммул аст ва иродai нек дорад, ки ўро ба ормонаш мерасонад ва дар сари қабри Юсуф ҷашмонашро қанда, ҳудро ба ҳалокат расонидани Зулайҳо фочиаи воқеӣ ба ҳисоб меравад. Ва дар маҷмуъ, ин фочиаҳои Юсуф, Зулайҳо ва Яъқуб, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достон баррасӣ кардааст, фочиаҳои умумииинсонӣ мебошанд, ки намунаҳояшонро дар адабиёти ҷаҳон ба мушоҳида мегирим.

Аз таҳлили ин боби диссертатсия метавон ба ҷунин натиҷа расид, ки достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ бо баҳрабардорӣ аз китоби муқаддаси Қуръони карим, «Таърихи Табарӣ», «Тарҷумаи

«Тафсири Табарӣ» ва дигар тафсирҳову қасас-ул-анбиёҳо таълиф гардидааст. Достони «Юсуф ва Зулайҳо» мисли дигар асарҳои Ҷомӣ то замони мо дар нусхай асл расидааст, ки нусхаҳои зиёд баъдан истинсоҳ шуда, дар китобхонаҳои муҳталифи олам нигаҳдорӣ мешаванд. «Юсуф ва Зулайҳо» аз нигоҳи соҳти композитсионӣ асари мукаммал буда, дар он силсилаи образҳо барои баёни муҳтаво амал меқунанд. Фочиаҳои шахсӣ, ки дар доҳили достон омадаанд, баёнгари фочиаҳои умумиинсонӣ низ мебошанд.

## БОБИ III

### ПОЭТИКАИ ДОСТОНИ «ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО» -И АБДУРРАХМОНИ ЧОМӢ

Дар афкори назарии форсии тоҷикӣ поэтика ё илми бадеъ аз улуми меҳварии адабиётшиносӣ мебошад, ки маҳз қоидаҳои суханварӣ ва сухансанчиро дар осори хаттӣ ва шифоҳӣ меомӯзад ва дар таърихи адабиёти мо оид ба ин илми муҳимми адабӣ осори зиёд таълиф гардидаанд, ки ҳадаф ва вазифаҳои омӯзиши онро муайяну мушаххас намудаанд. Поэтикаи суннатӣ ё классикии мо марҳилаҳои инкишофи худро дорад ва дар китобҳои арзишманди «Тарҷумон-ул-балоға»-и Муҳаммад ибни Умарӣ Родуёнӣ, «Ҳадоик-ус-сехр»-и Рашидуддини Ватвот, «Ал-муъзам»-и Шамси Қайси Розӣ, «Дақоик-уш-шеър»-и Алӣ ибни Муҳаммад Тоҷалҳаловӣ, «Бадоеъ-ус-саноеъ»-и Атоуллоҳ Маҳмуди Ҳусайнӣ «Меъёр-ул-ашъор»-и Насируддини Тӯсӣ ва даҳҳо китобҳои дигар роҷеъ ба арӯз, қофия, шеър, санъатҳои бадеъ маълумоти фаровон омадааст ва худи Ҷомӣ аз устодон ва донандагони баргузидаи илми арӯзу бадеу маъонӣ ба ҳисоб мераванд.

#### 3.1. Соҳти композитсионии (архитектоникаи) достон

«Ҳафт авранг»-и Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ аз силсилаи достонҳое таркиб ёфтааст, ки аз нигоҳи мавзӯъ, поэтика, муҳтаво, забону баён ва ҳунари шоирӣ бидуни шак аз достонҳои беназиранд ва танҳо бо «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва достонҳои Низомӣ дар як радиф қарор доранд. Ин бартарият ва муваффақияти шоир аз ҳунари тасвирофаринӣ ва маъниофаринии муаллиф дарак медиҳад, ки бо ҳаллоқияти баланди шоирӣ маҳз мавзуъҳоеро интихоб кардааст, ки табиат ва тинати инсонро воқеъбинона ифода мекунанд. Асаре, ки завқу руҳияи мардум (хурсандӣ, сӯг, фочиа ва ғ.)-ро ифода нақунад, андешаву ормони мардумро, ки ба ҳақиқат асос дорад ва эҳсосоти инсониро баён насозад, мавриди писанди

хуби хонанда қарор намегирад. Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ яке аз он асарҳои дилнишин ва серхонандаест, киаз нӯги хомаи ин шоири тавон ва донишманд бо як эҳсоси ҷолиб ва шӯру ғалаёни зоҳириву ботинӣ навишта шуда, образҳои асосии он мисли оҳанрабо хонандаро ба ҳуд мекашад, ки ин ҷазаба аз ҳунари тасвирсозӣ ва эҳсоси баланди инсонии шоир ҳувайдост. «Юсуф ва Зулайхо»- и Абдурраҳмони Ҷомӣ аз нигоҳи мундариҷа ва соҳти композитсионӣ (архитектоника) аз 77 боб (нашрҳои Душанбе – 1964, 1988, 2014, ки З.Аҳрорӣ ва М.Мамедова ва 1984 (Москва), ки Ҳусайн Аҳмади Тарбият таҳия кардаанд, аз 74 боб) фароҳам омада, дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф (мақсур), ки аз рукнҳои мағоилун, мағоилун, фаълун ё (мағоил)

V --- / V --- / V --

V --- / V --- / V --

иборат аст, соли 1483 навишта шуда, ба Султон Ҳусайнӣ Бойқаро баҳшида шудааст. Нашрҳои Душанбе (таҳияи З.Аҳрорӣ ва М.Мамедова) аз 3819 байт иборат аст ва аз 4000 байти асли достон 181 байт, ки ба гуфтаи З.Аҳрорӣ «баъзе байтҳои мазомини динӣ ва тасаввуфӣ дошта нигоҳ дошта шуданд» партофта шудааст. Матни соли 1984 (Москва) таҳиякардаи Ҳусайн Аҳмади Тарбият аз 4032 байт иборат аст. Соли таълифи достон дар асоси нишондоди муаллиф соли 888-и ҳичрӣ (1484 м.) ва шумораи байтҳои он 4000 аст:

Биҳамдулаҳ, ки бар рағми замона  
Ба поён омад ин дилкаш фасона.  
Дилам, к-аз нағмасанҷӣ дар ано буд,  
Зи фикри қоғия дар тангно буд...  
...Ки бошад баъд аз он соли мӯчаддад  
Нуҳум сол аз нуҳум ишр аз нуҳум сад.  
Гирифтам байт-байташро шумора,  
Ҳазор омад, валекин чор бора [29, с. 381].

Матни дар Ҷумҳурии Исломии Эрон таҳиякардаи Аълоҳон Афсаҳзод ва Ҳусайн Аҳмади Тарбият низ (1999 - Техрон) аз 74 боб ва 4032 байт

иборат аст, ки ин чо 32 байти зиёдро мебинем [31]. Донишманди афғонистонӣ Муҳаммади Беҳрӯз чунин навиштааст, ки: «Бар як нусхай «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ, ки дар китобхонаи шаҳсии мо мавҷуд аст, 195 байти изофӣ, ба дасти шаҳси номаълуме дар қарни дувоздаҳи ҳичрӣ ворид карда шудааст» [66, с. 24-32].

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар оғариданӣ достон аз мазмуни дар Қуръони карим буда берун нарафта, дар ҷо-ҷое иловаву изофаҳо дорад. Нуктае мавриди зикр аст, ки Мавлоно Ҷомӣ аввалан ба сураи 12-и Қуръони карим, ки дар он симои Юсуфи пайгамбар омадааст, муҳаббат дошта бошад, дувум сабаб ин аст, ки оғариданӣ ҷеҳраи Юсуф ҳамчун образи типӣ талаботи шадиди замон буд ва шоир шоҳи идеалиро, ки орзуи асримиёнагии донишмандон ва шоирон буд, маҳз дар симои Юсуф додааст. Ҳамин масъалаи шадидан ниёз доштани раият ба подшоҳон ва ҳокимони арзанда ва типҳои барҷастаи адабиро, ки аз қонуният ва талаботи адабиёт аст, донишманди тоҷик Юсуф Салимов ба таври зерин баён доштааст, ки: «Ҳидмати арзандаи худро «Шоҳнома», ҳамчун ҳамосаи бузурги миллӣ анҷом дода буд, аммо завқу талаби одамон ва адабиёт ба эҷоди типҳои арзандаи адабӣ зиёд буд» [134, с. 97-98].

«Юсуф ва Зулайҳо» дар асоси талаботи анъанаи достонсароӣ аз хутба, наъти расул, баёни меъроҷ, барака ҷустан аз пири тариқат Ҳоча Аҳори Валиӣ, мадҳи ҳукмрони замон Ҳусайнӣ Бойқаро оғоз шуда, баъд аз фасли сабаби назми китоб муҳтавои достон оғоз мешавад. «Юсуф ва Зулайҳо» бо фаслҳои дар шикоят аз замона, насиҳат ба фарзанд, дар хитобаи нафс ва хотимаи достон, ки ба шоир ва донишманди бузург Алишери Навоӣ баҳшида шудааст, ба охир мерасад.

Достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ бо мисраъҳои зерин:

Илоҳӣ ғунчаи умед бикшой,  
Гуле аз равзаи ҷовид бинмой.  
Бихандон аз лаби он ғунча боғам,  
В-аз ин гул атрпарвар кун димоғам.  
Дар ин меҳнатсарои бемувосо,

Ба неъматҳои хешам кун шиносо [29, с. 137].,  
оғоз мешавад.

Мавлоно Ҷомӣ дар байтҳои дигар аз Худованд бо дуо талаб дорад, ки «қалбашро ва замирашро сипосандеша ва забонашро ситоишпеша» гардонида, «бар иқлими сухан фирӯзияш» диҳад ва «диле, ки аз гавҳару ганҷ пур аст, бад-ин восита забонашро гуҳарсанҷ» созад:

Замирамро сипосандеша гардон,  
Забонамро ситоишпеша гардон,  
Зи тақвими хирад беҳрӯзиям баҳш,  
Ба иқлими сухан фирӯзиям баҳш.  
Диле дорӣ зи гавҳар ганҷ бар ганҷ,  
Зи ганчи дил забонро кун гуҳарсанҷ [29, с. 137].

ва талаб дорад, ки аз сидқи дил сухан бигӯй, рост бигӯй ва забонатро гуҳарсанҷ гардон, чунки ин кори сахл нест.

Байти зеринро аз фасли «Дастаи гул аз чамани фазоили сухан чидан ва риштаи тамом сабаби назми китоб бар он печидан» оварда, таъкид медорад, ки ба ин «қиссаи аҳсан», ки Худованд чунин ном додааст, ба «ваҷҳи аҳсан» сухан мегӯяд:

Худо аз қиссаҳо чун аҳсанаш хонд,  
Ба аҳсан ваҷҳ аз он хоҳам сухан ронд [29, с. 149],

ва достоне иншо кардааст, ки: «шамъи тоза бар мазори ишқи куҳан афруҳт, чехраи арӯси ишқи кӯҳнаро аз зевари лутфи табъ аз нав ороиш дод ва дар назарҳо ҷавон, шодоб ва диданиву шуниданӣ ба ҷилва овард» [29, с. 5].

Ҷомӣ дар оғози достон боби алоҳидаero ба ишқ баҳшида, баъд аз қисмати ситоишу наът ба тавсифи ишқ мегузарад ва асоси ҳаётро аз ишқ медонад ва таҷаллии ин ишқро Худованд меҳисобад:

Ба ҳар парда, ки бинӣ пардагӣ ўст,  
Қазоҷунбони ҳар дилбурдагӣ ўст.  
Ба ишқи ўст дилро зиндагонӣ,  
Ба ишқи ўст ҷонро комронӣ  
Диле к-ӯ ошиқи хубони дилҷӯст,

Агар донад в-агар не, ошиқи ўст [29, с. 145-146].,,  
ва Ҷомӣ чунин меҳисобад, ки маҳз ишқи Худованд инсонро ба муроди дил  
мерасонад ва аз ишқи Ӯ дилро зиндагонӣ ва ҷонро комронист.

Ҷомӣ ҳатто дар байтҳои поёни мегӯяд, ки: «дар олам ба ишқ рӯй овар  
«дили фориг аз дарди ишқ дил нест, олами ишқ хуш олам аст» ва мегӯяд, ки  
«дили беишқ дар олам мабод», «олам ҳама пур аз савдои ишқ аст» ва  
«асири ишқ шав, ғамаш дар сина неҳ то шод бошӣ»:

Зи олам рӯят овар дар ғами ишқ.  
Ки бошад оламе хуш олами ишқ,  
Ғами ишқ аз дили кас кам мабодо,  
Дили бе ишқ дар олам мабодо!  
Фалак саргашта аз савдои ишқ аст,  
Чаҳон пурфитна аз ғавғои ишқ аст.  
Асири ишқ шав, к-озод бошӣ,  
Ғамаш дар сина неҳ, то шод бошӣ [29, с. 146].

Аз нигоҳи Ҷомӣ ҳама ҷо ва ҳама олам ишқ аст ва аз ишқ бунёд  
шудааст, чунки ишқ ва муҳаббати созанда аст, ки инсонро ба корҳои  
шоиста талқин мекунад.

Абдурраҳмони Ҷомӣ таъкид мекунад, ки «ҳотири ҳар кас ба ин  
достони ман истиқбол мекунад», «гаҳ ҳонандаро ба ҳанда, гоҳе ба гиря  
меорад», «маро бад-ин амал пирам равона кардааст», «рози ниҳони дилро  
аз қаъри дил берун мекунам» ва «чаҳонро бигирёнаму бихандонам», ки ин  
асар «муҳаббатнома» аст ва баъд аз иншои нуктае ҷанд роҷеъ ба ишқу  
муҳаббат ба баёни муҳтавои он оғоз бахшидааст:

Кунад хотир ба истиқболаш оҳанг,  
Дарорад дил ба бар чун ғунчай танг.  
Гаҳе лабро нишоти ҳанда орад,  
Гаҳ аз дида нами андӯҳ борад.  
Аз ў ҳандад лаби андӯҳмандон,  
В-аз ў гирён шавад дилҳои ҳандон...  
Бад-ин май шуғлгирӣ соҳт пирам,

Ба парофшонӣ акнун шуғл гирам.  
Диҳам аз дил бурун рози ниҳонро,  
Бихандонам, бигирёнам ҷаҳонро.  
Тамаъ дорад, ки ҳар ногаҳ шигарфе,  
Бихонад з-ин муҳаббатнома ҳарфе [29, с. 149].

Мавлоно Ҷомӣ дар ин достони машҳур асосан кӯшиш кардааст роҷеъ ба ду омили ҳаёт – муҳаббат ва зебоӣ сухан ронад. Ин омилҳои бунёдии ҳастии инсон аз оғоз то анҷоми он қариб дар ҳар фаслу боб ба назар мерасад, ки ин асари Ҷомиро донишмандони зиёд аз муассиртарин ва зеботарин достон ҳисобидаанд ва муҳаббатнома хондани худи шоир низ бесабаб ва беасос нест ва Ҷомӣ ба ишқу муҳаббати ирфонӣ андар шинохтани муршиду мурид дилбастагии зиёд дорад. Аз нигоҳу назари Ҷомӣ зеботару содиктар аз Юсуф ва ошиқтар аз Зулайҳо симое нест, ки дувумӣ ба таъкиди мукаррари ў «дар ошиқӣ касе мисли Зулайҳо нест», «аз тифлӣ то пирӣ ишқ варзид», «баъд аз пирӣ ҷавонӣ ёфт», «ба ҷуз роҳи вафои ишқ дигар роҷе наспурд» ва «дар он зоду дар он буду дар он мурд», ки чунин афкори ҷолиб мундариҷаи ин достони дилпазирро ифода мекунанд:

Набуд аз ошиқон кас чун Зулайҳо,  
Ба ишқ аз ҷумла буд афзун Зулайҳо.  
Зи тифлӣ то ба пирӣ ишқ варзид,  
Ба ҷоҳио амирӣ ишқ варзид.  
Пас аз пиригу аҷзу нотавонӣ,  
Чу бозаш тоза шуд аҳди ҷавонӣ.  
Ба ҷуз роҳи вафои ишқ наспурд.  
Дар он зоду дар он буду дар он мурд [29, с. 150].

Мавлоно Ҷомӣ дар симои Юсуф ва Зулайҳо- ин ду ошиқи кӯшову босабр намунаи олии ишқ, ишқи тасаввуфии ҷустуҷӯ ва такопуи дарёфти Ҳудовандро нишон додааст.

Роҷеъ ба достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и шоири асри XVII-и курд Салими Сулаймон муҳаққики рус М.Б. Руденко таҳқиқот анҷом дода, чунин гуфтааст: «Дар байни тамоми ривоятҳои зиёди шоирони шарқӣ

достонҳои «Юсуф ва Зулайхо» мувофиқи самти ғоявӣ ва инкишофи хати сужетӣ- композитсионӣ ду намуди коркарди шоиронаро чудо кардан мумкин аст. Дар асоси гурӯҳи якум достони мансуб ба Фирдавсӣ меистад, ки мавзуи асосиаш на ишқи Зулайхо бо Юсуф ва дарду ғами ба он вобаста аст, балки фочеиаи Яъқуб аст, ки писари азизашро дар давоми солҳои зиёд гум мекунад. Гурӯҳи дувуми ривоятҳои шоирона, ки баъди достони Ҷомӣ ба вучуд омадаанд, диққати асосиро ба ишқу муҳаббати гарму ҷушони Зулайхо бо Юсуф равона менамоянд, ки дар эҷодиёти муаллифони ҷудогона рамзи ишқи тасаввуфии ҳулули «Ман», «Худост» ҷои асосӣ доранд» [131, с. 49].

Асоси соҳтори композитсиониро дар байтҳои достон алоқамандии ҳамдигарии байтҳо, қувватбахши маънову образҳо, робитаи ҳамдигарии вожаҳо, мукаммал соҳтани яқдигар ва ташкил шудани занҷир миёни қалимаҳои ҳар як байт ва дар охир пурра намудани мавзӯъ ташкил медиҳад.

Аз нигоҳи муҳтаво ва соҳти композитсионӣ достони «Юсуф ва Зулайхо»- и Ҷомӣ аз асарҳои шоирону адабони дигари адабиёти классикии форсии тоҷикӣ бо гуногуянрангӣ, ба тарзу салиқаи хос баён кардани ғоя ва муҳтавои сюжет фарқҳо дорад. Мавлоно Ҷомӣ яке аз пешвоёни ҷараёни нақшбандияи ирфони Ҳурсони замони худ маҳсуб мегардид ва дар боби алоҳидаи достон, ки ба муршид ва пири руҳонияш Ҳоча Аҳорори Валий бахшидааст, мегӯяд, ки «касе мисли ў дар силки нақшбандон арҷманӣ нест», «дар кори шоҳон ў тадбиргар аст», «ў мисли дарвеш аст, вале бузургу боҳашамат аст» ва «мо ба сӯи минбарат роҳ гирифтаем, ки ту муршиди мо ҳастӣ»:

...Касе чун ў ба лавҳи арҷмандон  
Назад нақши бадеи нақшбандон.  
Чу факр андар қабои шоҳӣ омад,  
Ба тадбири Убайдуллоҳӣ омад.  
Ба факр онро, ки лутфаш ошно кард,  
Ба бар гар хирқае будаш, қабо кард.

Зи дарвениш ҳар касро нишон аст,  
Ридои хоҷагӣ дар по кашон аст.  
Ба сӯи минбарат раҳбар гирифтем,  
Зи чехра пояаш дар зар гирифтем [29, с. 138].

Мавлоно Ҷомӣ дар чанд байти дигар аз муршиди худ ёриву кумак мепурсад, ки ҳамвора тарафдорони маслаки нақшбандии Ҳурисонро бо тадрису иршоди худ, ки баъзан аз роҳу нишондоди ин ҷараён дур мераванд, бо таълиму тарбия ба ҳудошиносӣ ва илму ҳилм ҳидояти бештар кунад ва эшонро бо суботу амали хайр ба орзуву омолашон бирасонад:

Зи меҳробат ба саҷда ком ҷустем,  
Қадамгоҳат ба хуни дида шустем.  
Ба пои ҳар сутун қад рост кардем,  
Мақоми ростон дархост кардем.  
Қазо меафканад аз роҳ моро.  
Худоро, аз Ҳудо дарҳоҳ моро.  
Чу ҳавли рӯзи растоҳез ҳезад,  
Ба оташ оби рӯи мо нарезад  
Кунад бо ин ҳама гумроҳии мо,  
Туро изни шарофатҳоҳии мо [29, с. 139].

Ҷараёни нақшбандияи Ҳурисони замони Ҷомӣ ҳамчун тариқати мазҳабии ирфонӣ дар таълимоти худ ва талаботи худ душвориҳо дорад ва дар лобалои «Юсуф ва Зулайҳо» масъалаҳои ин маслак зиёд баён шудаанд, ки дарки он на ба ҳама фаҳмост, аз ин хотир ба ин асар шореҳони зиёд шарҳҳои хубе нигоштаанд, ки дар фаслҳои қаблии диссертатсия дар бораи вежагиҳои ин шарҳҳо сухан кардаем.

Номи фаслҳои «Юсуф ва Зулайҳо»- и Ҷомӣ баёнгари муҳтавои достон аст, ки шоирона номгузорӣ шудаанд ва сохтори композитсионии достонро хеле зебо гардонидаанд. Унвон ва номҳои бобҳои достон бо ҷумлаву ибораҳои дарози шоиронаи зебову дилрабо оғоз мешаванд, ки таваҷҷуҳи ҳар хонанда ва бинандаро албатта ба худ мувоҷеҳ месозад. Воқеан Ҷомӣ шоири нозукбаён ва зебописанд аст, ки бо таваҷҷуҳи бештар хондан ва

тафаҳхус намудани ин асар ба ҳар кас як рухияи ҷаззоб ва маънавияти зиёд мебахшад, чунки ҳар байту фаслу боби он пуропури афкори бомаънист.

Оғози муҳтавои достон, баёни силсилавии композитсионии воқеаҳо баъд аз бобҳои анъанавӣ шуруъ мегардад, ки ибтидои он таваллуди Юсуф ва муҳаббати зиёди падараш ба ў буда, тадриҷан марги модари Юсуф баён мегардад:

Чу Яъқуб аз ақаб з-ин кор дам зад,  
Зи ҳадди Шом бар Канъон алам зад.  
Писар берун зи Юсуф ёздаҳ дошт,  
Вале Юсуф даруни ҷон-ш раҳ дошт.  
Чу Юсуф бар замин омад зи модар,  
Ба рух шуд моҳи гардунро баробар.  
Алам зад лолае аз боғи Яъқуб,  
Аз ў ҳам марҳаму ҳам доги Яъқуб.  
...Гиромӣ дурре аз баҳри каримӣ,  
Зи модар монд бо ашқи ятимӣ [29, с. 154].

Дар мисраъҳои зерин Ҷомӣ вафоти модари Юсуфро бо суханони риққатовар баён кардааст, ки аз модар дур гашта, дар тарбияи аммааш (ҳоҳари Яъқуб) мондааст:

Зи ҷон то буд баҳра модарашро,  
Зи шири хеш шустӣ шаккарашро.  
Чу дидаш дар канори худ дусола,  
Дамид айём заҳраш дар навола.  
Гиромӣ дурре аз баҳри каримӣ  
Зи модар монд бо ашқи ятимӣ  
Падар чун дид ҳоли гавҳари хеш,  
Садаф кардаш канори ҳоҳари хеш [29, с. 155].

Баъд, Ҷомӣ боби «Дар сифату насаби Зулайҳо, ки Мағриб аз тулуи офтоби ҷамолаш Машриқ гашта буд, балки ба ҳазор дараҷа аз он даргузашта»-ро меорад, ки ба баромади хонаводагӣ ва таваллуду зебои

замон будани Зулайхо ба тафсил сухан мегүяд ва васфи ўро чунин нишон додааст:

Чунин гуфт он сухандони сухансанч,  
Ки дар ганцина будаш аз сухан ганч.  
Зулайхо ном зебо духтаре дошт,  
Ки бо ўаз ҳама олам сарепе дошт.  
Қадаш нахле зи раҳмат оғарида,  
Зи бўстони латофат сар кашида.  
Ду гесуяш ду хинди расансоз,  
Зи шамшоди сарафрозаш расан боз [29, с. 157-158].

Зулайхо дар достон се маротиба хоб дида, ба Юсуф дил мебандад ва Юсуф ба хоби ў даромада, худро ба Зулайхо мешиносонад, ки ин нукта дар байтҳои зер омадааст:

...Шуд аз ғамгин дили худ ғуссапардоз,  
Ба ёри хеш кард ин қисса оғоз.  
Ғамам додиву ғамхорӣ накардӣ,  
Дилам бурдиву дилдорӣ накардӣ.  
Надонам номи ту, то созамаш вирд,  
Наёбам чои ту, то гардамаш гирд [29, с. 178-179].

Зулайхо, ки дар хоб ҷамоли Юсуфро дид, якбора бекарор гардид ва дар байтҳои зер Юсуф ба Зулайхо ному нишони худро чунин баён кардааст:

Ки андуҳи маро қӯтоҳие дех,  
Зи номи шаҳри хеш огоҳие дех.  
Бигуфто: «Гар бад-ин корат тамом аст,  
Азизи Мисраму Мисрам мақом аст,  
Ба Миср аз хосагони шоҳи Мисрам,  
Азизӣ дод, иззу ҷоҳи Мисрам».  
Зулайхо чун зи ҷонон ин нишон ёфт,  
Ту гӯй мурдаи садсола ҷон ёфт [29, с. 180].

Фаслҳои дигари достон воқеаҳои хурсандии Зулайхоро аз дидани Азизи Миср дар хоб, фиристодани падари ў номае ба Азизи Миср, ба Миср омадани Зулайхо, қабули Азизи Мисру мисриён Зулайхоро ва бо дидани чехраи Азизи Миср, ки ин на он касест, ки Зулайхо ба хоб дида буд, пушаймон шудан ва умр гузаронидани Зулайхо дар муфориқати Юсуф бо як тартиби муайян омадаанд.

Чомӣ бо истифода аз ручуи лирикӣ ба тариқи гурез, ки аз услуби писандидаи ўст, дар чанд байт аз баёни дарду доғ ва дурии Зулайхо аз дидори Юсуфро ва ба матлаби асосии дигари достон гузаштанро ифода намудааст:

Биё, Чомӣ, ки ҳиммат баргуморем,  
Зи Канъон моҳи Канъонро биёрем.  
Зулайхо бо диле уммедвор аст,  
Назар бар шоҳроҳи интизор аст.  
Зи ҳад бигзашт дарди интизораш,  
Давобахшӣ қунем аз васли ёраш [29, с. 206-207].

Мисраи «Зи Канъон моҳи Канъонро биёрем» ишора ба он дорад, ки шоир баёни воқеаҳои оғози ҳасад бурдани бародарон ба Юсуф ва хоби ўву ба ҷоҳ афкандан, тавассути корвониён аз ҷоҳ ҳалос шудани Юсуф ва расонидани Молик Юсуфро ба Миср дар шаш боб ба тафсил баён гардидаанд. Аз ин бобҳо гиреҳкушои дувуми муҳтавои достон сар мешавад. Гиреҳкушои аввали сужет бо воқеаҳои хобҳои Зулайхо ва расидани ў ба Миср оғоз гардида буд.

Баёни муҳтавои воқеаҳои достон аз лаҳзаи расидани Юсуф ба Миср ва ба бозори ғуломфурӯшӣ даровардани Молик Юсуфро ва ба ин ҷо расидани Зулайхо ва шинохтани ў Юсуфро шиддат мегиранд. Чун Зулайхо Юсуфро дид, аз дил фарӯд зада беҳуш гардид ва ба дояи худ мочароро баён дошт:

...Бигуфт: -Ай меҳрубон модар, чӣ гӯям,  
Ки гардад офати ман ҳар чӣ гӯям.  
Дар он маҷмаъ ғуломеро, ки дидӣ,  
Зи аҳли Миср васфи ў шунидӣ,

Зи олам қиблагоҳи чони ман ӯст,  
Фидояш чони ман, чонони ман ӯст [29, с. 228].

Ҳангоми дидану шинохтан ва харидани Юсуф аз чониби Азизи Миср бо баҳои гарон Ҷомӣ бештар аз унсури муколама истифода карда, дар ду боби достон мазмунро баён доштааст, аз ҷумла:

Чу дид он анҷуман гуфт: «Ин чӣ ғавгост,  
Ки гӯй растаҳез аз Миср барҳост»?  
Яке гуфт: «-Ин паи фарҳунда номест,  
Бисоти арзи канъонигуломест» [29, с. 228].

Ва:

Ғуломе не, ки рахшон офтобе,  
Ба дорулмулки хубӣ комёбе.  
Зулайҳо домани ҳавдаҷ бипардоҳт,  
Чу ҷашмаш бар ғулом афтод, бишноҳт...  
Бигуфт: «Эй шамъ сӯзи худ ниҳон дор,  
Ғами шаб, ранчи рӯзи худ ниҳон дор.  
Сабурӣ пеша кардӣ рӯзгоре  
Макун ҷуз сабр низ имрӯз коре [29, с. 228-229].

Намунаи муколамаҳо дар достони Ҷомӣ хеле зиёданд, ки дар мавриди зарурӣ дар ин бобат андешаронӣ ҳоҳем кард.

Дар «Юсуф ва Зулайҳо» Мавлоно Ҷомӣ фаслеро бо номи «Достони духтари Бозға ном аз насли Од, ки ба молу ҷамол назири худ надошт ва гоибона ошиқи ҷамоли Юсуф шуд» овардааст ва: «Ҳадафи Ҷомӣ аз овардани ин боби алоҳида дар он аст, ки дар қайфияти ҷарки масъалаҳои ишқи тасаввуғӣ андешаҳояшро тақвият диҳад ва масъалаи ваҳдати вучудро баррасӣ намояд» [165, с. 194]. Муҳтавои кӯтоҳ дар ин фасл дар он нукта баён мешавад, ки ин духтар аз насли Од буда, дар дидори аввал ошиқи Юсуф мегардад ва бо ташвиқу иршоди маънавии Юсуф аз ин амали хеш даст мекашад, бо таҳорати ботин ба таълим машғул гашта, ба дараҷаи худошиносӣ мерасад. Дар ин ҷо Ҷомӣ Юсуфро ҳамчун муршид ва Бозғаро муриди огоҳ тасвир кардааст, ки ин матлаб дар абёти зер ифода ёфтаанд ва

Чомӣ ин фаслро барои он овардааст, ки таъсири назарияи ваҳдати вучудро, ки дар таълимоти нақшбандия мақом ва ҷойгоҳи хос дорад, дар достон пурзӯр намояд, ки ин нукта дар муҳтаво ва соҳти композитсионии достонҳои дигари дар ин мавзуъ эҷодгардида ба назар намерасад ва як навоварии шоир дар соҳти композитсионӣ аст:

Ба мулки Миср зебо духтаре буд,  
Ки насли одиёнро сарваре буд.  
Зада дурчи ақиқаш ханда бар дур,  
Зи шаккарханди ў Миср аз шакар пур.  
Ҳадиси Юсуфу васфаши чу бишнид,  
Ба моҳи рӯи ў меҳраш бичунбид.  
Бигуфт: «- Ай аз ту кори некӯй рост,  
Бад-ин хубӣ ҷамолатро кӣ орост?»  
Чу Юсуф ин суханҳо кард аз ў гӯш,  
Ғизои ҷон фишонд аз ҷашмаи нӯш.  
Бигуфто: «- Санъати он сонеам ман,  
Ки аз баҳраш ба ҷашхе қонеам ман» [29, с. 236].

Аслан аз як аслу насл будани кулли инсонҳоро Мавлоно Чомӣ дар байтҳои минбаъда таъкид мекунад, ки оғаридгори ҳама Худованд аст ва агар меҳру муҳаббат хоҳӣ, ҳамвора назар ба Худои хеш намо:

Чу дидӣ акс, сӯи асл биштоб,  
Ки пеши асл набвад аксро тоб.  
Маозуллаҳ, зи асл ар дур монӣ,  
Чу акс охир шавад, бе нур монӣ.  
Бақо хоҳӣ, ба рӯи асл бингар,  
Вафо ҷӯй, ба сӯи асл бингар .  
Чу донодухтар ин асрор бишнид,  
Бисоти ишқи Юсуф дарнавардид [29, с. 236].

Мароми ин духтар-Бозға, ки дар нақши мурид баромад дорад, дар байтҳои зер ифодаи сарехи худро ёфтааст:

Зи меҳри ғайр бугастӣ дили ман,

Ҳарими васл кардӣ манзили ман.  
Агар ҳар мӯи ман гардад забоне,  
Зи ту ронам ба ҳар як достоне.  
Пас он гаҳ кард бидруди ваю рафт,  
Бираст аз мояи суди ваю рафт [29, с. 237].

Барои духтари Бозға баъд аз ин барҳӯрд ва иршоди маънавии Юсуфроҳи ҳалли мушкилоти ў дар дарки ишқи ҳақиқӣ осон гардид ва ў ба ҳақиқати масъала сарфаҳм рафта, минбаъд муносибат ва рафтори худро аз симои зоҳирии назарфиреб ба дарки ботин сафарбар намудааст, ки ин нуктаҳои омӯзандаги маҳрами рози ў гаштааст ва ба фахму дарки воқеии Ҳудованҷ расида, марому мақсади худро на дар суратпрастӣ, балки дар дарки маънӣ дидааст:

Дар он маъбад ба сар мебурд то буд,  
Ба тоат пой меафшурд, то буд.  
Чу дар тоатгарӣ умраш сар омад,  
Ба ҷон додан чу мардон хуш баромад.  
...Напиндорӣ, ки ҷонро ройгон дод,  
Фурӯги рӯи ҷонон диду ҷон дод.  
Нишеман бартар аз кавну макон гир,  
Фарози коҳи маънӣ ошён гир,  
Бувад маънӣ яке, сурат ҳазорон,  
Маҷӯ ҷамъият аз суратшуморон [29, с. 238].

Фаслҳои дигар мазмуни матлабҳои тарбияи Юсуф дар хонаи Зулайҳо, ба балоғат расидани Юсуф ва баёни ишқу муҳаббат кардани Зулайҳо ба Юсуф, ин ҳоҳиши Зулайҳоро напазирифтани Юсуф, чораҷӯй кардан ва назди Юсуф барои изҳори матлабҳои Зулайҳо рафтани доя, бори дуюм изҳори муҳаббат кардани Зулайҳо ва узр хостани Юсуф аз он ки Азизи Миср ўро ба фарзандӣ қабул кардааст, бо макру тадбир раҳнамун соҳтани Юсуф ба боғи Зулайҳо, ки духтарони зиёди зебову барно он ҷо бо тадбири дояи ў омодаи ҷалб кардани Юсуф ба муҳаббату муюшиқат буданд, бинои муҳташами ойинабанд кардашуда, ва бо расидани Юсуф ба боғ ва зуд

ҳозир шудани Зулайхо, ба яке аз хонаҳои мучалло бурдани Зулайхо ва Юсуфро ба ҳузури худ хонданаш, саросемавор гурехтани Юсуф, даридан либоси Юсуф, шоҳиди воқеа гардидани кӯдаки хурдсол ва ин ҳолатро дидани Азизи Миср, бо тухмати ноҳақ асири зиндон гардидани Юсуф, пушаймон шудани Зулайхо аз кардаи хеш ва ғайра мунаzzам ва бо як тахайюли барҷастаи бадей ифода ёфтаанд.

Дар ин фаслҳо, ки номбар кардем, симои Юсуф фаъол нест ва: «Аз муҳтавои достон бармеояд, ки ҳар лаҳза Зулайхо фаъолият нишон медиҳад ва дар шаклгирии хати сюжети достон ва авчи воқеаҳо серҳаракат аст. Дар баёни воқеаҳо, ҳаллу фасли онҳо ва муколамаҳо Зулайхо ғолиб аст. Дар қабули ишқи Зулайхо ва чораҳои ҷустаи ў Юсуф сабрро пеша кардааст ва чун муршиди босабр аз суратпарастиву зоҳирпарастӣ дурӣ мечӯяд ва ҳамеша бо Ҳудои худ аст [102, с. 369].

Хати сюжети достон баъд аз ин андешаҳо, ки баён намудем, аз нигоҳи замону макони бадей, ки симои марказии асар Юсуф зиндонӣ аст ва Зулайхо аз кардаи худ пушаймон, бо оҳистагӣ ҷараён гирифта, баъд аз хоби зиндониён ва Фиръавнро пешгӯӣ карда, ба дараҷаи вазорат расидани Юсуф воқеаҳо шиддат гирифта, ба авчи худ мерасад.

Юсуф дар дараҷаи маъшуқ ва маъбуд дар достони Мавлоно Ҷомӣ маҳсуб мешавад ва ҳама дӯстдори ў ва муштоқи дидораш ҳастанд ва Зулайхо ошиқи содик аст, ки то охири умр чун солик дар ранҷу азоби ишқи Юсуф умрашро сипарӣ мекунад. Ҷомӣ низ бо ҳамин таманно, ки муроди ў аз баррасии ишқ дар достон ишқи ҳақиқӣ ва муродаш аз ҳусни Юсуф ҷамоли Ҳудованд аст, чунин мегӯяд:

Зи нураш тофт бар хуршед як тоб,  
Бурун овард нилуфар сар аз об.  
  
Сар аз ҷайби маҳи Канъон баровард,  
Зулайхоро димор аз ҷон баровард.  
  
Ҷамоли Ӯст ҳар ҷо ҷилва карда,  
Зи маъшуқони олам баста парда.  
  
Ба ишқи Ӯст дилро зиндагонӣ,

Ба ишқи Үст чонро комронӣ.  
Диле, к-ӯ ошиқи хубони дилҷӯст,  
Агар донад в-агар не, ошиқи Үст.  
Ҳамон беҳтар, ки ҳам дар ишқ печем,  
Ки бе ин гуфтугӯ, ҳечем, ҳечем [29, с. 145-146].

Ҷомӣ дар достон фасли алоҳидаебо унвони «Таманно кардани Юсуф шубониро ба ҳукми он, ки ҳеҷ пайғамбар набудааст, ки шубонӣ накардааст ва муҳайё соҳтани Зулайҳо асбоби шубонии вайро», ки аз 30 байт иборат аст, лаҳзаҳои ба шубонӣ пардохтани Юсуфро нишон додааст, ки мазмуни қӯтоҳи онро дар чанд байт меоварем:

Ба ҳукми он ки умматпарвариҷо,  
Шубон лоиқ бувад пайғамбариҷо.  
Зи Юсуф бо ҳазорон комронӣ  
Ҳамезад сар таманнои шубонӣ.  
Зулайҳо он таманиро чу дарёфт,  
Ба таҳсили таманнояш ион тофт [29, с. 245].

Мавлоно Ҷомӣ бо дарку эҳсоси воқеии ишқ ва баёни мушкилоти ишқ ба эҷоди ин достон пардохтааст ва тафсилоти ин саҳнаҳоро дар илова намудани порчаҳои мақбул ба хонанда пешкаш менамояд. Дар «Юсуф ва Зулайҳо» Мавлоно Ҷомӣ ҳамчун шоири ҳассос аз нишон додани лаҳзаҳои муҳаббати воқеӣ дар миёни инсонҳо дурӣ начустааст, ки ингуна саҳнаҳо дар достон дида мешаванд. Вобаста ба ҳамин масъала муҳаққики эронӣ Ғуломхусайнӣ Бегдилӣ чунин таъкид дорад, ки пазируфтанист: «Ҷомӣ, аз як тараф бар асоси эътиқодоти мазҳабии худ кӯшидааст, ки дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» масоили аҳкоми зеҳниву диниро бар масоили моддиву дунёй бартарӣ бидиҳад ва ишқу дӯстдории Юсуф ва Зулайҳоро ба як муҳаббати осмонӣ ва Илоҳӣ табдил созад ва қаҳрамонони асари худро мавҷудоте хориқулодда ва фавқулбашар ҷилвагар намояд. Аз тарафе ҳам таҳти таъсироти худии муҳити хориҷиву зиндагии моддӣ ва ҳамчунин дар сояи таъсири осори аслоф ва нависандагони қаблӣ ва мушоҳидоти шахсии хеш тадриҷан ин тамоилоти зеҳниро мағлуб сохта, кам-кам ба сурудани

матолиби ҳаётӣ ва ишқи моддии башарӣ мепардозад. Ба ҳамин муносибат низ дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» дуият, яъне ишқи Илоҳӣ ва ишқи моддӣ ба наҳви боризе худнамоӣ ва чилвагарӣ менамоянд» [62, с. 599]. Новобаста аз ин, достони «Юсуф ва Зулайҳо» арзиши баланди ахлоқӣ дорад, чунки ҳама рафтари образи асосии он Юсуфи пешво ва Пайғамбар омӯзанда ва шоистаи ибрати инсонҳост. Дар лобалои достони «Юсуф ва Зулайҳо» дар баробари ташвиқи ғояи ваҳдати вучуд, ғояҳои озодӣ, гуманистӣ, рафоқату бародарӣ дар симои Юсуф дида мешавад.

Дар анҷоми достон, дар чанд фасле, ки ба вазъу ҳоли Зулайҳо баъд аз даргузашти шавҳараҷа ва дар сари роҳи Юсуф хона сохта, мунтазири шунидани садои ў будан ва билохира аз Юсуф илтифот дида, ба васли ў расидан, ҷавониву биной ёфтани, никоҳи Юсуф бо Зулайҳо ва аз шиддати муҳаббати Юсуф ибодатхонае барпо кардану ба ибодат машғул шудани Зулайҳо ва фарҷоми умри Юсуфу Зулайҳо муфассал баён гардидаанд ва дар ҳамин ҷо сужети достон ба охир мерасад.

«Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ бо фаслҳои шикоят аз фалак, панди фарзанд, дар муҳотабаи нафс ва ҳатми китоб ба анҷом мерасад. Фасли «Дар муҳотабаи нафс ва тараққӣ додани вай аз ҳазизи хештандорӣ ва ҳудписандӣ ба зурваи дасткӯтоҳӣ ва ҳимматбаландӣ» ҷолиб аст, ки маҳз ин фаслро Ҷомӣ дар охири достон оварда, бад-ин васила ба хонанда панд медиҳад, ки нафс сабаби қулли бадиҳо дар ҳаёти ҷомеа аст ва нафсро бояд нигоҳ дошт. Ҷомӣ дар ин фасл ҳудшиносӣ, илм омӯҳтан, аз ҳомтабъону кӯрдилон дур будан, дил ба даст овардан, ташвиқи ваҳдати вучуд ва дар ҳидояти муршиди комил буданро талаб кардааст:

Ба кори пухтагон рӯ оп, Ҷомӣ,  
Макун з-ин бештар дар кор ҳомӣ.

Ва:

Тамаъро аз қаноат бех баркан,  
Талабро аз таваккул шоҳ бишкан.  
Ба шаҳристони ҳиммат соз хона,  
Ба узлатгоҳи онҳо ошёна...

Ва:

Диле, гар марди ин роҳӣ, ба даст ор,  
Ки пеши кордонон ин бувад кор.  
Чунон дилро, ки шарҳаш бо ту гуфтам,  
Ба васфаш гавҳари асрор сүфтам.  
Бичӯй аз паҳлуи пири мукаммил,  
Ки ин бошад ба даст овардани дил [29, с. 377-379].

Муҳтавои асосии «Юсуф ва Зулайҳо», ки дар Таврот ва Қуръони карим дида мешавад, дар достон бо иловаҳо ва дигаргуниҳо ва сабку услуби вижай шоир эҷод шудааст. Мавлоно Ҷомӣ аз бозгӯии комили саҳнаҳои «Юсуф ва Зулайҳо», ки дар сарчашмаҳои аслӣ ва тафсирҳои гуногуни ин суро (сурои «Юсуф») дида мешаванд, истиҳола намуда: «Танҳо ҷанбаҳои асосии онро, ки бештар ба барҳӯрди ишқи Юсуф бо Зулайҳо бастагӣ доранд, ба тасвир гирифтааст. Ҳусусан, дар тасвири ишқ, ишқи тасаввуғӣ, ки дар симои муршид Юсуф дар назар аст, Ҷомӣ эъҷоз нишон додааст ва сӯзи ошиқи бекарору кӯшо Зулайҳоро дар роҳи расидан ба васли Юсуф, ки аз ягон мушкилий наҳаросида, то охир дар риёзату машаққат ба висол мерасад, бо як завқи баланд баррасӣ намудааст» [165, с. 198].

Аз баррасии мундариҷа ва соҳти композитсионии «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ метавон чунин натиҷагирий кард, ки ҳар як фасли ин достони дилнишин як асари комил аст, ки дар он макулаҳои асосии ҳаёти инсонӣ, аз ҷумлаи ишқ, муҳаббат, зебоӣ, марг, хиёнат, макр, фиреб, васл, хичрон ва гайра хеле равшан баррасӣ шудаанд, ки ҳамин лаҳзаҳо ва саҳнаҳои ҷолибро, ки Ҷомӣ оғаридааст, дар қарнҳои XVI-XVIII диққати наққошон ва минётурсозонро ба худ ҷалб кардааст ва дар асоси он минётурҳои зиёде оғарида шудаанд, ки роҷеъ ба вежагиҳои ин минётурҳо, ки дар ИШ АУ Ҷумҳурии Ӯзбекистон, бо № 9597 маҳфузанд, М.Ашрафӣ маълумоти ҷолиб додааст. Аз ҷумла, ўқайд мекунад, ки: «Дар нусҳаи рақами 9597-и достон 12 минётур наққошӣ шудааст, ки саҳнаҳои «Аз ҷоҳ баровардани Юсуф аз ҷониби хизматгори Молик», «Овардани Молик Юсуфро ба бозор»,

«Харидани Зулайхо Юсуфро», «Наззора кардани Юсуф шубонро», «Юсуф дар хонаи ҳафтуми Зулайхо» ва «Давидани Зулайхо аз паси Юсуф ва дариданни пироҳан», «Дохил шудани Юсуф ба назди занони мисрӣ», «Юсуф дар зиндон», «Юсуф дар назди Фиръавн», «Зулайхо дар назди Юсуф афтодаву пир гашта», «Дуои Юсуф баҳри Зулайхо» ва «Марги Юсуф» -ро дар бар мегирад. Ва ҳамин минётурҳо, ки дар давоми садаи XVI эҷод гардидаанд ва аз минётурҳое, ки дар дигар марказҳои илмиву фарҳангӣ маҳфузанд, зебоиву бартариҳои зиёд доранд» [57, с. 199-211].

Достони «Юсуф ва Зулайхо»- и Ҷомӣ аз нигоҳи соҳти композитсионӣ яке аз асарҳои муқаммали бадеӣ мебошад, ки дар мисоли худ беназир аст. Мавлоно Ҷомӣ дар баёни воқеаҳои достон ба матлабҳое, ки дар сарчашмаҳои аслии он – китобҳои муқаддаси Таврот ва Қуръони карим омадаанд, такя карда ва гоҳе берун рафта, барои ҷаззоб ва дикқатчалбқунанда тасвир кардани мундариҷаи достон маҳорати баланди шоирий нишон додааст. Ҳамаи талаботҳои унсурҳои сюжети асари бадеӣ, ки истифодаи бамавриди он ҳатмист, дар достони Ҷомӣ комилан риоя шудаанд.

### 3.1.1. Мақоми унсурҳои мусиқӣ дар достон

Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ аз ҷумлаи асарҳои барҷастае мебошад, ки дар баробари фарогирии мавзуъҳои ишқ, муҳаббат, зебоӣ, васл, ҳичрон, тухмат, фоция ва ғаму шодӣ масъалаҳои робитаи мусиқиро бо шеъри шоир низ фаро гирифтааст. Аслан, Мавлоно Ҷомӣ ҳамчун донандаи воқеии илми мусиқӣ дар таърихи адабиёт ва фарҳанги форсии тоҷикӣ шинохта ва эътироф гардидааст ва «Рисолаи мусиқӣ» низ таълиф кардааст, ки дар шинохти илми мусиқии классикии тоҷикӣ арзиши баланди илмиро қоил аст. Мавлоно Ҷомӣ шеъру мусиқиро ҳамроҳ медонад ва дар девонҳои сегонааш байтҳои зиёд дорад, ки далел бар ин гуфтаҳост, аз ҷумла:

Даст дар тан-тани бисёр мазан, эй мутриб,  
Равнақе медиҳаш аз шеъри накӯгуфтore.  
Чони ин тан-тани бехудаи ту шеъри хуш аст,  
Ҳаст ҳар тан, ки дар ӯ ҷон набувад, мурдоре [17, с. 799].

Ва:

Ҷомӣ он роз, ки дар ин парда муганиӣ бинҳуфт,  
Найи килки ту адо кард ба илҳони сарир [17, с. 429].

Ин байтҳоро профессор А.Сатторзода далел бар мусиқишиносии Ҷомӣ дониста, таъкид мекунад, ки: «Ҷомӣ ҳамчун шоир ва мусиқишиносӣ камназир дар шеър ба ҳусни савт диққати зиёд намуда, шеърҳое гуфтааст, ки ҷонғизою накӯгуфтор ва хуш мебошанд ва оҳангӯ нағмаҳои дилкашро ба хотир меоранд» [137, с. 119-120].

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достон ҳангоми баёни воқеаҳо ва ҳаракати образҳои асар, аз ҷумла Юсуф ва Зулайхо, корвониён, Азизи Миср ва дигарон, ки аз ҷое ба ҷое мераванд ё шитоб доранд ва базму тарафҳо аз унсурҳои мусиқӣ истифода кардааст. Донишманди тоҷик профессор Аслиддин Низомӣ рисолаи арзишманде бо номи «Абдурраҳмони Ҷомӣ ва илми мусиқӣ». - Душанбе: Дониш, 2019. - 200 с. иншо кардааст, ки дар баробари таҳияи матни интиқодии «Рисолаи мусиқӣ» -и Ҷомӣ, назару

андешаҳои Мавлоноро дар боби истифодаи унсурҳои мусиқӣ ва унвони созҳои мусиқӣ, ки дар ашъори шоир омадаанд, баён доштааст [118]. Дар бораи арзиши нодири мусиқавии достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ А.Низомӣ чунин таъкид кардааст: «...Аснои таҳқиқи ҷанбаҳои вобаста ба истифодаи рамзу тамсилҳои мусиқӣ, номи оҳангутаронаҳо ва созҳои мусиқӣ аён мегардад, ки Мавлоно Ҷомӣ дар асари мазкур услуби хеле нодири мусиқишиносиро ба кор бурда, то ҳадди имкон қулли лаҳзаҳои муҳимтарини достонро маҳз тавассути рамзҳои мусиқӣ оро додааст» [118, с. 138]. Мо ҳам кӯшиш ба ҳарҷ додем, то ҷанд лаҳзаи истифодаи унсурҳои мусиқиро дар «Юсуф ва Зулайҳо» -и Абдурраҳмони Ҷомӣ баррасӣ намоем.

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар фасли «Дар наёми маном дидани Зулайҳо навбати аввал теги офтоби ҷамоли Юсуфро ва қуштаи ишқ шудани вай бо он теги нуҳуфта дар наём» дар ҷанд байте аз унсурҳои мусиқӣ ёдовар мешавад ва ҷоҳаҳои «ҷарас», «ҷарасчунбон», «дуҳул» ва «дуҳулкӯб»-ро мавриди истифода қарор додааст:

Рабуда дузди шаб ҳуши асасро,  
Забон баста ҷарас ҷунбонҷарасро.  
Ситода аз дуҳулкӯбӣ дуҳулкӯб,  
Ҳучуми хоб дасташ баста бар чӯб.  
Накарда муъзан аз гулбонги ё ҳай,  
Фароши ғафлати шабмурдагон тай [29, с. 162].

Ҷомӣ дар байтҳои зер номи асбоби мусиқии «ҷанг» ва «парда», ки пардаи асбоби мусиқӣ аст, истифода бурдааст, ки ҷанг ҳамчун асбоби мусиқӣ то ҳоло дар истифода қарор дорад ва ҳолати Зулайҳоро ба «ҷанги ҳамида», ки шакли ҳарфи долро дорад, ташбех кардааст:

Аз он бар рӯзашон шаб ихтиёр аст,  
Ки он як парда дар дин пардадор аст.  
Чу шаб шуд, рӯй дар девори ғам кард,  
Ба зорӣ пушти худ ҷун ҷанг ҳам кард.  
Зи тори ашк баст ӯ тор бар ҷанг,  
Ба дилпардозии худ соҳт оҳанг [29, с. 168].

Дар байтҳои дигар, ки аз фасли «Насими қабул аз ҷониби Миср вазидан ва маҳмили Зулайхоро чун имории гул ба Миср кашидан» омадаанд, Мавлоно Ҷомӣ як расми қӯҳани корвониён ва саҳргардонро, ки оҳанги овозхонии шутурбонон аст, овардааст, ки «Ҳудо» ном дорад:

Ҳазор уштур ҳама соҳибшукуҳон,  
Саросар пуштапушту кӯҳкӯҳон.  
Бурида сад биёбон бар таваккул,  
Чарида хорро чун сунбулу гул.  
Зи шавқи раҳравӣ бехобу ҳӯрдон,  
Бар оҳанги Ҳудо саҳронавардон [29, с. 191].

Дар фасли дигари «Ҳабар ёфтани Азизи Миср аз мақдами Зулайхо ва ба азимати истиқбол барҳостан ва лашкариёни Мисрро ба таҷаммули тамом оростан», ки аз лаҳзаҳои фараҳангез ва хурсандибахш аст, Абдурраҳмони Ҷомӣ дар чанд байт номи якчанд истилоҳ, унсурҳо ва асбобҳои мусиқиро, ки гӯё як ҳайати қалони навозандагон дар базми бошуқӯҳе як оҳанги ҷолибро менавозанд, монанди: мутриб, овоз, муғаннӣ, ҷанг, наво, уд, тараб, автор (ҷамъи торҳо), асбоб, най, рубоб, камонча, наъра, зех, дафро овардааст:

Азизи Миср чун он мужда бишнид,  
Ҷаҳонро бар муроди хештан дид.  
Мунодӣ кард, то аз қишвари Миср,  
Бурун оянд яксар лашкари Миср...  
Шакарлаб мутрибони нуктапардоз,  
Ба расми таҳният хуш карда овоз.  
Муғаннӣ ҷанги ишрат соз карда,  
Навои хуррамӣ оғоз карда.  
Ба молиш дода гӯши удро тоб,  
Тарабро сохта автораш асбоб.  
Навои най навиди васл дода,  
Ба ҷон аз вай умеди васл дода.  
Рубоб аз тоби ғам ҷонро амон дех,

Бароварда камонча наъраи зех.  
Дарафканда дафин овоз зад дўст,  
К-аз ў дар дасти раҳқўбон бувад пўст [29, с. 193-194].

А.Низомӣ дар фасли «Вафот ёфтани Юсуф ва ҳалок шудани Зулайҳо аз алами муфориқати вай», дар ду байт сахнаи марги Юсуфро бо истифода аз рамзу рози мусиқӣ чунин баён доштааст, ки бозёфти ачиб аст: «Дар ниҳояти достон низ Мавлоно Ҷомӣ аз истифодаи рамзҳои мусиқӣ даст намекашад ва вафот ёфтани Юсуфро бо яке аз қадимтарин оҳангҳои мусиқӣ – оҳанги «Сувора» (дар замонҳои қадим онро «Асброс» ё худ оҳанги раҳгардии асб меномиданд), ифода сохтааст:

Ба дигар рӯз Юсуф бомдодон,  
Ки шуд дилҳо зи файзи субҳ шодон,  
Ба бар карда либоси шаҳриёри  
Бурун омад ба оҳанги Суворӣ  
Чу по дар як рикоб овард Ҷибрил  
Бад-ӯ гуфто: «мақун з-ин беш таъцил».  
Амон набвад зи чархи умрфарсой,  
Ки сояд бар рикоби дигарат пой [29, с. 357].

Дар субҳи содиқ, лаҳзае, ки дилҳо «аз файзи субҳ шодон» гардиданд, ба авчи коҳи ломакон (яъне ба ҷониби ватани аслӣ!) сафар кардани Юсуфро Ҷомӣ бо садои маҳзуни оҳанги «Суворӣ» (дар силсилаи Шашмақом – «Сувора») оро медиҳад. Ибораи «либоси шаҳриёри» бошад, албатта ин ҷо ишора бар кафан аст ва Юсуф бо ҳамин либоси шаҳриёри ва зери садои оҳанги «Суворӣ» поящро аз рикоби зиндагонӣ бармекашад. Оҳанги «Сувора» ин ҷо маънни дигар ҳам дорад, яъне Юсуф савори асби чӯбин сафари охират меқунад» [118, с. 156-157].

Аз баррасии ичмолии ин фасл метавон натиҷагирий кард, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳамчун донандаи хуби илми мусиқӣ дар асараши дар мавридҳои гуногун унсурҳои мусиқиро бардууст истифода карда, ҳусни суханро афзудааст.

### 3.1.2. Тасвири унсурхой табиат дар баёни шоир

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достон дар баробари тасвири дигар унсурхой қаломи бадеъ аз зебоиҳои табиат, ки инсон ҷузви он аст, фаровон истифода кардааст. Дар ҳар саҳнаи зиндагии инсон унсурхой табиат, аз ҷумлаи гулӯи гиёҳ, дарахту об, дарёву наботот ва амсоли инҳо ширкат доранд ва ҳамон шоир ё адиб соҳибқӯдрат аст, ки ин зебоиҳои табиатро дар лаҳзаҳои муносиб ба тасвири бадеӣ гирад. Унсурхой табиат дар «Юсуф ва Зулайҳо» басомади зиёд доранд, ки намунаҳои онро аз назар мегузаронем. Мавлоно Ҷомӣ дар фасли «Фиристодани Зулайҳо Юсуфро ба ҷониби боғ ва таҳияи асбоби вай кардан», ки яке аз фаслҳои ҷолиби достон аст, аз унсурхой табиат, аз ҷумла: боғ, Ирам, савр, гули сурӣ, дарахт, шоҳ, ҷанор, сарв, гул, гунча, норван, ҷаман, норинҷбун, хирман, майдонро истифода карда, саҳни боғи Зулайҳоро, ки барои ҷалб кардани Юсуф ба ишқи худ сохта буд, ба тасвири бадеӣ қашидааст. Шоир баёни матлабро аз номи «ҷаманпирои боғи ин ҳикоят» ва аз «куҳанпирони ривоят» меорад, ки манзур дар мисраи аввал худи шоир аст, ки ин ҳикоятро бозгӯй мекунад ва дар мисраи дувум аз ровии ин ҳикоят, яъне гузаштаҳо ёд меоварад:

Чаманпирои боғи ин ҳикоят,  
Чунин кард аз куҳанпирон ривоят.  
Зулайҳо дошт боғеву чӣ боғе,  
К-аз он бар дил Ирамро буд дое.  
Ба гирдаш з-обу гил савре қашида,  
Гули сурӣ зи атрофаш дамида.  
Дарахтонаш қашида шоҳ дар шоҳ,  
Ба тангоғӯши ҳам нек густоҳ.  
Ҷанорашро қадам бар домани сарв,  
Ҳамоил дастҳо дар гардани сарв.  
Нишаста гул зи гунча дар иморӣ,  
Ба фарқаш норван дар чатрдорӣ.  
Ҷаман норинҷбунро саҳни майдон,

Ба каф норинč шохаш гȳю чавгон [29, с. 258].

Воқеан, ин сахни боғро, ки шоир тасвир кардааст, ба сурати ду одаме монанд аст, ки дар ин чо Юсуф ба сарв монанд шуда, Зулайхо ба чанор ташбек карда шудааст ва дар зери дарахтони зебое бо ҳам роз мегӯянд, ки ин мисраъҳо ҳамин мазмунро ифода мекунанд:

Дарахтонаш кашида шох дар шох,

Ба тангоғӯшии ҳам нек густоҳ.

Чанорашро қадам бар домани сарв,

Ҳамоил дастҳо дар гардани сарв.

Дар байтҳои баъдии ҳамин фасл Ҷомӣ бо як нигоҳи шоири рассом ҷойгиршавии дарахтонро, ки дар шохҳои онҳо мурғон дар нағмасарой ҳастанд, тасвир кардааст:

Дар он майдонгаҳи холӣ зи оғат,

Рабуда аз ҳама гӯи латофат.

Қади раъно кашида нахли хурмо,

Гирифта боғро з-ӯ кор боло.

Зи ҳалво хирмане з-ин ҳӯша аз вай,

Гирифта хастаҷонон тӯша аз вай.

Ба сони доягон пистони анчир,

Паи тифлони боғ аз шира пуршири.

Бар он ҳар мурғаке анцирхора,

Даҳон бурда чу тифли ширхора [29, с. 258].

Шоир дар байтҳои дигар сахни майдони боғро боз зеботар ба тасвир гирифтааст, ки анодил (булбулон) дар боғ нағмапардозӣ доранд, моҳиён дар ҷӯйборон шино мекунанд, майдони боғ тоза рӯфта, гули сурҳ мисли хубон нозпарварӣ дорад ва рӯи гули зард мисли ошиқон зард аст, шамол мӯи бунафшаро тоб додааст, гиреҳро аз турраи сунбул кушода ва суман бо лолавурайхон ҳамоғӯшанд ва замин аз сабзай тар парниёнпӯш аст:

Анодил з-он ҷалочил нағмапардоз,

Дар он фирӯзакоҳ афканда овоз.

Зи беду соя в-аз бедаш ҳазорон,

Тапанда мохиён дар ҷӯйборон.  
Ба рӯфтурӯби боғ аз хубу нохуб,  
Кашида сояе ҳар шоҳи ҷоруб.  
Гули сурхаш чу хубон нозпарвард,  
Ба ранги ошиқон рӯи гули зард.  
Сабо ҷаъди бунафша тоб дода,  
Гиреҳ аз турраи сунбул кушода.  
Суман бо лолаву райҳон ҳамоғӯш,  
Замин аз сабзаи тар парниёнпӯш [29, с. 259].

Байтҳои дигар баёнгари мазмuni омадани Зулайҳо ба боғ ва Юсуфро даъват кардан, ки ба боғ ояд ва бо қанизони ў ҳамсухбат шавад:

Зулайҳо баҳри таскини дили танг,  
Чу кардӣ ҷониби он равза оҳанг,  
Яке будӣ лаболаб карда аз шир,  
Яке аз шаҳд гаштӣ ҷошнигир.  
Парасторони он моҳи фалакмаҳд,  
Аз он як шир нӯшидиву з-ин шаҳд.  
Миёни он ду ҳавз афроҳт таҳте,  
Барои ҳамчӯ Юсуф некбаҳте.  
Ба тарки сухбаташ гуфтан ризо дод,  
Ба хидмат сӯи он боғаш фиристод.  
Ба гул мурғи чаман зад достоне,  
Ки хуш боғеву некӯ боғбоне [29, с. 260].

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар мавриде, ки аз ишқи воқеӣ сухан мегӯяд, таъкид меқунад, ки роҳи ишқ мушкиниҳо дорад ва дар ду байти зер шукуфтани гули лолаи кӯҳистониро дар фасли баҳор мушоҳида кардааст, ки лолаи кӯҳсор аз сӯроҳии санги хоро мебарояд, роҳи ишқ ҳам сангину саҳт аст ва ҳамин андешаро хеле зебо ва шоирона ба тасвир гирифтааст:

Накурӯ тоби мастворӣ надорад,  
Бубандӣ дар, зи равзан сар барорад.  
Назар кун лоларо дар кӯҳсорон,

Ки чун хуррам шавад фасли баҳорон.  
Кунад шақ шарқай гулрези хоро,  
Чамоли худ кунад з-он ошкоро [29, с. 144-145].

Чомӣ давоми ҳамин матлаби қаблиро дар байтҳои дигар күшодтар баён кардааст, ки кори ишқ мисли булбулу парвона аст, ки то манзури худро ба даст наоранд, ором намегиранд:

Чу аҳли дил зи ишқ афсона гӯянд,  
Ҳадиси булбулу парвона гӯянд.  
Ба гетӣ гарчи сад кор озмой,  
Ҳамин ишқат дихад аз худ раҳоӣ [29, с. 147].

Ба поён расидани шаб ва дамидан субҳ дар байти зерин бо кинояи «зоги шаб» ва «хурӯси субҳгоҳ» баён шуда, дар мисраъҳои дигар шоир дар субҳ нағмасароӣ кардани булбул, шукуфтани гул, рӯй шустани суман ва бунафша аз атри шабнамро бо завқи баланд тасвир кардааст:

Саҳар чун зоги шаб парвоз бардошт,  
Хурӯси субҳгоҳ овоз бардошт.  
Анодил лаҳни дилкаш баркашиданд,  
Лихофи гунча аз гул баркашиданд.  
Суман аз оби шабнам рӯи худ шуст,  
Бунафша ҷаъди анбарбӯи худ шуст [29, с. 166].

Мавлоно Чомӣ бо истифода аз гулу гиёҳ, саҳнаи боғҳо ва хониши парандагон, ки дар табиат фаровон ба назар мерасанд, ба сухани худ ҳусни ҷаззоб бахшидааст, ки дар достон зиёд ба назар мерасанд.

### 3.1.3. Унсурҳои мунозира дар достон

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достон мунозираро, ки яке аз анвои адабист, дар лаҳзаҳои зиёд вобаста ба талаби мавзуъ мавриди истифода қарор додааст. Мунозира аз вожаи арабиии «назар» – «дидан» ва «рӯ ба рӯ сухан гуфтан», «гуфтугӯ ва баҳс кардан» аст. Инчунин, дар лугат маънии ба яқдигар ҳуҷҷат оварданро низ дорад. Мунозира яке аз унсурҳои композитсионии асари бадеӣ аст. Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар бораи муколама ҳамчун истилоҳ чунин гуфтааст: «Мунозира (муколама) он аст, ки шоир аз забони ҳар яке аз он ду чиз ё зиёdat, ки бо яқдигар дар мақоми мунозираанд, сухане чанд бигӯяд ва сифоте, ки мутазаммин бар тафзили яке ва таҳқири дигаре бошад, баршуморад. Ин услуби сухан ба наздики мутакаллимон нек шоєъ аст» [90, с. 10]. Воқеан, дар мунозира ҳар образ аз сифатҳояш бо таъриф сухан мегӯяд ё шоир аз забони образҳо андешаронӣ мекунад. Шоири муколамагӯй бо усули ба баҳс ё гуфтугӯ даровардани ду шахс андешаҳои фалсафӣ, тасаввуфӣ, ахлоқӣ ва иҷтимоиро ифода мекунад. Мунозира намуди хоси нутқи шифоҳист, ки миёни ду ё якчанд нафар воқеъ мешавад, ки дар асарҳои адабӣ ва драмавӣ ба назар мерасад. Дар адабиёт як намуди маҳсуси нутқи образҳои асар муколама мебошад ва дар адабиёти форсии тоҷикӣ достоне ё маснавие ба назар намерасад, ки дар онҳо унсурҳои мунозира истифода нашуда бошанд.

Дар достони Ҷомӣ унсури мунозира басомади зиёд дорад, хусусан гуфтугӯи ду нафар, гуфтугӯи дарунӣ (монолог) ва гуфтугӯи ғайбӣ ё гуфтугӯ бо Ҳудованд. Дар мунозираҳое, ки Ҷомӣ дар достон истифода кардааст, саҳнапардозӣ зиёд аст ва ҳангоми гуфтугӯ образҳо байни ҳам ғоҳе ба оромӣ ва баъзан бошиддат сухан мегӯянд, ки хоси мунозира аст.

Ҷомӣ дар доҳили фаслҳои достон мунозираҳои хурду калонро дар мавридҳои гуногун истифода кардааст, ки намунаи аввалини мунозира дар фасли «Ниҳоли ҷамоли Юсуфро аз баҳористони ғайб ба бοғистони шаҳодат овардан ва ба оби дидаи Яъқуб ва ҳавои дили Зулайҳо парвардан», дар бораи гуфтугӯи Яъқуб бо ҳоҳарааш аст, ки чанд муддат

Юсуф дар назди ў буд ва Яъқуб хоҳиш мекунад, ки Юсуфро ба назди ў фиристад, ки дар охир хоҳиши Яъқуб ичро мешавад:

Ба хоҳар гуфт: «Эй, к-аз меҳрварзӣ,  
Ба фарқам чун дарахти бед ларзӣ,  
Надорам тоқати дурӣ зи Юсуф,  
Халосам дех зи маҳҷурӣ зи Юсуф.  
Ба хилватгоҳи рози ман фиристаш,  
Ба меҳроби ниёзи ман фиристаш».  
Зи Яъқуб ин сухан хоҳар чу бишнид,  
Зи фармонаш ба сурат сар напечид [29, с. 155].

Мавлоно Ҷомӣ дар фасли «Омадани расулони подшоҳони атроф, гайр аз Миср ба хостгории Зулайҳо ва тангдил гаштани вай аз навмеди он» мунозираи худи Зулайҳоро, ки намунаи гуфтугӯй бо худ ё монологи ботинӣ аст, барчаста тасвир кардааст. Дар муколамаи ботинӣ шоир лаҳзаҳои мушкили ба сари қаҳрамони асар омада ва ҳаяҷону изтироби вайро баён мекунад, ки байтҳои зер намунаи он аст. Ин намуна аз нигоҳи ҳаҷм калон аст ва мо байтҳои зарурии онро меоварем:

Зулайҳо дид, к-аз Мисру диёраш,  
Наёмад ҳеч қосид хостгораш.  
Ба нӯки дида марворид месуфт,  
Ба дил хуноба меборид мегуфт:  
«Маро, эй кошкӣ модар намезод,  
В-агар мезод, кас ширам намедод.  
Надонам бар чӣ толеъ зодаам ман,  
Бад-ин толеъ кучо афтодаам ман.  
Надонам, эй фалак, бо ман чӣ дорӣ?  
Чу хешам гарқи хун доман чӣ дорӣ?...  
Ҳазорон тозагул барбод додӣ,  
Зи доги марг бар оташ ниҳодӣ.  
Кучо гардад туро хотир парешон,  
Ки ман бошам яке дигар зи эшон» [29, с. 183-184].

Чомй мунозираи падару писар – Яъқуб ва Юсуфро дар байтҳои зерин аз фасли дигари достон, дар мавзуи хоб дидани Юсуф, ки офтобу моҳ ва ёздаҳ ситора бар вай саҷда мекунанд, овардааст:

Бад-ӯ гуфт: «Эй шакар шармандаи ту,  
Чӣ муҷиб дошт шаккархандаи ту?»  
Бигуфто: «Хоб дидам меҳру маҳро,  
Зи раҳшанда кавокиб ёздаҳро,  
Ки яксар доди таъзимам бидоданд,  
Ба саҷда пеши рӯям сар ниҳоданд».  
Падар гуфто, ки бас кун з-ин сухан бас!  
Магӯй ин хобро зинҳор бо қас! [29, с. 209].

Дар фасли «Даровардани Зулайҳо Юсуфро ба хонаи ҳафтум ва базл кардани маҷҳуд дар нили мақсад ва ғурехтани Юсуф ва мондани Зулайҳо дар таҳассур ва таассуф» Мавлоно Чомй чанд мунозираи Зулайҳоро бо Юсуф дар қабули ишқи ӯ меорад, ки як саҳнаи комили асари бадеиро нишон медиҳад:

Чавобаш дод Юсуф, к-эй паризод,  
Ки н-ояд бо ту қасро аз парӣ ёд.  
Магир имрӯз бар ман корро танг,  
Мазан бар шиши майсумиям санг.  
Макун тар з-оби исён доманамро,  
Масӯз аз оташи шаҳват танамро.,

ки дар ин байтҳо ба исрори зиёди Зулайҳо Юсуф ҷавоби рад медиҳад ва дар байтҳои дигар Зулайҳо аз Юсуф мепурсад, ки чӣ чиз туро монеи ишқи ман аст ва Юсуф ҷавоб медиҳад, ки аз Ҳудо ва қаҳри Азизи Миср метарсам:

Зулайҳо гуфт, к-аз ташна маҷӯ тоб,  
Ки андозад ба фардо ҳӯрдани об?  
Надонам монеат з-ин маслиҳат чист?  
Ки натвонӣ ба ман як лаҳза хуш зист?  
Бигуфто: «Монеи ман з-он ду чиз аст,

Иқоби Эзаду қаҳри Азиз аст.  
Азиз ин қаҷниҳодӣ гар бидонад,  
Ба ман сад меҳнату хорӣ расонад [29, с. 279-280].

Дар байтҳои дигар Зулайҳо ба Юсуф таъкид мекунад, ки аз Азиз маяндеш ва бо ҳар роҳе, ки бошад, ишқи маро қабул дор:

Зулайҳо гуфт: «Аз он душман маяндеш,  
Ки чун рӯзи тараб биншинадам пеш,  
Диҳам ҷоме, ки бо ҷонаш ситеzад,  
Зи масть то қиёмат барнахезад...  
Аҷаб бетоқатам, ороми ман дех,  
Агар ҳоҳӣ в-агар не, коми ман дех! [29, с. 280].

Зулайҳо дар давоми мунозира аз баҳонаҳои Юсуф дилтанг шуда, ба ӯ мегӯяд, ки агар ишқамро қабул надорӣ, ман худамро бо тег мекушам ва хуни ман бар гардани туст, вале Юсуфи доно ба пардаи заркаши кунци ҳона нигариста, мепурсад, ки ин чист? -Зулайҳо мегӯяд, ки ин бутест, ки ман дар ойини худам мепарастам ва онро даруни парда кардам, то маро набинад. Юсуф ба ӯ мегӯяд, ки ту аз буте, ки ҷизеро намебинад ва намефаҳмад, тарс дорӣ ва ман аз Ҳудои доно ва бино метарсам, ки ин ҷо дар мунозира масъалаи парastiши Ҳудои воҳид баён мегардад ва Юсуф аз ҳона мегурезад:

Саволаш кард, к-он парда паи чист?

Дар ин парда нишаста пардагӣ кист?

Бигуфт: «Он қас, ки то ман банда ҳастам,

Ба расми бандагонаш мепарастам.

Буте тан аз зару ҷашмаш зи гавҳар,

Дарунаш таблаи пурмушки азфар.

Чу Юсуф ин сухан бишнид, зад бонг,

К-аз ин динори нақдам нест як донг.

Ман аз донои бино менатарсам?

Зи қайюми тавоно менатарсам?

Бигуфт ин в-аз миёни кор барҳост,

В-аз он хушхобгах бедор бархост [29, с. 283].

Агар дар мунозираи қаблӣ Юсуф ба исори Зулайҳо ишқашро дар хонаи муҷалло қабул накарда бошад ва аз назди ӯ гурехтаву бо тухмати Зулайҳо зиндонӣ шуд, дар мунозираи навбатӣ Юсуф Зулайҳоро ба назди худ хонда, мегӯяд, ки барои ту ибодатхонае сохтаам, ки парастишу шукри Худои ягона кунӣ:

Зулайҳоро гирифт аз меҳри дил даст,  
Нишондаш дар фарози таҳту биншаст.  
Бад-ӯ гуфт: «Эй ба анвои каромат,  
Маро шарманда карда то қиёмат...  
Кунун ман ҳам паи шукри атоят,  
Ибодатхонае кардам бароят.  
Дар ӯ биншин паи шукри Худое,  
К-аз ӯ дорӣ ба ҳар мӯе атое...  
Дар он хилватсаро мебуд хурсанд,  
Ба васли Юсуфу фазли Худованд [29, с. 354].

Мавлоно Ҷомӣ дар фасли дигари достон намунаи дигари мунозираро, ки дар байни Юсуф ва Зулайҳо сурат гирифта, муҳтавояш фаҳмидани Юсуф он масъаларо, ки чаро Зулайҳо ба ин мушкилот гирифтор шуда, ҷавониву ҷамолашро аз даст додааст, мебошад, ки бо ваҷҳи аҳсани суханварӣ баён шудааст:

Бигуфто: «Эй Зулайҳо, ин чӣ ҳол аст,  
Чаро ҳолат бад-ин сон дар вубол аст?»  
Бигуфто: «Ку ҷавониву ҷамолат?»  
Бигуфто: «Аз даст шуд дур аз висолат».  
Бигуфто: «Ҳам ҷаро шуд сарви нозат?»  
Бигуфто: «Аз бори ҳаҷри ҷонгудозат».  
Бигуфто: «Чашми ту бе нур чун аст?»  
Бигуфто: «Азбаски бе ту гарки хун аст».  
Бигуфто: «Аз ҳусни ту ҳар қас сухан ронд,  
Зи васфат бар сари ман гавҳар афшонд,

Сару зарро нисори пош кардам,  
Ба гавҳарпошияш подош кардам [29, с. 345].

Ба воситаи ин мунозираҳо шоир шӯру шавқ, ҳаякону изтироб, мақсаду орзу, сатҳи дониш биниш ва рафтору кирдори образҳои асарро баён карда, мавқеи ғоявӣ ва ҷамъиятии онҳоро ба санъати баланд нишон медиҳад.

Абдураҳмони Ҷомӣ дар ду фасли охирӣ достон, ки ба мундариҷаи асар даҳл надорад, бо истифода аз муколамаи ботинӣ аз рӯзгор ва фалак шиква дорад, ки ба инсонҳо меҳрубон нест, бештар пайи озори онҳо майл дорад, мушкилоти зиёдро ба сари онҳо меорад ва дунё як навъ санчишгоҳ барои инсон аст. Ва дар фасли панд додан ба фарзанди худ низ аз муколамаи ботинӣ истифода карда, аз забони худ ба фарзандаш панду андарзи дуруст медиҳад, ки ў китобро дӯсти худ донад, илм омӯзад, бо инсонҳои хуб ва донишмандон унс гирад.

### 3.1.4. Мавқеи хоб ва руъё дар баёни Чомӣ

Мавлоно Абдурраҳмони Чомӣ хоб ва руъёро дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» ҳамчун ҷузъи бунёдии қисса дар ҳафт маврид ба кор бурдааст, ки ҳама дар охир амалӣ мешаванд. Дар сарчашмаҳои асосии қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» Таврот ва Қуръони карим хоб нишон дода шудааст, ки басомади гуногун доранд. Дар Таврот панҷ хоб: ду хоби Юсуф, як хоби соқӣ ва хонсолори подшоҳи Миср ва ду хоби Фиръавн оварда шудааст [3, с. 69-75] ва дар Қуръони карим се хоб: як хоби Юсуф, як хоби зиндониён ва як хоби подшоҳи Миср [8, с. 234-239] оварда шудаанд. Абдурраҳмони Чомӣ, ки дар достон миқдори хобҳоро ба ҳафт адад расонидааст, ин услуби кори ӯ вобаста ба соҳти композитсионии достон мебошад, чунки дар баъзе достонҳо миқдори хобҳо панҷ, дар дигаре ҳашт ва дар севумӣ шаш адад аст. Чомӣ хоб ва хоббиниро дар достон ҳамчун тасаввурот, натиҷаи фикр, пиндори ҳодисаҳо, тасаввури онҳо талаққӣ карда, ҷанбаи ҳунарии достонро тақвият бахшидааст. Хоб ва хоббинӣ образи асарро ба андеша водор мекунад ва баъзан ба тарсу ваҳм. Тавре ишора кардем, ҳамаи хобҳои дар достони Чомӣ омада, дар охир амалӣ мешаванд, ки донишмандон ба ҷаҳор қисм тақсим намудаанд, ки албатта шартан чунин номида шудаанд: а) -хоби омир-амрдиҳанд, б) -хоби зочир-нигоҳдоранд, в) -хоби мунзир -тарсонанда, бимдиҳанд, г)-хоби мубашшир - паёми нек ё ҳабари нековаранда [145, с. 115].

Ва аксари ин хобҳо, ки дар достон омадаанд, ба қисмати хоби мубашшир ё паёми нековаранда мансубанд, ки аз муждаи нек дарак медиҳанд, ба ҷуз хоби дувуми Юсуф, ки аз марғи ӯ гувоҳӣ медиҳад ва яке аз зиндониён, ки ҳамроҳи Юсуф буд ва таъбири хоби ӯро, ки пешомади нохуб дошт, Юсуф ба ӯ гуфта буд.

Абдурраҳмони Чомӣ дар «Юсуф ва Зулайҳо» ҳафт намуна хобро овардааст, аз ҷумла – се адад хоби Зулайҳо, ки хоби аввал дар саҳифаҳои 166-168, хоби дувум дар саҳ.174-178 ва хоби саввум дар саҳ.178-181-и матни достон омадаанд. Ду хоби Юсуф, ки хоби аввал дар саҳифаҳои 209-211 ва

хоби дувум дар сах. 354-357 чойгир шудаанд. Хоби зиндониён, ки як агад аст, дар сах. 320-322 оварда шудааст. Як хоби подшоҳи Миср, ки дар сах. 323-331-и достон чой дорад [29].

Хобҳои сегонаи Зулайҳо дар се фасли достон пайдарпай омадаанд, ки хоби аввал дар байтҳои зер ҷунин баён гардидааст, ки Зулайҳо дар хоб ҷамоли зебои Юсуфро дида, бо вахму тарс аз хоб бедор мешавад ва бекарор аст:

Зулайҳо ҳамчунон дар хоби нӯшин,  
Дилашро рӯй дар меҳроби дӯшин,  
Набуд он хоби хуш, бехуши буд,  
Зи савдои шабаш мадҳуши буд.  
Ниқоб аз лолаи сероб бикшод,  
Хуморолуда ҷашм аз хоб бикшод.  
Зи нола нағмаи ҷонкоҳ бардошт,  
Ба зеру бам ғифону оҳ бардошт.  
Ки: «Эй покизагавҳар, аз чӣ конӣ  
Ки аз ту дорам ин гавҳарфишонӣ.  
Дилам бурдиву номи худ нагуфтӣ,  
Нишоне аз мақоми худ нагуфтӣ [29, с. 166-167].

Дар байтҳои дигари ҳамин фасл лаҳзаҳои мушкил ва бекарории Зулайҳо аз хоби дидааш ба тафсил бозгӯй шудаанд.

Хоби дувуми Зулайҳо давоми хоби гузашта аст, ки дар соли оянда воқеъ гардидааст, ки боз Юсуф ба хоби ў даромада, ба саволу пурсиши Зулайҳо, ки ту аз ҷинси одамӣ ҳастӣ ва аз қадомин ҳонадонӣ, ҷавоб медиҳад, ки ў аз нажоди одамӣ аст ва ба Зулайҳо умеди васл дода, боз аз назари ў пинҳон мегардад:

Ҳанӯзаш тан наёсуда ба бистар,  
Даромад орзуи ҷонаш аз дар.  
Назар ҷун бар руҳи зебояш андоҳт,  
Зи ҷо барҷасту сар дар пояш андоҳт.  
Ба он сонеъ, ки аз нур оғаридат,

Зи ҳар олоише дур офаридал.  
Бигү бо ин чамолу дилситонӣ,  
Кий ту в-аз кадомин хонадонӣ?  
Бигуфто: «Аз нажоди Одамам ман,  
Зи чинси обу хоки оламам ман» [29, с. 175].

Дар байтҳои баъдии ҳамин фасл Зулайҳо баъд аз хоб бедор шудан шефтаву шайдои ваъдаи дар хобдодаи Юсуф гардида, бетоқатияш то ҳадди ҷунун мерасад ва дӯстону падара什 илочи корро дар занцирбанд кардани ӯ мебинанд:

Зимоми ақл берун рафташ аз даст,  
Зи банди панду қайди маслиҳат раст.  
Падар з-он воқеа чун гашт огоҳ,  
Давоҷӯ шуд зи доноёни даргоҳ.  
Ба тадбираш ба ҳар роҳе давиданд,  
Беҳ аз занцир тадбирае надиданд [29, с. 176].

Хоби сеюми Зулайҳо дар фасли «Ба хоб омадани Юсуф Зулайҳоро навбати савум ва ному мақоми вай донистан ва ба ақлу хуш бозомадан» шарҳу баён шудааст, ки Зулайҳо тавассути муколамаи ботинӣ ба ёри азизаш сухбат мекунад, рози пинҳонӣ мегӯяд ва баъд аз сухбат кардан боз хобаш бурда, дар хоб Юсуфро мебинад, ки дар ин маврид ӯ ному нишону макони худро мегӯяд:

Шуд аз ғамгин дили худ гуссапардоз,  
Ба ёри хеш кард ин қисса оғоз.  
Ғамам додиву ғамхорӣ накардӣ,  
Дилам бурдиву дилдорӣ накардӣ.  
Надонам номи ту, то созамаш вирд,  
Наёбам ҷои ту, то гардамаш гирд.  
Ба он мақсади ҷону дил хитобаш,  
Бад-он сон буд, то бирбуд хобаш.  
Чу ҷашмаш масти гашт аз соғари хоб,  
Ба хобаш омад он ғоратгари хоб.

Ва дар чанд байти дигар Юсуф ба Зулайхо худро муаррифӣ мекунад ва Зулайхо таскин меёбад:

Бигуфто: «Гар бад-ин корат тамом аст,  
Азизи Мисраму Мисрам мақом аст,  
Ба Миср аз хосагони шоҳи Мисрам,  
Азизӣ дод, иззу ҷоҳи Мисрам».  
Зулайхо чун зи ҷонон ин нишон ёфт,  
Ту гӯй мурдаи садсола ҷон ёфт [29, с. 179-180].

Бо ҳамин байтҳо тафсили ҳобҳои Зулайхо ба охир мерасад.

Мавлоно Ҷомӣ дар достон ду ҳоби Юсуфро овардааст, ки ҳоби аввал ҳоби мубашшир буда, баъд аз паси сар кардани мушкилот то дараҷаи вазирӣ мерасад. Падари Юсуф Яъқуби набӣ ба бародаронаш гуфтани ин ҳобро манъ мекунад, ки дар Қуръони карим ин нукта омадааст: «-Гуфт: Эй писараки ман, ҳоби худро пеши бародаронат баён макун, ки он гоҳ дар ҳаққи ту ҳиллае биандешанд! Ҳамоно шайтон душмани ошкори одамӣ аст» [8, с. 5]. Муҳтавои ин ҳоби Юсуф дар байтҳои зер омадааст:

Бигуфто: «Хоб дидам меҳру маҳро,  
Зи рахшанда кавокиб ёздаҳро,  
Ки яксар доди таъзимам бидоданд,  
Ба саҷда пеши рӯям сар ниҳоданд».  
Падар гуфто, ки бас қун з-ин сухан бас!  
Магӯй ин ҳобро зинҳор бо қас! [29, с. 209].

Муъцизай пайғамбарии Юсуф дар таъбири ҳобҳо баён шудааст, вале ҳоби ӯро падараш Яъқуб таъбир кардааст ва минбаъд дар таъбири ҳобҳои зиндониён ва подшоҳи Миср Юсуфро фаъол мебинем, ки ҳамаи таъбирҳояш дурустанд.

Ҳоби дувуми Юсуф аз марги ӯ ҳабар медиҳад, ки дар фасли «Хоб дидани Юсуф алайҳиссалом модару падарро ва аз Ҳудои таъоло вафоти ҳуд талабидан ва изтироби Зулайхо» омадааст, ки муҳтавояш дар ин байтҳо оварда шудааст:

Муроде аз ҷаҳон дар дил набудаш,

Ки бар хони амал ҳосил набудаш.  
Шабе бинҳода сар Юсуф ба меҳроб,  
Раҳи бедорияш зад раҳзани хоб.  
Падарро дид, бо модар нишаста,  
Ба рух чун хур ниқоби нур баста.  
Нидо карданд, к-эй фарзанд, дарёб,  
Кашид айёми дурӣ дер, биштоб... [29, с. 355].

Тафсили хоби ду зиндонӣ дар байтҳои зерин оварда шудааст, ки он ҳобҳоро Юсуф дар вакти дар зиндон будан таъбири тафсир кардааст, ки яке аз онҳо, ки ба подшоҳ хиёнат накарда буд, боз ба кори пештари худ баргашт ва он дигар, ки барои куштани подшоҳ ба ҳӯроки ў заҳр омехта буд, ба дор кашида шуд:

Ду кас аз маҳрамони шоҳи он бүм,  
Зи хилватгоҳи қурбаш монда маҳрум.  
Ба як шаб ҳар яке диданд хобе,  
К-аз он дар ҷонашон афтод тобе.  
Якеро муждадех хоб аз начоташ,  
Якеро муҳбир аз қатъи ҳаёташ.  
Ба Юсуф ҳобҳои худ бигуфтанд,  
Ҷавоби ҳобҳои худ шунуфтанд.  
Якеро гӯшмол аз дор доданд,  
Якеро бар дари шаҳ бор доданд [29, с. 321-322].

Абдураҳмони Ҷомӣ хоби подшоҳи Мисрро дар чанд байте оварда, ҳамзамон таъбири онро, ки Юсуф бо донишу ройи худ баён доштааст, ифода кардааст, ки мазмуни муҳтасари онро меоварем: Шабе подшоҳи Миср дар хоб ҳафт гови фарбехро мебинад, ки ногоҳ ҳафт гови логар баромада, онҳоро меҳуранд ва боз ҳафт ҳӯшай сабзу хуррамеро ба хоб мебинад, ки онҳоро ҳафт ҳӯшай хушк бихӯрданд. Саҳар таъбири ин хобро аз доноён ва таъбиргарон пурсон мешавад, ки ҳеч кадом ҷавоби муносиб надоданд ва ин хобро Юсуф таъбири дуруст мекунад:

Ҷавоби дилкашу матбуъ гуфташ,

Чунон, к-омад аз он гуфтан шигифташ.  
Дар охир гуфт: «Ин хобе, ки дидам,  
Зи ту таъбири он равшан шунидам.  
Чӣ сон таъбири он кардан тавонем,  
Фами халқи ҷаҳон ҳӯрдан тавонем?»  
Бигуфто: «Бояд айёми фароҳӣ  
Ки абру нам наяфтад дар тароҳӣ,  
Мунодӣ кардан андар ҳар диёре,  
Ки набвад ҳалқро ҷуз кишт коре.  
Ба ноҳун санги ҳороро ҳарошанд,  
Зи чехра ҳ(в)айфишонон дона пошанд [29, с. 329].

Аз баррасии ин хобҳо ба назар мерасад, ки хоб ва руъё дар асарҳои адабӣ ва хоса достони «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ ҳамчун унсури ҳунарии шеър ва баёнгари ҳолатҳои қалбӣ, ҷисмонӣ ва руҳии образҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд. Дар «Ҷусуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ хоб ва руъё ҳамчун як унсури ҳунарӣ мақоми маҳсус дорад, ки баҳри ифода кардани андешаҳои фалсафиву ахлоқӣ ва бадеӣ мавриди истифода қарор гирифтааст. Шоирон ва нависандагон хоб ва руъёро ҳамчун ҷузъи ҳунарӣ баҳри ифодаи андешаҳои ниҳонии хеш ба кор бурдаанд.

### 3.2. Афкори адабии Җомӣ дар достони «Юсуф ва Зулайҳо»

Абдурраҳмони Җомӣ дар муқаддима ва таркиби достонҳои «Ҳафт авранг»-и худ оид ба масъалаҳои шеъру шоирӣ, ҳусни сухан, маҳорати шоирӣ, тасвирсозӣ, сухани росту ҳадафманд гуфтан, аз суханҳои бемоя парҳез доштан, мадҳи бехуда ва барзиёд нагуфтан ва ғайра бисёр сухан кардааст. Мавлоно Җомӣ дар радифи шоирӣ ва баёни як қатор масъалаҳои назарӣ ва амалии адабиёту ҳунар якчанд рисолаҳои боарзиш навиштааст, аз чумла, «Рисолаи қофия», «Рисолаи арӯз», «Рисолаи мусиқӣ» ва чаҳор рисола оид ба муаммо, бо номҳои «Рисолаи муаммои кабир», «Рисолаи муаммои сагир», «Рисолаи муаммои мутавассит» ва «Рисолаи муаммои манзум». Дар қатори ин асарҳои боарзиш, ки Җомӣ роҷеъ ба назария ва амалияи эҷоди бадеӣ навиштааст, ў оид ба шарҳу маърифати асарҳои донишмандони гузашта ва худаш ҷандин таълифоте ва тарҷумаҳое ҳам дорад, ҷунончи, «Шарҳи рубоиёт», «Шарҳи байтайни «Маснавӣ», «Шарҳи байти Амир Ҳусрави Дехлавӣ», «Шарҳи қасидаи тоияи Форизия мавсум ба «Назм-уд-дурап», «Шарҳи қасидаи мимияи ҳамрияи Форизия», «Ал-фавоид-уз-зиёия» (шарҳи рисолаи «Алкофия фин-наҳв»-и Ибн Ал-Хочиб), «Шарҳи баъзе аз мифтоҳулгайби манзум ва мансур», тарҷумаи «Арбаина ҳадис» ва «Қасидаи ҳамимияи ҳамрия лӣ Ибни Фориз». Дар замони Җомӣ ва қабл аз ў ҳам шарҳнигорӣ ва маърифати сухани бадеӣ дар ҷараён будааст. Ин шарҳу тарҷумаҳои Мавлоно Җомӣ, ки баён доштем, вежагиҳои ҳудро доранд ва ҳамаи онҳо, ба истиснои «Ал-фавоид-уз-зиёия», ки доир ба илми забон аст, шарҳу тарҷумаи асарҳои манзуими сӯфиёнаи ирфонӣ мебошанд. Абдурраҳмони Җомӣ сабаби таълифи ин шарҳу тафсирҳоро дар муқаддимаи «Шарҳи рубоиёт»-аш ба наси мусаҷҷаъ овардааст, ки барои мо равшан мегардад: «Аммо баъд намуда меояд, ки пеш аз иншои ин номаи номӣ ва ифшии ин саҳифаи гиромӣ рубоиҷе ҷанд дар исботи вахдати вучуд ва баёни танзилоташ ба маротиби шуҳуд... сурати интизом пазируфта. Аммо ҷун тарҷумони забонро ба воситаи риояти қофия майдони иборат танг буд ва раҳнаварди баёнро ба ҷиҳати муҳофизат бар

вазн пойи ишорот ланг, мухаддароти маънии он бе ниқоби ичмоле чамоле наменамуд ва мастуроти ҳақоиқи он бе ҳичоби ашколе чехра намекушуд, лочарам дар зайлар он рубоиёт аз барои тафсили мучмалот ва тавзехи мушкилот калимае чанд маншур аз суханони кубарои дин ва урафои аҳли яқин марқум мегардад» [162, с. 12]. Оид ба ҳамин андешаи Ҷомӣ донишманди тоҷик Абдунабӣ Сатторзода чунин таъкид кардааст: «Маълум мешавад, ки муроди Ҷомӣ аз шарху тафсирҳои мазкур он будааст, ки таълимоти сӯфиёнаи мусаннифони пешина ва худро, ки дар шеър аст, бо иборати фасех баён намуда, ниёзмандони ин тариқатро аз маънии он огоҳ намояд. Дар рисолаҳои боло барои баёни назариёти муаллиф дар бораи адабиёт ҷой нест. Аз онҳо танҳо ҳамиро пай бурдан мумкин аст, ки Абдурраҳмони Ҷомӣ тарафдори баёни соддаву фаҳмо буда, нақши маърифатии адабиётро дарк намудааст» [137, с. 5-6].

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар сарчашмаҳои дигаре низ афкори назарии худро оид ба шеъру шоирий баён кардааст, инҳо дебоча ва хутбаю муқаддимаи «Ҳафт авранг», девонҳои сегона, дебочаҳои «Субҳат-ул-аброр», «Тухфат-ул-Аҳрор», маҷмуаи номаҳо - «Руқаот», «Нафаҳот-ул-унс» мебошанд. Инчунин, дар асарҳое, ки муосиронаш ба шарҳи ҳол ва мақоми Ҷомӣ бахшидаанд, аз ҷумла, дар «Мақомоти Ҳазрати Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ»-и Абдулвосеъ Низомии Боҳарзӣ ва «Шарҳи ҳоли Мавлоно Ҷомӣ» -и Абдулғафури Лорӣ бештар андешаҳои интиқодии ӯ оид ба шеъру мавқеи шоирии ҳамасронаш омадаанд.

Роҷеъ ба афкори адабии Абдурраҳмони Ҷомӣ рисолаи арзишманди профессор Абдунабӣ Сатторзодаро, ки соли 1976 бо номи «Афкори адабӣ ва эстетикии Абдурраҳмони Ҷомӣ» ба ҷоп расида буд ва соли 2014 бахшида ба ҷашни 600-солагии Ҷомӣ бо номи «Назариёти адабии Абдурраҳмони Ҷомӣ» бо таҳrir ва такмил ҷоп шудааст, дар даст дорем. Дар ин асар А.Сатторзода афкори адабии Ҷомиро аз достонҳои таркиби «Ҳафт авранг», муқаддимаи ҳар достони алоҳида, дебочаҳо, хутбаҳо ва муқаддимаи девонҳои сегонаи шоир баррасӣ кардааст. Инчунин, дар рисолаи дигари боарзиш аз Аълоҳон Афсаҳзод, ки бо номи: «Шеъри

ғиноии Абдурраҳмони Ҷомӣ. Масъалаҳои матну поэтика. -Москва: Наука, 1988. -326 с. (ба забони русӣ) [48] ба чоп расидааст, масъалаҳои поэтикаи ашъори лирикии Ҷомӣ ба таври муфассал таҳқиқ ва баррасӣ шудаанд. Дар рисолаи А.Сатторзода дар фасли якуми боби дувум «Дар моҳият ва мақоми шеъру шоирий» (саҳ. 59) 1 байт, фасли дувуми боби дувум «Дар таносуби шеър ва зиндагӣ: ростӣ ва дурӯғ» (саҳ.86) 7 байт ва дар фасли сеюми боби чаҳорум «Ҷомӣ шоири навовар» (саҳ.149) 6 байт аз достони «Юсуф ва Зулайҳо» оварда таҳлил шудаанд [137, с. 59, 86, 149].

Аз баррасии афкори адабии Ҷомӣ ба назар мерасад, ки дар достон оид ба масъалаҳои дигар низ андешаронӣ шудааст, ки мо имкон дорем, онҳоро аз назар гузаронем. Шоир дар оғози достон аз Худованди якто бо дуо талаб мекунад, ки «аз тақвими хирад беҳрӯзӣ», «дар иқлими сухан фирӯзӣ» диҳад ва «забонашро гуҳарсанҷ» гардонад:

Илоҳӣ ғунчай умmed бикшой,  
Гуле аз равзаи ҷовид бинмой.  
Замирамро сипосандеша гардон,  
Забонамро ситоишпеша гардон.  
Зи тақвими хирад беҳрӯзиям баҳш,  
Ба иқлими сухан фирӯзиям баҳш.  
Диле додӣ зи гавҳар ғанҷ бар ғанҷ,  
Зи ғанҷи дил забонро кун гуҳарсанҷ [29, с. 137].

Дар байтҳои дигар Ҷомӣ боз бо дуову ниёиш тавалло мекунад, ки «зи шеъри ман хомаро шакарзабон», «зи атрам номаро анбарфишон» кун, ки «сухан дар ин даврон саранҷом надорад» ва «аз он нома ба ҷуз номе намондаст»:

Кушодӣ нофай табъи маро ноф,  
Муаттар кун зи мушкам қоф то қоф.  
Зи шеърам хомаро шакарзабон кун,  
Зи атрам номаро анбарфишон кун,  
Суханро худ саранҷоме намондаст,  
В-аз он нома ба ҷуз номе намондаст [29, с. 137].

Аз ин байтҳо гилаву шикваи Ҷомиро дар набудани сухани баланду ҳадафманд меҳонем, ки ҳамчун шоири баркамоли ҳамон давр ҳақ дошт, ки чунин сухан бигӯяд. Дар мисраи охири ин байтҳо шоир ишора мекунад, ки (в-аз он нома) аз қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо», ки қиссаи Қуръонист ба ҷуз номе дигар ҷизе намондааст. Шоир дар байтҳои дигари муқаддима ин розро қушодатар баён кардааст, ки дар майдони адабиёт - «дар ин ҳумхонаи ширинафасона» аз он тарона «садое нест» ва дар ин «базми хомӣ пухтае намебинам» ва дар байти охир аз худ ҳоҳиш мекунад, ки «зи соғу дурд пеш ор, он чӣ дорӣ»:

Дар ин ҳумхонаи ширинафасона  
Намеёбам садое з-он тарона.  
Ҳарифон бодаҳо ҳӯрданду рафтанд,  
Тиҳихумҳо раҳо карданду рафтанд,  
Набинам пухтае з-ин базми хомӣ,  
Ки бошад бар кафаш з-он бода ҷоме.  
Биё, Ҷомӣ, раҳо кун шармсорӣ,  
Зи соғу дурд пеш ор, он чӣ дорӣ [29, с. 138].

Ҷомӣ дар фасли «Наҳли баёни фазилати ишқ бастан ва шоҳчай оғози сабаби назми китоб ба он пайвастан» ва қабл аз он дар қайфияти ишқ ҷанд байти зебо гуфтааст, ки асосу бунёди ин достони дилнишин аз розу ниёзи ишқ саршор аст ва таҳтоби онро ду мақулаи бузурги ҳастӣ – ишқ ва зебоӣ ташкил медиҳад, ки ба хонанда завқи баланди маънавӣ мебахшад:

Ҳамон беҳтар, ки ҳам дар ишқ печем,  
Ки бе ин гуфтугӯ ҳечем, ҳечем.  
Дили фориғ зи дарди ишқ дил нест,  
Тани бедарди дил ҷуз обу гил нест.  
Зи олам рӯят овар дар ғами ишқ,  
Ки бошад оламе хуш олами ишқ.  
Ғами ишқ аз дили кас кам мабодо,  
Дили беишқ дар олам мабодо! [29, с. 146].

Баъд, тадричан ба баёни сабаби назми достон пардохта, таъкид мекунад, ки дар ишқбозӣ достоне иншо кунад, ки аз он номаш дар олам ҷовидон боқӣ монад ва агар Ҳудованд тавфиқ бахшад, пояи суханро бар осмон расонад:

Бинеҳ дар ишқбозӣ достоне,  
Ки бошад аз ту дар олам нишоне...  
Бар онам гар Ҳудо тавфиқ бахшад,  
Ки нахлам меваи таҳқиқ бахшад...  
Суханро поя бар ҷое расонам,  
Ки бинвозад ба аҳсант осмонам [29, с. 148].

Абдурраҳмони Ҷомӣ дар фасли «Дастай гул аз ҷамани фазоили сухан чидан ва риштаи тамом сабаби назми китоб бар он пеҷидан» бештар афкори адабии ҳудро баён доштааст. Дар байти аввали ин фасл Ҷомӣ суханро «дебочаи девони ишқ», «навбоваи бӯстони ишқ» ва «ёдгории ин ҷаҳон» меҳисобад, ки воқеан дуруст аст, ки барои Ҷомӣ ва дигар шоирони бузург сухан қадру мақоми ниҳоят баланд дорад ва маҳз сухани созандай эшон номашонро дар дафтари сухангустарӣ ҷовидон гардондааст:

Сухан дебочаи девони ишқ аст,  
Сухан навбоваи бӯстони ишқ аст.  
Хирадро кору боре чун сухан нест,  
Ҷаҳонро ёдгоре чун сухан нест [29, с. 148-149].

Шоир дар байтҳои зерин аз ибораи Қуръонии «кунфа якун» «коф»- у «нун», ки маънояш ба забони тоҷикӣ «бишав» аст, барои баёни афкори адабияш суд ҷустааст. Дар сарчашмаҳои зиёд омадааст, ки аз «нидиҳон Ҳудованд «кун» аввал лавҳу қалам, баъд сухан ба вучуд омадааст ва маҳз қалам бе забон доди суханро додааст ва аз ҷашмаи сухан фаввораи ҷуд, яъне саҳоват таровидааст» [137, с. 86], ки Ҷомӣ ҳамин ибораро дар байтҳои зебое ба қалам овардааст:

Сухан аз «кофу нун» дам бар қалам зад,  
Қалам бар сафҳаи ҳастӣ қадам зад.  
Чу шуд қофи қалам з-он коф мавҷуд,

Күшод аз чашмааш фаввораи чуд [29, с. 149].

Чомӣ бо як ғуури баланди шоирона ва часорат дар байте чанд мегӯяд, ки давлати Ширину Ҳусрав күхна шуда, ман барои Ширин Ҳусрави нав пайдо мекунам, давлати Лайливу Мачнун ҳам сар омадааст, ва саромади дигар зарур аст ва мисли тӯтӣ табъи саршорамро шакархо сохта, аз ҳусни Юсуф ва ишқи Зулайхо сухан мегӯям, ки ин қиссаи қуръонӣ аст ва беҳтарини қиссаҳост ва ман ба ваҷхи аҳсан сухан хоҳам ронд:

Күхан шуд давлати Ширину Ҳусрав,  
Ба Ширине нишонам Ҳусрави нав.  
Сар омад давлати Лайлию Мачнун,  
Касе дигар саромад созам акнун.  
Чу тӯтӣ табъро созам шакархо,  
Зи ҳусни Юсуфу ишқи Зулайхо.  
Худо аз қиссаҳо чун аҳсанаш хонд,  
Ба аҳсан ваҷҳ аз он хоҳам сухан ронд [29, с. 149-150].

Ростгӯй аз талаботест, ки Чомӣ ҳам дар афкори назарӣ ва ҳам амалии худ онро риоя кардааст ва аз ҳамзамонон ва ояндагон низ ин талабро доштааст, ки дар баёни сухан ҳамеша аз боби ҳаққу рост гуфтан, сухани дурӯғ бар забон наовардан кӯшиш намоянд ва ҳамин андеша дар чанд байти дигари шоир баён шудааст:

Чу бошад шоҳиди он ваҳий манзал,  
Набошад кизбро имкони мадхал.  
Нагардад хотир аз норост хурсанд,  
Агарчи гӯй онро ростмонанд.  
Суханро зеваре чун ростӣ нест,  
Чамоли маҳ ба ҷуз нокостиӣ нест.  
Ба санъат гар биёрай дурӯғе,  
Нагирад з-он ҷароғи ӯ фурӯғе.  
Ҷаро дӯзӣ ба қадди зишт дебо?  
Чу аз дебо нагардад зишт зебо [29, с. 150].

Дар охири ҳамин фасл Ҷомӣ баъд аз баёни андешаҳои фавқ, бо як назокати баланди шоирона, ки хоси эҷодиёти ўст, аз хонандаи достон, ки «Муҳаббатнома» номгузорӣ кардааст, бо эҳтиром ҳоҳиш дорад, ки агар достонро хонад, ба ҳатое дучор ояд, бемоҷаро ба қадри вусъаташ ислоҳ қунад ва агар натавонад, бипӯшад:

Тамаъ дорам, ки гар ногаҳ шигарфе,  
Бихонад з-ин муҳаббатнома ҳарфе,  
Натобад номасон бар рӯи ман пушт,  
Насояд номаваш бар ҳарфам ангушт.  
Ба давродавр агар бинад ҳатое,  
Наёрад бар сари ман мочарое.  
Ба қадри вусъ дар ислоҳ қӯшад,  
В-агар ислоҳ натвонад, бипӯшад [29, с. 151].

Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳамчун шоири донишманд, дар достон дар чанд маврид афкори адабияшро баён доштааст, ки аз дониши амиқи назарӣ ва амалии ў дарак медиҳад, ки ў ҳамеша ҷонибдори сухани росту ҳадафманд мебошад, ки ин талаби давру замон аст. Дар ин бора андешаи профессор А.Сатторзода хеле ҷолиб аст, ки мо низ ин гуфтаҳоро тарафдорем: «Муаллиф, ки худ «нодирапардоз» буд, мувофиқи талаботи давр ва аҳли завқи он асар эҷод кардааст. Яъне ў дар асарҳои манзум ва мансураш масъалаҳоеро ба миён гузошта буд, ки ҳалли онро замона талаб мекард. Вобаста ба ин, маънӣ ва мазмун, сужа ва тарзи баёни мувофиқро пайдо намудааст. Ниҳоят, назариёти Абдурраҳмони Ҷомӣ оид ба шеъру шоири дар заминаи ҳаёти иҷтимоӣ ва адабии асри XV ба вучуд омада, дараҷаи инкишоғи афкори адабӣ ва бадеии он давраро дар худ инъикос кардааст» [137, с. 154].

### 3.3. Ҳунари шоир дар маъниофаринӣ ва тасвирсозӣ

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ аз шоирони донишманд, мубтакир, ширинахан, мушоҳидакор, рамздон, навҷӯву тасвирсози нодирагӯ ва маъниофар дар адабиёти форсии тоҷикӣ мебошад, ки ҳамвора дар асарҳояш сухани наву тоза ва росту зебо гуфтааст. Дар «Юсуф ва Зулайҳо», ки аз миёни достонҳои дигари шоир бо назокати сухан, тасвири ҷонсӯзи ишқ, ҳусну зебоӣ ва эҷоди саҳнаҳои ҷолиби васлу ҳичрон, тухмату ҳиёнат, хушунат, макр, фиреб ва ниҳоят ба васли дилдода расиданҳо барҷаста тасвир шудаанд, фарқ мекунад, ки Ҷомӣ дар баёни ҳамин лаҳзаҳо устоди беназир будани ҳудро нишон додааст ва маъниҳои бикр гуфтааст. Воқеан барои шоири қодирсухан тасвирсозӣ ва маъниофаринӣ дар асар нишони дониши жарф ва вуқуфи ӯро дар дарки мавзӯъ бозгӯй мекунад. Ҷомӣ дар ҳар фасли достон, вақте ки ягон лаҳзаро аз ҳаёти Юсуф, Зулайҳо, Яъқуб, доя, бародарони бадкеши Юсуф ва баёни саҳнаҳои соҳтани қасри зебо барои ҷалби муҳаббати Юсуф, бо тухмат ба зиндан фиристодани Юсуф, азобу ҳичрони Зулайҳо, хоби Фиръавнро таъбир кардани Юсуф, ба мақоми вазирӣ расидани ӯ, ишқи Зулайҳоро қабул кардани Юсуф ва марги Юсуфу Зулайҳоро қаламдод мекунад, дар тасвири ин лаҳзаҳо маҳорати баланд нишон додааст. Ҳангоми тасвири ин лаҳзаҳо Ҷомӣ дар оғози ҳар фасл ҳадафу мақсадашро дар 2 - 4 - 6 байт бо андешаҳои амиқи фалсафӣ ва маъниҳои баланд ифода мекунад ва айнан ҳамин тарзи баёнро дар охири фаслҳо дар 1 ё 2 байт ҷамъбаст месозад.

Дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» дар фасли «Достони шамъи ҷамоли Юсуфӣ» дар шабистони ғайб афрӯхтан ва парвонаи дили Одамро ба мушоҳидаи фурӯғи он сӯхтан» тасвирҳои зебои шоирро дар тавсифи зебоӣ ва ҷамоли Юсуф мебинем, ки аз рӯи нишондоди Ҷомӣ ба Одам ва сафи Пайғамбарон ҷамоли Юсуфро Ҳудованд нишон додааст, ки дар оянда ӯ ҷойгузини сазовори Пайғамбарон мегардад, ки ӯ «мисли моҳ», «хуршеди авчи иззату ҷоҳ», «шамъи анҷуман», «шамъи мумтоз», «зебо», «камоли ҳуснаш аз андеша берун» ва ғайра тасвир шудааст:

Чу Одам сūи он мацмаъ назар кард,  
 Зи ҳар чамъе тамошои дигар кард.  
 Ба чашмаш Юсуф омад чун яке моҳ,  
 На маҳ, хуршеди авчи иззату ҷоҳ.  
 Чу шамъи анҷуман з-он шамъи мумтоз,  
 Миёни ҷамъ шамъосо сарафroz.  
 Ҷамоли некувон дар пеши ў гум,  
 Чунон, к-аз партави хуршед анҷум.  
 Камоли ҳуснаш аз андеша берун,  
 Зи ҳадди ақли фикратпеша берун [29, с. 152].

Дар фасли дигар боз тасвири зебоии Юсуфро мебинем, ки шоир бо ифодаҳои ҷолиб онро баён доштааст ва Юсуфро «хумоюнпайкар», «аз олами нур», «горатгари ҳурон», «шамшодқомат», «зулфаш мисли занҷир», «аз ҷабинаш нур меборад», «руҳаш моҳе аз авчи бурчи фирдавс», «зебочашм», «миҷгонаш бар ҷигарҳо новакандоз», «аз лабонаш табассум ва аз даҳонаш шакар мерезад» ва монанди инҳо меҳонад, ки ў ҳусни хеле зебо доштааст ва ин тасвирҳо бар достон маъниҳои зиёд афзудаанд:

Даромад ногаҳаш аз дар ҷавоне,  
 Ҷӣ мегӯям, ҷавоне не, ки ҷоне.  
 Ҳумоюнпайкаре аз олами нур,  
 Ба боғи ҳулд қарда ғорати ҳур...  
 Зи бар овехта зулфе чу занҷир,  
 Ҳирадро баста дасту пои тадбир.  
 Руҳаш моҳе зи авчи бурчи фирдавс,  
 Зи абрӯ қарда он маҳ ҳона дар қавс.  
 Муҳаккал наргисаш аз сурмаи ноз,  
 Зи миҷгон бар ҷигарҳо новакандоз.  
 Ду лаълаш аз табассум дар шакаррэз,  
 Даҳонаш дар такаллум шаккаромез [29, с. 163].

Ҷомӣ дар фасли «Ба оби Нил даромадани Юсуф ва ғубори сафар аз ҳуд шустан ва ба қасди боргоҳи подшоҳи Миср дар ҳавдаҷ нишастан»

сифати зебоии Юсуфро ба хуршед монанд карда, ҳамин саҳнаро зебо ва маъниро баланд тасвир кардааст:

Ба Юсуф гуфт Молик, к-эй дилором,  
Зи ҳавдаҷ неҳ ба рӯи тахтгаҳ гом.  
Ту хуршедӣ, зи ораз парда бикшой,  
Зи нури хеш оламро биёрай.  
Гумон шуд нозиронро, к-офтоб аст,  
Ки толеъгашта аз нилисаҳоб аст.  
Назар карданд дар меҳри ҷаҳонтоб,  
Бидонистанд, к-аз вай нест он тоб.  
Ҳанӯз ӯ дар паси абр аст маствур,  
Зи рӯи Юсуф аст он тобиши нур [29, с. 226-227].

Мавлоно Ҷомӣ ҳамчун шоири тасвирсози муваффақ ва маъниофар зикри зебоӣ ва ҷамоли ҷаzzобу пурфитнаи Зулайхоро дар ҷанд фасли достон аз Юсуф барҷастатар нишон додааст. Ҷомӣ Зулайхоро бо қудрати сухан ва маҳорати шоириҷ ҷунон табиӣ ва зиндаву кӯшо тасвир кардааст, ки симои зебои Юсуф таҳти шуои он қарор гирифтааст. Зулайхо аз сӯзи ишқи Юсуф аз ойини худ рӯй мегардонад, ки ҳар дилдода ба ин қодир нест, қасри зебое барои ҷалби муҳаббати Юсуф бо ҳилла ва ҷораҷӯи дояаш месозад, суратҳои Юсуфро ба ҳар ранг дар деворҳои ин қаср мекашад, бо тухмат Юсуфро зиндонӣ мекунад, дар сари роҳи Юсуф кулба сохта ӯро мунтазир мешавад, ба вали Юсуф мерасад ва дар сари қабри Юсуф ҷашмонашро қанда, ҳалок мешавад, ки ҳамаи ин лаҳзаҳоро Ҷомӣ бо як маҳорати баланд ва суханҳои зебову ҳадафманд тасвир кардааст, ки ҷанд намунаи онро аз назар мегузаронем.

Шоир дар фасли «Дар сифату насиби Зулайхо, ки Мағриб аз тулӯи офтоби ҷамолаш Машриқ гашта буд, балки ба ҳазор дараҷа аз он даргузашта», ҳусну зебоии Зулайхоро ҷунин ба тасвир гирифтааст, ки ӯ «ҳаҳтаре аз бурчи шоҳӣ», «ҳаҳтари фурӯзон аз дурчи шоҳӣ», «қадаш нахли аз раҳмат оғарида», «аз бӯстони латофат сар қашида», «мӯйи ӯ доми ҳушмандон» аст ва ғайра, ки Ҷомӣ аз фарқи сар то пойи Зулайхоро ҳамчун

як рассоми чирадаст хеле зебо тасвир кардааст, ки хонандаро ба ҳайрат мегузорад:

На духтар, ахтаре аз бурчи шоҳӣ,  
Фурӯзон ахтаре аз дурчи шоҳӣ.  
Зи сар то по фуруд оям чу мӯяш,  
Шавам равшанзамир аз акси рӯяш.  
Қадаш нахле зи раҳмат оғарида,  
Зи бӯстони латофат сар кашида.  
Ба фарқаш мӯй-доми хушмандон,  
Аз ӯ то мушк фарқ, аммо на чандон [29, с. 158].

Мавлоно Ҷомӣ дар достон, дар фасли «Иморат кардани доя хонае, ки дар вай тасвири ҷамоли Юсуф ва Зулайҳо қунанд» бо як маҳорати баланд он хонаро тасвир кардааст, ки ин хона мисли сарои зарандуд, фаршаш аз мармар, дарҳояш аз обнусу оч, иборат аз ҳафт хона, мисли ҳафт авранги бемислу монанд, аз чил сутуни зар соҳташуда, дар доҳили хона мурғҳои зебо ва товусу дигар парандаҳо мечаранд ва дар дару деворҳо сурати Юсуф ва Зулайҳо нақш баста:

Ба ҳукми доя заррин дasti устод,  
Зарандуда сарое кард бунёд.  
Мумахҳад фарши мармар дар мамарҳош,  
Мувассал з-обнусу оч дарҳош.  
Дар андар ҳам дар он ҷо ҳафт хона,  
Чу ҳафт авранг бе мисли замона.  
Мурассаъ чил сутун аз зар барафроҳт,  
Зи ваҳшу тайр зебо шаклҳо соҳт.  
Дар он хона мусаввир соҳт ҳар ҷо,  
Мисоли Юсуфу нақши Зулайҳо [29, с. 269-270].

Ҷомӣ дар аввалу охири ҳар фасл, ки тасвири образҳои достон омадааст, бо як афкори баланди бадей мухтавои ҳамон фаслро бозгӯй мекунад. Масалан, байтҳои аввалу охири ҳамин фасл чунинанд. Байтҳои аввали фасл:

Чунин гүянд меъморони ин кох,  
Ки чун шуд бар иморат доя густох,  
Ба даст овард устоде хунаркеш,  
Ба ҳар ангушти дасташ сад хунар беш [29, с. 267].

Байтҳои охири фасл:

Бале, ошиқ чу бинад нақши чонон,  
Шавад з-он нақш ҳарфи шавқ хонон.  
Аз он ҳарф оташи ў тоза гардад,  
Асири доги беандоза гардад [29, с. 270].

Мавлоно Ҷомӣ дар достон лаҳзаи марги Юсуфро, ки марги муқаррарӣ аст, воқеӣ тасвир кардааст, вале марги Зулайхоро, ки ба таври фочиавӣ анҷом мепазирад, бо як ҳарорати баланд ва суханҳои пуртаъсир ба тасвир гирифтааст:

Ҳаме нолиду ҳар дам синаи чок,  
Ба сад ҳасрат ҳаме молид бар хок.  
Чу дарду ҳасраташ аз ҳад фузун шуд,  
Ба расми хокбӯсӣ сарнагун шуд.  
Ба ҷашмони худ ангуштон даровард,  
Ду нарғисро зи нарғисдон баровард.  
Бувад расми мусибатбини мабҳут,  
Сияҳбодом афшондан ба тобут.  
Ба хокаш рӯи хунолуд бинҳод,  
Ба мискинӣ замин бӯсиду ҷон дод [29, с. 362].

Албатта, дар ҳар фасли достон Абдурраҳмони Ҷомӣ дар баёни сахнаҳое, ки ба рӯзгори образҳо оиданд, тасвироти зиёдро ба кор бурдааст, ки мо бо овардан ва таҳлили мисолҳои фавқ ба баррасии ин масъала хотима мебахшем. Ҳамаи он тасвирҳо ва тасвирсозиҳои ҷолиб ва пуртаъсир, ки шоир дар достон дар лаҳзаҳои гуногун овардааст, аз маҳорати баланди ў дар тасвирсозӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки тавассути санъатҳои мухталифи бадеӣ, аз ҷумла, ташбех, тавсиф, киноя, сифатчинӣ, истиора, талмех ва ғайра бо истифода аз қофияҳои барҷаста, радифҳои

соддаву таркибӣ ва бо тасвирҳои зебои шоирона баён гардидаанд. Ин тасвирҳои зебо маънии сухани шоирро афзудаанд. Достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ яке аз шоҳкориҳо дар адабиёти форсии тоҷикӣ мебошад, ки қудрати шоирона ва тасвирсозиву баёни назариёти ахлоқӣ ва зебоишиносии ӯро ҳунармандона нишон медиҳад.

### 3.4. Мавқеи санъатҳои бадей дар достон

«Юсуф ва Зулайх» яке аз достонҳоест, ки дар маҷмуи эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ аз нигоҳи фарогирии фасоҳату балоғат ва зебоии қаломи бадеи шоир мақоми арзанда дорад. Муҳтавои достон мисли дурданаҳои пурчилое ҳастанд, ки агар ба онҳо бо камоли диққат бингарӣ, тафаҳҳус ва таҳқиқ қунӣ, чило ва ҳусни сухани шоирро бештар эҳсос мекунӣ. Яке аз вежагиҳои аслӣ ва мумтози адабиёти бадей тарзи рангини баён буда, он бо воситай санъатҳои бадей, ба мисли тавсиф, талмех, маҷоз, ташбеҳ, киноя, истиора ва дигар намуди ороишҳои бадей татбиқ гардида, ҷанбаи масарратбахшӣ, маърифатомӯзӣ ва зебописандӣ касб мекунад. Маҳз ҳамин гуна санъатҳои зиёди бадей ҳастанд, ки дар истифодаи бамавриди онҳо сухани шоирону нависандагон зебову дилнишин мегардад. Роҷеъ ба санъатҳои бадей таърифи комилтаринро донишманди асри XІV Ҳоҷа Насируддини Тӯсӣ дар мақолати нуҳуми рисолаи «Асос-ул-иқтибос» овардааст: «Ва ҳиллатҳои саноевро, ки мутааллиқ ба лафз ё ба маънӣ ва ё ба ҳар ду бувад, «санъат» хонанд» [147, с. 588]. Профессор Абдунабӣ Сатторзода баъд аз баррасӣ ва радду бадали андешаҳои донишмандони назариядони тоҷик Т.Зеҳнӣ, Р.Ходизода, М.Шукуров, Т.Абдуҷабборов ва эронӣ Сайдмуҳаммади Нишотва Ҷалолиддини Ҳумоӣ таърифи санъатҳои бадеиро дар китоби «Такмилаи бадеъи форсии тоҷикӣ» (дар заминай навиштаҳои пешиниён ва имрӯзиён). -Душанбе: Адиб, 2011 ҷунин ёддошт кардаанд: «Санъатҳои бадей ҳиллатҳоеро гӯянд, ки тааллук ба лафз ё ба маънӣ ва ё бо ҳар ду бувад ва ҷиҳати ороиши шакли асари бадей ва ба хотири расоӣ ва барҷаста соҳтани муҳтавои он истеъмол мешаванд» [136, с. 354-355], ки мушаххас ва дуруст мебошанд.

Мавлоно Ҷомӣ достони худро бо истифодаи суннати анъанавии шоирони гузашта таълиф карда, дар баёни андешаҳояш навгӯихо ва тозакориҳои зиёд дорад. Ҳар шоир баҳри он ки асара什 ҳунармандона ва бо риояти анъанаҳои суннатии адабиёт нигошта шавад ва суханаш зебо бошад, аз санъатҳои зиёди бадей моҳирона истифода мекунад. Ҷомӣ дар

достон аз санъатҳои маънавӣ бештар талмех, тавсиф, ташбех, киноя, муболига, таззод, ирсоли масал, саволу ҷавоб ва нишори мавриди истифода қарор додааст, инчунин, мунозира (муколама) ва номаро ҳамчун хатти ҳунарӣ ба кор бурдааст. Ҷомӣ, ки худ донишманди барҷастаи улуми адабӣ аст, дар истифодаи бамавриди санъатҳои бадеӣ комёб гардидааст. Истифодаи фаровон аз санъатҳо ё үнсурҳои хаёлангез дар сохтори шеър ба он зебоӣ ва шевоӣ мебахшад: «Аносиро ҳаёл дар назди ӯдабо иборатанд аз маҷоз, ташбех, истиора, киноя, самбул (рамзҳо), ҳисомезӣ ва парадокс ва гайра, ки ҳар як дар танҳоӣ ва ё дар пайванд метавонанд амали таҳайюлро анҷом диҳанд» [170, с. 105].

**Истиора** аз санъатҳои хеле серистифода дар шеъри классикии форсии тоҷикӣ мебошад, ки дар лугат ба маънои ба орият хостан буда, ба андешаи Абдунаబӣ Сатторзода: «Аз ҷумлаи мустаъмлтарин ва мутадовилтарин воситаҳои тасвир дар навъҳои гуногуни осори бадеӣ ва дар ҷумла забонҳои мардуми дунё мебошад» [136, с. 103] ва дар достони «Ҷусуф ва Зулайҳо» басомади зиёд дорад:

Зи бас дар бешаи шерӣ далер аст,

Зи мардони ҷаҳон номаш ду шер аст [29, с. 381], ки дар ин байт ибораи «ду шер» ба маънои ифодаи номи Алишери Навоӣ омадааст, ки аз ду ҷузъ таркиб ёфта, аввалий «Алӣ» баёнгари номи Алӣ, домоди Паёмбари акрам Муҳаммад аст ва дувумӣ ба маънои аслии худ, яъне шер омадааст, ки ҳар ду маънои далерӣ, шуҷоатмандӣ ва ғаюриро ифода мекунад, ки аз «шер» гуфтани Ҷомӣ мурод марди далер ва хирадманд аст.

Дар мисоли дигар Ҷомӣ «ҷабини» Іосуфро «матлаи субҳи саодат» ва «шаби ғайбро» аз руҳи ӯ «рӯзи шаҳодат» меҳонад, яъне рӯяш монанди субҳ равшану тоза ва шаб аз намои рӯи Іосуф мисли рӯз равшан аст, ки ҷолиб аст:

Ҷабинаш матлаи субҳи саодат,

Шаби ғайбр аз руҳаш рӯзи шаҳодат [29, с. 152] ва дар ин байт истиора ба андешаи мо ҳусусияти ташбехӣ гирифтааст, ки ин матлабро Тӯракӯл Зеҳнӣ чунин шарҳ додааст: «Истиора дар асоси инкишифи

минбаъдаи ташбехи пӯшида ҳосил шудааст» [84, с. 58], ва Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достон аз истиора барои боз ҳам зебо ва шинаму дилкаш сохтани маънии сухани хеш ва ороиши баён истифода намудаанд.

**Мачоз** аз санъатҳои бадеист, ки дар достон хеле зиёд истифода шудааст ва дар ҳар боб ва фасл мачозро дар баёни шоир ба мушохида мегирем:

Бувад бемузду миннат устоде,  
Зи дониш баҳшадат ҳар дам кушоде.

Надиме, мағздоре, пӯстпӯше,

Ба сирри кор гӯёе, ҳамӯше [29, с. 372], ки дар байти аввали зебо шоир «қитоб»-ро «устоди бемузду миннат» меҳонад, ки воқеан мачози олист, ки барои хонанда ҳамеша дари дониш ва розҳои оламро мекушояд ва дар байти дувум боз «қитоб»-ро «надим», - маслиҳатгару мушовир, «мағздор» -пурмажнӣ ва «пӯстпӯш», яъне бо пӯст ҷилдкардашуда, ки дар асрҳои гузашта китобҳоро бо пӯст ҷилд ё муқова мекарданд ва барои сирри кори хонандаро фаҳмонидан «гӯё» -ву «ҳомӯш» маънидод кардааст, ки хеле бомаънӣ ва дорои рамзу роз ҳастанд.

Ва дар мисоли зерин:

Ҳарободи олам бод маъмур,  
Ба авлоди киромаш то дами сур.  
Ба тахсис он ки чарҳ омад мутеаш,  
Замонро точи сар номи бадеаш [29, с. 143],

ки дар ин байтҳо, дар байти аввал шоир ибораи «ҳарободи олам»-ро, ки маънии аслияш олами «куҳани нообод» аст, ба таври мачоз баён кардааст, ки манзури шоир муроҷиат ба шоҳи он замон Султон Ҳусайнӣ Бойқаро аст, ки тавассути хизматҳои ў ва «авлоди киромаш» обод гардидааст. Ва дар байти дувум шоир фарзанди Султон Ҳусайнӣ Бойқаро Бадеъуззамонро дар назар дорад, ки дар лугат ба маъниҳои «созанда», «ободгар», «ашиб», «нав», «навовар» ва «точи сар» омадааст ва баёни мачозии Ҷомӣ «номи бадеаш», яъне «бадеъуззамон» ҷолиб ва навоварона аст.

**Муболига** дар достон дар мавриди зикри шахсиятҳо басомади зиёд дорад, ки шоир мухотаби худро таърифу тавсифи зиёд кардааст, чунончи дар нишон додани симои шахсияти **Хоча Ахрори Валий**:

Мақоми **Хоча** бартар аз гумон аст,  
Бурун аз ҳадди таҳрири забон аст.  
Мабодо сояи ӯ аз ҷаҳон дур,  
Зи фикдаш дидай айём бенур [29, с. 140],

ки шоир мақоми **Хоча Ахрорро** зиёдтар аз гумону пиндор меҳисобад ва бештар аз баёну гуфтор мегӯяд, ки муболигаи маҳз аст ва дар байти дувум шоир таъкид мекунад, ки сояи ӯ аз ҷаҳон дур мабод, чунки дунё аз набудани ӯ бенур аст, ки ин ҷо низ шоир аз муболига гузашта, ба ғулув, яъне таърифи аз ҳад зиёд расидааст.

Ва:

Бале, ҳар ҷо, қ-аз он сон маҳ битобад,  
Агар ҳуршед бошад, раҳ наёбад.  
Чӣ гӯям, қ-он чӣ ҳусну дилбарӣ буд,  
Ки берун аз ҳади ҳусну парӣ буд.  
На маҳ, ҳаёҳот, равшан офтобе  
Маҳ аз вай бар фалак афтода тобе [29, с. 156-157].

Дар ин байтҳо **Чомӣ** чеҳраи Юсуфро хеле зиёд таъриф карда, ўро «маҳ», меҳисобад, ки ба зебоияш «ҳуршед» роҳ намеёбад ва ҳусни ўро аз ҳусни «парӣ» зеботар мегӯяд ва дар байти охир мисли «офтоби равшан» меҳонад, ки маҳтоб аз зебоӣ ва равшани ӯ худро пинҳон медорад ва итоб мекунад, ки ғулувви маҳз аст.

**Чомӣ** дар достон аз санъати **тавсиф** бахри боз ҳам зеботар нишон додани сифатҳои образҳои марказӣ ва тасвир кардани ягон воқеа ё ҷизе истифода кардааст, ки дар байти зер васфи зебоии Юсуфро нишон додааст:

Зи боғистони Яъқубӣ ниҳолест,  
Зи саҳрои Халилуллаҳ ғизолест.  
Зи Кайвон бигзарад айвони ҷоҳаш,  
Замини Миср бошад таҳтгоҳаш.

Зи бас хубӣ, ки дар рӯяш аён аст,  
Ҳасадангези хубони ҷаҳон аст [29, с. 152-153].

Дар байтҳои дигар Ҷомӣ ҳусни зебои Юсуфро боз барҷастатар васф кардааст:

Руҳи ӯ матлаи субҳи сабоҳат,  
Лаби ӯ гавҳари кони малоҳат,  
Зи симои салоҳаш чехра пурнур,  
Ба ахлоқи киромаш сина маъмур.  
Наёрад бар забон ҷуз ростӣ ҳеч,  
Набошад дар қаломи ӯ ҳаму печ [29, с. 230].

Ва дар васфи зебоии Зулайҳо ҷунин гуфтааст:

Қадаш нахле зи раҳмат оғарида,  
Зи бӯстони латофат сар қашида.  
Баёзи гарданаш софитар аз оч,  
Ба гардан оварандаш оҳувон боҷ.  
Бару дӯшаш зада таъна суманро,  
Гул андар ҷайб карда пираҳанро.  
Ба номэзад бувад гулдастай нур,  
Вале аз ҷашми ҳар бенур мастур [29, с. 158].

Тавсифро донишмандони сухансанчи классикӣ санъати бадӣ намеҳисобанд, ҳарчанд ба андешаи профессор А.Афсаҳзод: «Ҷавҳари баёни лирикӣ тавсиф аст, ки нозукии хаёлро мепарварад, бо вучуди ин, шеършиносони қадим ин услубро на аз ороиши сухан, балки ҳосияти аслии тарзи баёни қаломи бадеъ шумурда, тавсифро ба ҷузъи санъатҳои бадӣ ворид накардаанд ва мағҳумҳои гули ҳандон, ёри мушғиқ, ҷашми гирён, гулдастай нур, лаби майгун барин мағҳумҳоро ночор бояд дар силсилаи тавсифҳо ҷой дод» [54, с. 158-159]. Ва агар сифатҳои образҳои достон ё асар пайиҳам чида шавад, онро донишмандони назариядон ҳамчун санъати ҳоси бадӣ сифатчинӣ ё тансиқи сифот меноманд. Мисол:

Ҳазорон аз қанизону ғуломон,  
Санавбарқоматон, тубохиромон.

Ғуломони зи бас некӯсириште,  
Мусаффотар зи филмони биҳиштӣ [29, с. 188].

Ва:

Чи аз ширинвушоқони шакарханд,  
Чи аз зарринкулоҳони камарбанд [29, с. 194].

Ё:

Ба Юсуф гуфт, к-эй аз фарқ то пой,  
Дилошӯбу дилорому дилорой.  
Ҳамоно сұхбати ин нозанион,  
Суманрухсорагон, симинсурион [29, с. 264].

Дар ин байтҳо калимаҳои «канизону ғуломон», «санавбарқоматон», «тубохиромон», «ширинвушоқон», «зарринкулоҳон», «дилошӯб», «дилором», «дилорой» вожаҳое ҳастанд, ки дар мисоли санъати сифатчинӣ омадаанд.

Дар достон **ташбех** аз санъатҳои серистифодаест, ки хеле фаровон ва моҳирона корбаст гардидааст чунки ҳар ду образи асосии достон шахсони хеле зебову дилкаш ва мафтункунанда мебошанд ва намунаҳои онро дар ҳар саҳифа дучор мегардем. Сайд Нафисӣ маҳорати ҳар шоирро дар истифодаи муносиби ташбех медонад: «Бузургтарин маҳорати ҳар шоире дар ташбехот аст. Шеъри беташбех чун ҳусни ноороста ва чун гули нопироста аст. Шоири бузург он аст, ки мушаббихи худро ба чизе монанд кунад, ки дар ҳама ҷо ва ҳар замон битавон ёфт ва ҳар кас лутфу шевоийи онро дарёбад» [116, с. 414].

Мавлоно Ҷомӣ дар баёни зебоии Зулайҳо аз санъати ташбех зиёд истифода кардааст, ки маънни сухани шоирро зебо гардонидааст:

Сухан ронам зи соқи ӯ, ки чун аст,  
Бинои ҳуснро симинсутун аст.  
Миёнаш мӯй, бал к-аз мӯй ниме,  
Зи борикӣ бар ӯ аз мӯй биме [29, с. 160-161].

Дар ин мисолҳо шоир соқи Зулайҳоро ба «симинсутун» ва миёнашро «аз мӯй борик», ки хеле зебост, монанд кардааст.

Ва:

Ба шаб чун наргиси сероб хуфтӣ,  
Саҳар чун ғунчай хандон шукуфтӣ [29, с. 161].

Дар ин байт Ҷомӣ хоби Зулайхоро дар шаб ба «наргиси сероб», яъне гули наргис, ки аз серобӣ хам оварда ором гардидааст ва дар сахар чун «ғунчай хандон», ки бо шукуфтанаш воқеан зебо ва масарратбахш аст, инчунин «наргиси сероб» ба маънои аз дарди ишқ «бо ҷашми гирён» хоб кардан низ баён мешавад, ташбех кардааст.

Инчунин, дар байти зер баёзи гардани Зулайхоро шоир «софитар аз оч», бару дӯшаш «суманро таъназан» ва ду пистонашро чун «қуббаи нур» монанд кардааст:

Баёзи гарданаш софитар аз оч,  
Ба гардан оварандаш оҳувон боҷ.  
Бару дӯшаш зада таъна суманро,  
Гул андар ҷайб карда пираҳанро.  
Ду пистон ҳар яке чун қуббаи нур,  
Хубобе хоста аз айни кофур [29, с. 159].

Шоир дар таърифи иморате, ки барои расидани Зулайхо ба Миср омода карда буданд, онро ба қасри Ҷамshed ва ҷӯи хуршед ташбех кардааст, ки зебоянд

Муқаттаъ хонае аз сандалу уд,  
Мувассал лавҳҳои вай зарандуд.  
Мурассаъ сақфи ӯ, чун чатри Ҷамshed,  
Зарафшон қуббааш, чун ҷӯи хуршед.  
Буруни ӯ, даруни ӯ, ҳама пур,  
Зи мисмори зару овезаи дурр [29, с. 191].

Дар сифати зебоии Юсуф Ҷомӣ низ ташбехоти марғубро истифода карда, дар байтҳои зер қади Юсуфро мисли дарахти шамшод медонад, ҳалқаҳои зулфашро ба занҷир монанд меқунад ва мегӯяд, ки аз ҷабинаш нур меборад:

Кашида қомате чун тоза шамшод,

Ба озодӣ ғуломаш сарви озод,  
Зи бар овехта зулфе чу занцир,  
Хирадро баста дасту пои тадбир.  
Фурӯзон ламъай нур аз ҷабинаш,  
Маҳу хуршедро рӯ бар заминаш [29, с. 163].

Зебоии Юсуфро дар байти дигар Ҷомӣ ба офтоби дурахшон монанд меҳисобад:

Яке гуфт: «Ин паи фархунда номест,  
Бисоти арзи канъонигуломест.  
Ғуломе не, ки рахшон офтобе,  
Ба дорулмулки хубӣ комёбе [29, с. 228].

Мисли Юсуф ва Зулайҳо андар сифати чокарони Зулайҳо Мавлоно Ҷомӣ низ **ташбехро** ба кор бурдааст:

Ғуломони қасабпӯши камарбанд,  
Зи сар то пой шириин чун найи қанд,  
Сияҳфомоне аз анбар сиришта,  
Зи шаҳват покдоман чун фаришта [29, с. 202].

Роҷеъ ба ҳусну зебоии қаҳрамонҳои асар шоир ташбехоти зиёдро, ҳусусан ташбехоти равшанро бештар ба кор бурдааст.

**Талмех** аз санъатҳои маънавист, ки дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» басомади зиёд дорад, чунки муҳтавои достон ривоятий-таъриҳист, вале Абдурраҳмони Ҷомӣ баҳри ба хатти сюжет ҳусну рангорангӣ ва ҷилои зиёд баҳшидан аз ин санъат сари кор гирифтааст:

Лаби Шириин ба шаккарrez букшод,  
Дил аз Парвиз бурду ҷон зи Фарҳод [29, с. 145].

Ин ҷо аз ҳикояти ишқи Шириину Ҳусрав (Парвиз) ва Фарҳод шоир талмех кардааст, ки Шириин бо лабханда дили Ҳусрави Парвиз ва ҷони Фарҳодро бурдааст.

Чу Одам раҳт аз ин меҳробагҳ баст,  
Ба ҷояш Шис дар меҳроб биншаст [29, с. 154].

Ин байт ишора ба тартиби ба нубувват расидани Пайғамбаронро ифода мекунад, ки баъд аз Одам навбати пайғамбарӣ ба Шис расидааст ва ба ҳамин масъала бахшида шудааст.

Даромад ногаҳон Хизр аз дари ман,  
Ба оби зиндагӣ шуд ёвари ман [29, с. 232],  
ки дар ин ҷо ривояти Хизри пайғамбар ҳамчун талмех оварда шудааст, ки бино бар ривоёти таърихии қуҳан оби ҳаётро нӯшида, то қиёмат зинда мемонад:

Бувад нури ҷамоли шоҳиди гайб,  
Битобад чун Калимуллоҳат аз ҷайб [29, с. 244].

Муълизи пайғамбарии Мӯсоро шоир дар ин ҷо талмех кардааст, ки ҳамеша дасташ дар ҷайб (кисааш) буд ва аз он нуре падидор будааст.

Зулайҳо ҳангоми ноомади такрории корҳояш, аз ойини худ рӯй гардонида, бутеро, ки мепарастид, мешиканад ва ба ойини яктонастӣ рӯй меорад, ки ин рафтори ӯро шоир ба ҳикояти бутшикани Иброҳими Ҳалилуллоҳ баробар ҳисобидааст ва талмех намудааст:

Бигуфт ин, пас ба заҳми санги ҳора,  
Ҳалилосо шикасташ пора-пора [29, с. 342].

**Санъати таззодро** Ҷомӣ дар байтҳои зерини достон барҷаста истифода кардааст:

Гаҳе дар гиря, гаҳ дар ҳанда мешуд,  
Гаҳе мемурду гоҳе зинда мешуд [29, с. 178].

Ва:

Гаҳе фарзонаро девона созӣ,  
Гаҳе девонаро фарзона созӣ [29, с. 178].

Ё:

Зулайҳо баҳри як дидан ҳаме сӯҳт,  
Вале Юсуф зи дидан дида медӯҳт.  
Зи бими фитна рӯи ӯ намедид,  
Ба ҷашми фитнаҷӯи ӯ намедид.  
Наёрад ошиқ он дидор дар ҷашм,

Ки бо ёраш наяфтад чашм бар чашм [29, с. 247].

Ва:

Зи худ дуру ба вай наздик биншаст,  
Вале дар гӯши торик биншаст.  
Зи чон зориву аз дил нола мекард,  
Зи наргис ёсуманро жола мекард.  
Зи ҳоли худ бад-ин сон дар сухан буд,  
Вале Юсуф ба ҳоли хештан буд.  
Сари мӯе бад-ӯ ҳозир намешуд,  
В-агар мешуд, асар зоҳир намешуд [29, с. 315].

Инчунин:

Зулайхо рух бар он фаррухлиқо дошт,  
Вале Юсуф назар бар пушти по дошт [29, с. 247].

**Киноя** низ аз санъатҳоест, ки дар достон хеле зиёд истифода шудааст:

Расулон з-он таманно даргузаштанд,  
Зи пешаш бод дар каф бозгаштанд [29, с. 185].

Дар ин байт киноя дар мисраи дувум корбаст гардида, маъни аз назди Зулайхо бо дasti ҳолӣ (бод дар каф), яъне бе натиҷа бозгаштани расулони подшоҳро мефаҳмонад.

Шоир дар байти зер ифтихори Азизи Мисрро, ки аз омадани Зулайхо ба Миср, ба боргоҳи ӯ сурат гирифта буд, чунин ифода кардааст:

Азизи Миср чун ин қисса бишнуд,  
Кулоҳи фахр бар авчи фалак суд [29, с. 187].

Ва:

Чу дид он анҷуман гуфт: «Ин чӣ ғавғост,  
Ки гӯй растаҳез аз Миср барҳост?» [29, с. 228].

Ин то лаҳзаи ба бозори байъ даровардани Юсуф ва расидани Зулайхо ба он то, ки шӯру валвалае барпо гардида буд, бо ифодаи «рӯзи растаҳез» ба тарзи киноя ифода карда шудааст.

Санъати **саволу ҷавоб** дар достон дар мавридҳои гуногун хеле зиёд истифода шудааст, ки гуфтугӯи байни симоҳои асарро нишон медиҳад ва

саволу ҷавобро инчунин шоир барои ифодай эҳсосоти қалбии симоҳои марказии достон Юсуф ва Зулайҳо ба кор бурдааст, ки ин ҷо аз лаҳзай дидани Зулайҳо Юсуфро дар Миср ва ба саволи доя, ки чаро «аз ҷони пурсӯз фифон кардӣ» ва ҷавоби Зулайҳо омадааст:

Аз ӯ пурсид доя, к-эй дилафрӯз,  
Чаро кардӣ фифон аз ҷони пурсӯз?  
Лаби ширин ба ағғон чун кушодӣ,  
Бад-он талҳӣ ҷаро бехуд фитодӣ?  
Бигуфт: -«Эй меҳруbon модар чӣ гӯям,  
Ки гардад оғати ман ҳар чӣ гӯям.  
Дар он маҷмаъ гуломеро, ки дидӣ,  
Зи аҳли Миср васфи ӯ шунидӣ,  
Зи олам қиблагоҳи ҷони ман ӯст,  
Фидояш ҷони ман, ҷонони ман ӯст» [29, с. 228].

Ва Ҷомӣ дар мавриди пурсишу посухи Юсуф бо подшоҳи Миср, баъди аз зиндан озод шудан ва дар назди подшоҳ ҳоби ӯро таъбир карданаш ин санъатро ба кор бурдааст:

В-аз он пас кардаш аз ҳар ҷо саволе,  
Бипурсидаш зи ҳар кореву ҳоле.  
Ҷавоби дилкашу матбуъ гуфташ,  
Чунон, к-омад аз он гуфтан шигифташ.  
Дар охир гуфт: «Ин хобе, ки дидам,  
Зи ту таъбири он равшан шунидам,  
Чӣ сон тадбири он кардан тавонем,  
Ғами ҳалқи ҷаҳон ҳӯрдан тавонем?»  
Бигуфто: «Бояд айёми фароҳӣ  
Ки абру нам наяфтад дар тароҳӣ,  
Мунодӣ кардан андар ҳар диёре,  
Ки набвад ҳалқро ҷуз кишт коре [29, с. 32].

**Муроотунназир** дар достон дар мавридҳои зиёд истифода шудааст ва дар луғат риоя кардани монандҳо мебошад, вале дар истилоҳ ҳамчун

санъатест, ки шоир дар шеъри худ калимаҳоеро дар мисраъҳо меорад, ки монанд ва мутаносиб бошанд, чунончи:

Зи бас ширин, ки шакарханди ў буд,  
Дили найшаккар андар банди ў буд.  
Чу шаккар рехтӣ аз лаъли хандон,  
Шакар ангушт бигрифтӣ ба дандон.  
Шакар буд аз даҳонаш бо дили танг,  
Набот аз рашки лаълаш шиша бар санг [29, с. 234],

ки дар ин байтҳо калимаҳои «ширин», «шакар», «найшакар», «шакарханд» ва «набот» ба ҳам мутаносибанд ва намунаи санъати муроотунназир мебошанд.

**Нидо** аз санъатҳои бадеист, ки Мавлоно Ҷомӣ онро хеле зиёд мавриди истифода қарор додааст. Ҷомӣ байти аввали достонро ҳамчун нидо ба Худованд оғоз кардааст, ки байти хеле зебост:

Илоҳӣ, гунчай умед бикшой,  
Гуле аз равзай ҷовид бинмой [29, с. 137].

Ва дар байтҳои зер Юсуф ба падараш Яъқуб нидо мекунад, ки ман хобе дидам, ки офтобу маҳтоб ва ёздаҳ ситора ба ман саҷда мекунанд:

Бад-ӯ гуфт: «Эй шакар шармандаи ту,  
Чӣ муҷиб дошт шакархандаи ту.  
Бигуфто: «Хоб дидам меҳру маҳро,  
Зи раҳшанда қавокиб ёздаҳро,  
Ки яксар доди таъзимам бидоданд,  
Ба саҷда пеши рӯям сар ниҳоданд» [29, с. 209].

Нидо дар достон аз забони симоҳои достон ва худи шоир баён мегарданд ва дар нидо муроҷиати як шахс ба шахси дигар барои баёни матлаб, ҳоҳиш ва эҳсоси сипосу маломат ифода мейбад:

Бигуфт: «Эй ғунчай бӯстони шоҳӣ,  
Ба хорӣ аз ту гулрӯён мубоҳӣ [29, с. 170].

Ва:

Яқин донам, ки зад моҳе туро роҳ,

Бигӯ равшан маро, то кист он мох? [29, с. 172].

Ва:

Ки эй чашмам ба дидори ту равшан,  
Дилам аз акси рухсори ту гулшан [29, с. 249].

Инчунин:

Азизаш дод рухсат, к-эй парирӯй,  
Кӣ кард ин каҷниҳодӣ, рост баргӯй [29, с. 285].

Ва:

Дар охир гуфт: «Ин хобе, ки дидам,  
Зи ту таъбири он равшан шунидам [29, с. 329].

Ҳамчунин, Мавлоно Ҷомӣ дар охири достон ба фарзандаш муроҷиат карда, хитоб мекунад, ки аз дастархоне, ки нон ҳӯрдай, ҳурмати соҳиби нонро нигаҳ дор:

Намакро чун кунӣ дар ҳӯрди худ сарф,  
Намакдонро манеҳ ангушт бар ҳарф [29, с. 371].

Ва:

Зи ғамҳои замона шод биншин,  
Зи андуҳи ҷаҳон озод биншин [29, с. 372].

Инчунин:

Манеҳ по мансаберо дар миёна,  
Ки азлу насбро гардӣ нишона [29, с. 375].

Ҳамин тавр, Мавлоно Ҷомӣ дар достон дар ҷараёни тасвири ҳолоту воқеоти гуногун аз санъатҳои муҳталифи бадеӣ ва унсурҳои хаёл зиёд ва ҳунармандона истифода бурдааст.

### 3.5. Паёмҳои ахлоқии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достон

Достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ 600-сол қабл эҷод гардида, муаллиф асосан, як мақсадро пайгирий кардааст, ки он эҳтиром кардан, муқаддас ҳисобидани инсон ва тарбияи он аст, ки роҳу усули ин тарбияро тавассути сухани созанд баён кардааст. Бидуни шак, Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳамчун муаллими ахлоқ назарияҳои ҷолиби омӯзиший ва натиҷагириро ба имрӯзиён таъкид намудааст. Мавлоно Ҷомӣ бо овардани чехраҳои муҳталиф, тасвири лаҳзаҳои гуногун ва оростани саҳнаҳои таъсирбахш кӯшидааст, ки ба хонандай имрӯзу фардо роҳи дурусти зиндагиро нишон дигарон дар достон бо диҳи хоси шоир тасвир шудааст, вале ба таври кулӣ марому паёми шоир як аст. Паёмҳои шоирона бештар дар баёни афкори ахлоқӣ ва иҷтимоӣ ифода гардидааст, ки ҳар қадом бо назару завқи хос баррасӣ шудаанд. Ситоиши хислатҳои нек ва мазаммати хислати бад дар ҳикмати амалий матраҳ гардидааст. Паёмҳои ахлоқии шоир, ки аз баёни ин нуктаҳо солҳои зиёд сипарӣ шудааст, то кунун арзиши назарӣ ва амалии худро гум накардаанд.

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ ибрози паёмҳои ахлоқиро аз бобҳои аввали достон шурӯъ намудааст, ки ин нуктаҳои муассир ва мантиқӣ то охири асар давом ёфтаанд ва таъсирпазирии бештар доранд. Мавлоно дар баёни масъалаҳои ишқ, ахлоқ, тарбия ва донишомӯзӣ паёмҳои арзишманде таълиф намудааст, ки то ҳоло ҳамчун шоҳбайт дар таҳқими ахлоқи ҷомеа манфиатбахшанд. Ҷомӣ дар достон ишқи маҷозӣ ва ишқи Илоҳиро ситоиш карда, дар байтҳои зерин дили фориғ аз ишқро дил наҳисобида, тани бедарди дилро обу гил мепиндорад ва таъкид мекунад, ки олами ишқ хуш оламест:

Дили фориғ зи дарди ишқ дил нест,  
Тани бедарди дил ҷуз обу гил нест.  
Зи олам рӯй овар дар ғами ишқ,  
Ки бошад оламе хуш олами ишқ.

Ғами ишқ аз дили кас кам мабодо,  
Дили беишқ дар олам мабодо! [29, с. 146].

Аз рӯи гуфтаи Мавлоно Ҷомӣ паёму ёдгории ҷовидонии шоир сухан аст, ки «дебочаи девони ишқ» ва «навбоваи бӯстони ишқ» буда, ҳар чӣ дар олам аз наву қухнааст, маҳз аз сухан аст.

Дар паёмҳои паёмҳои худ Абдурраҳмони Ҷомӣ пас аз ситоиши ишқу сухан, тадриҷан ба баррасии масъалаҳои иҷтимоӣ ва ахлоқӣ мегузарад ва дар достон вобаста ба мавзуи матраҳшаванд афкори ҳадафманд ва судмандро меоварад. Дар фасли «Дидани Зулайҳо Азизи Мисрро аз шикофи ҳайма ва фарёд бардоштан, ки ин на он кас аст, ки ман дар хоб дидам ва солҳо меҳнати муҳаббаташ кашидаам» ҷанд байтеро ба масъалаи «озор дидани мардум аз фалаки қаҷрафтор», «сустӣ кардани баҳт», «аз тулуи ахтари баҳт бадбаҳтӣ дидан», «ганҷ ҷуста аҷдаҳо дидан» ва «ба ҷои гул расидани хор ба даст»-ро ҳамчун шоҳиди маънӣ овардааст, ки ба Зулайҳо баҳшида шудаанд:

Куҳанчархи мушаъбад ҳуққасозест,  
Паи озори мардум ҳилласозест [29, с. 195].

Ва:

Дарего, баҳти сустам саҳтӣ овард,  
Тулуи ахтарам бадбаҳтӣ овард.  
Нишондам нахли ҳурмо, хор бар дод,  
Фишондам тухми меҳр, озор бар дод.  
Барои ганҷ бурдам ранчи бисёр,  
Фитод охир маро бо аҷдаҳо кор.  
Шудам бар бӯи гул чидан ба гулшан,  
Синони хор зад ҷангам ба доман [29, с. 196].

Сирнигоҳдорӣ яке аз масъалаҳоест, ки на ҳама метавонданд аз иҷрои он бароянд ва Ҷомӣ дар байтҳои дигар ин масъаларо, ки аз меъёҳрои ахлоқист, аз дигарон талаб дорад:

Шунидастӣ, ки ҳар сир, к-аз ду бигзашт,  
Ба андак вақт вирди ҳар забон гашт.

Ҳакиме гуфт, к-он ду чуз ду лаб нест,  
К-аз он сир бигзаронидан адаб нест.  
Басо сир, к-аз ду лаб афтад ба берун,  
Даруни сад диловарро кунад хун.  
Чи хуш гуфт он накугүю накукор,  
Ки сар хоҳӣ саломат, сир нигаҳ дор [29, с. 210].

Ҷомӣ ҳамчун шоири донишманд дар ҳар кор машварату маслиҳат кардан, андешаву тадбири дигаронро қабул доштан ва баъд бевосита амал намуданро таъкид кардааст:

Чу ояд мушкиле пеши хирадманд,  
К-аз он мушкил фитад бар кори ў банд.  
Кунад ақли дигар боакли худ ёр,  
Ки то дар ҳалли он гардад мададгор [29, с. 211].

Ҷомӣ дар достон парестиши Худои якто ва нагаравидан ба эътиқоди дигарро таъкид намудааст:

Парестиш чуз Худоеро раво нест,  
Ки ғайри ў парестишро сазо нест.  
Биё, то баъд аз ин ўро парастем,  
Ки бе ў ҳар кучо ҳастем, пастем [29, с. 263].

Сабру тоқат, таҳаммулпазирӣ, ки аз сифати баланди инсонист ва дар натиҷаи риояи бардуости он инсон ба муваффақияту пешрафтҳо ноил мегардад, дар паёми дигари ахлоқии Ҷомӣ ифода ёфтааст ва шоир сабрро пояи беҳрӯзӣ, меваи умед, давлати ҷовид ва дурру лаълу гавҳар медонад:

Сабурӣ мояи фирӯзӣ омад,  
Қавитар пояи беҳрӯзӣ омад.  
Сабурӣ меваи уммедат орад,  
Сабурӣ давлати ҷовидат орад.  
Ба сабр андар садаф борон шавад дур (р),  
Ба сабр аз лаълу гавҳар кон шавад пур  
Ба сабр аз дона ояд хӯша берун,  
Зи хӯша раҳравонро тӯша берун [29, с. 312].

Чомӣ дар фасли «Дар панд додан ва банд ниҳодани фарзанди арҷманд, ки дасти идрок дар фитроки иқтисоби камолот устувор дорад ва пои майл дар зайлӣ иҷтиюб аз ҷаҳолат барқарор...» шоҳбайтҳое овардааст, ки аз нигоҳи мундариҷа ва ҳунари шоири дар пои баланд эҷод шудаанд. Шоири ба фарзанди худ муроҷиат карда, мегӯяд, ки «мо дар зиндагии худ чизе накардем, акнун ту фарзандам бояд корҳои хубу нек бикуни»:

Маро ҳафтод шуд солу туро ҳафт,  
Туро меояд иқболу маро рафт.  
Парешонам зи умри раftai хеш,  
Малул аз солу моҳу ҳаftai хеш...  
Ту ҷаҳде кун, ки дар каф моя дорӣ,  
Ба фарқ аз чатри давлат соя дорӣ.  
Бикун коре, ки суде дорад охир,  
Ба сар борони ҷуде борад охир [29, с. 370].

Ҳамчун муаллими ахлоқи некӯ ва шоири муваффақ Чомӣ дар байтҳои зерин қабл аз ҳама донишу ҳунар омӯхтан ва дар амал татбиқ қарданро аз фарзандаш ва ҳама талаб мекунад, ки аз беҳтарин паёмҳои шоиранд:

Бикун коре, ки суде дорад охир,  
Ба сар борони ҷуде борад охир.  
Наҳуст аз қасби дониш баҳравар шав,  
Зи ҷаҳлободи нодонӣ бадар шав.

Ва:

Бувад маълуми ҳар озоду бандा,  
Ки нодон мурдаву доност зинда.

Ва:

Наёбад ҳеч қас умри дубора,  
Ба илме рав, к-аз онат нест чора.

Инҷунин:

Чу қасби илм кардӣ, дар амал кӯш,  
Ки илми беамал заҳрест бенӯш [29, с. 370-371].

Мавзуи дӯстӣ ва рафоқат дар паёми ахлоқии Ҷомӣ мақоми шоиста дорад ва таъкид мекунад, ки чун дӯсти ҷонӣ пайдо кардӣ, ҳамеша ҳамроҳӣ ў бош, ки ҳамвора дастгирият мекунад:

Барои дӯстон ҷонро фидо кун,  
Валекин дӯст аз душман ҷудо кун,  
Ки бошад дӯст он ёри худоӣ,  
Дилаш равшан ба нури ошнӣ.  
Зи олоиш чу гардад дастгират,  
Барорад пок чун мӯй аз ҳамират.  
Ба кори нек гардад ёвари ту,  
Ба кӯи некномӣ раҳбари ту.  
Чунин ёре чу ёбӣ, хоки ў шав,  
Асири ҳалқаи фитроки ў шав [29, с. 372].

Ҷомӣ дар бораи бузургии мақоми китоб ва «аниси кунци танҳоӣ» - ву «форӯғи субҳи доноӣ» будани он ҷунин шоҳбайтҳоро овардааст, ки ҳамеша аз паёми волои шоирии ў дарак медиҳанд:

Биқун з-ин корхона дар кутуб рӯй,  
Хаёли хешро дех бо кутуб хӯй.  
Зи доноён бувад ин нукта машҳур,  
Ки дониш дар кутуб, доност дар гӯр.

Ва:

Аниси кунци танҳоӣ китоб аст,  
Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст.  
Бувад бе музду миннат устоде,  
Зи дониш бахшадат ҳар дам қушоде [29, с. 372-373].

Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достон, дар ҳар фасл даҳҳо паёмҳои баландмазмуни ахлоқӣ овардааст, ки дар имтидоди шаш аср моҳияти амалии худро гум накарда, баҳри таҳқими ахлоқи ҷомеа хидмати назаррасе кардаанд.

Ҷамъбости фикр дар ин боб ин аст, ки Ҷомӣ ҳамчун шоири донишманд дар достон андешаҳои адабии худро баён дошта, бори дигар

мавқеи шеъри хунармандона ва шоири боҳунарро нишон додааст. Инчунин, дар достон шоир барои зебоии сухан аз маъниофаринӣ, тасвирсозӣ, санъатҳои бадеӣ, унсурҳои хунарии нома, мусиқӣ, табиат, муколама, хобу руъё ва паёмҳои ахлоқӣ истифода карда, ин унсурҳои хунариро аз мавқеи дороихои забонӣ ва ҳунари шоирӣ баррасӣ кардааст.

### 3.6. Забон ва сабки достони «Юсуф ва Зулайх»-и Абдурраҳмони

#### Чомӣ

Забон яке аз унсурҳои асосии санъати сухан аст, ки ҳунари шоир ва нависанда, камоли нигорандагӣ ва дараҷаи таълифоти ӯро маҳз тавассути забони осораш муайян кардан ва баҳо додан мумкин аст. Тарзи баёни Мавлоно Абдурраҳмони Чомӣ аз нигоҳи баҳрабардорӣ ва истифода аз дороиҳои забонӣ ҷолиби таваҷҷӯҳ аст. Чомӣ дар достонаш бунёди суханро асосан бо қалимаҳои зебои форсии тоҷикӣ ниҳода, дар баъзе мавриҷҳо вожаҳо ва таъбирҳои арабиро низ истифода кардааст. «Юсуфу Зулайх»-и Чомӣ достонест, пурфасоҳат, дорои луғати зиёди сермаъно ва вожаву таъбирҳои дилнишин ва аз нигоҳи истифодаи қабатҳои лексикӣ пурмâъност. Сухани гуворову равон ва фасехи Чомӣ аз ибтидо то интиҳо хонандаро бо як ҷаззобияти хос мафтун мегардонад. Ҷунки: «Он чӣ аз як шоире мемонад ва таъсир мегузарад, мизони тасаллuti ӯ бар имконоти забонист, ки то чӣ моя қалби шеъри хешро ба марҳилаи событ ва устуворӣ расонида бошад» [141, с. 118], оид ба дараҷаи баланди суханварӣ ва дарқу фаҳми Абдурраҳмони Чомӣ ба захираи луғавии забони форсии тоҷикӣ мувоғиқу мутобиқ аст.

Мавлоно Чомӣ яке аз пешвоёни тариқати нақшбандия маҳсуб мешавад ва табиист, ки дар достон аз вожаву таъбироти ирфонӣ зиёд истифода кардааст ва истифодаи бамавриди вожаву истилоҳоти аҳли ирфон яке аз мумайизоти гуфтори ӯст. Шоир дар фасли «Дар табаррук ҷустан ба зикри Ҳоча...», ки ба Ҳоча Аҳорори Валӣ бахшидааст, қалимаҳои зиёди ирфониро ба кор бурда, таносуби сухану сохтори андешаашро қавӣ гардонидааст. Масалан, вожаву истилоҳоти: **саводи нур, лавҳи арҷмандон, нақши бадеъ, қабо, лутф, хирқа, дарвеш, бӯстони биҳишт, зоди рафтан, мушти хок, минбар, раҳбар, муршид, мурид, вахдат, касрат, маъшук, меҳроб, саҷда, мақоми ростон, ҳарим, биҳамдуллаҳ, ҷон, нафси худрой, яқин, факр, ишқ, субот, рӯзи растоҳез, майдони шафоат, ҳусни эҳтимом, фазли бечун, руҳи аъзам, асрори Илоҳӣ, ҳоли муракқаб, мақом, нури қадам, ҳастӣ** ва ғайра, ки ҳама аз вожаҳои форсии тоҷикӣ ва ҷузъҳои арабӣ

созмон ёфтаанд. Ҳамин гуна вожаву таъбирҳоро дар фасли «Достони духтари Бозга ном аз насли Од, ки ба молу чамол назири худ надошт ва гоибона ошиқи чамоли Юсуф шуд», дучор меоем, аз ҷумла: **чилваи ҳусн, чамол, хоби нестӣ, санъати сонеъ, рашҳи қонеъ, боғи чамол, нури ҳикмат, баҳри қудрат, пардаи ғайб, бақо, вафо, бисоти ишқ, гавҳари асрор, манбаи анвор, қаноат, хилват, тоат** ва амсоли инҳо.

Дар достон Абдурраҳмони Ҷомӣ аз вожаву ибораҳои зебои таркиби луғавии забони форсии тоҷикӣ ва арабӣ, ки ин қалимаҳои арабӣ кайҳо ба таркиби забони мо дохил шуда, умумиистеъмолӣ шудаанд, фаровон истифода кардааст. Аз ҷумлаи вожаҳои серистеъмол, ки дар достон оварда шудаанд, инҳоянд: **ишқ, ошиқ, зебой, ҳусн, ғунча, тарона, ҳома, нома, муҳаббат, неъмат, димоғ, замир, дабир, устод, сипос, сипосандеша, забон, хирад, тақвим, сухан, иқлими сухан, дил, гавҳар, ранҷ, паризод, нофа, хубрӯй, чамол, ҷамил, райхон, сарв, суман, ҷехра, табъ, мушк, шеър, шаккарзабон, шириинфасона, ҳикоят, ривоят, бода, пухта, сидқ, ғаммоз, адаб, маломат, дониш, илм, қаср, айвон, хоб, ҳол, ҳилм, давлат, ёр, хоҳиш, дилдор, ҷон, ҷонон, ниғор, васл, ҳичрон, комронӣ, ғам, тадбир, боғ, зиндон** ва амсоли инҳо, ки шоир баҳри зебоӣ ва муассирии сухан ба кор бурдааст.

Мавлоно Ҷомӣ дар достон номи ашҳоси зерин: Қайсар, Фағбури Чин, Убайдуллоҳ, Ҳоҷа (Ҳоҷа Аҳори Валӣ), Султон Ҳусайн (-и Бойқаро), Аҳорор (Ҳоҷа Аҳорор), Юсуф, Зулайҳо, Яқуб, Музаффар ва Бадеъуззамон (писарони Султон Ҳусайнни Бойқаро), Лайлӣ, Маҷнун, Ширин, Парвиз, Фарҳод, Ҳусрав, Одам, Ҳалиуллоҳ (Иброҳим), Шис, Идрис, Нух, Исҳоқ, Исо, Таймус, Фиръавн, Азизи Миср, Ҷамshed, Ҷабраил, Молик, Бозға, Од, Ҳизр, Калимуллоҳ (Mӯсо), Истроил (номи дигари Яъқуб), Уқлидус (Евклид) ва Ҷолинусро дар мавриди зарурӣ вобаста ба баёни раванди сюжети асар истифода кардааст. Инчунин, номҳои ҷуғрофии Миср, Аҷам, Араб, Кањон, Шом, Ҳутан, Машриқ, Мағриб, Рум, Занг (Ҳабашистон), Рус (Россия), Нил, Бадаҳшон, Чин, Нахшабро оварда, унвони се китоб – Таврот, Қуръони мачид ва «Миҷастӣ» -и Уқлидусро баён доштааст.

Дар кор фармудани ибораҳои фразеологӣ ва истифодаи мақолу зарбулмасалҳо низ Ҷомӣ устоди забардаст аст, чунки ин ифодаҳо сухани зебои шоирро боз ҳам дилнишин ва пуртавъсиртару пурмаънитар мегардонанд. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар мавридҳои зарурӣ ва муносиб ибораҳои фразеологӣ, таъбирҳо ва мақолу зарбулмасалҳоро ба таври фаровон истифода намудааст. Ҳар фаслу боб ва саҳифаи достон аз таъбири ибораҳои маҷозӣ пур аст, ки дар сухани шоир ва баёни образҳо ба назар мерасанд. Дар байти зер шоир ибораи маҷозии «Дил кандан аз дунё»-ро ба кор бурдааст:

Матои унс аз ин дайри фано бурд,  
Ба меҳроби бақо дasti дуо бурд [29, с. 356].

Ва дар байтҳои поёнӣ шоир ифодаҳои маҷозии «Аз ҷарҳ ӯмри ҷовидонӣ надидан» ва «По аз рикоби зиндагонӣ баркашидан» -ро истифода кардааст:

Амон набвад зи ҷарҳи ӯмрфарсой,  
Ки сояд бар рикоби дигарат пой.  
Инон бигсил зи омолу амонӣ,  
Бикаш по аз рикоби зиндагонӣ [29, с. 357-358].

Ва:

Зулайҳо чун зи ҷонон ин нишон ёфт,  
Ту гӯй мурдаи садсола ҷон ёфт [29, с. 180] .,  
ки дар ин ҷо ибораи фразеологии «Пас аз мурдан зинда гардонидан» -ро шоир ба кор бурдааст.

Баҳри зебоӣ ва пуртавъсирии сухани худ Мавлоно Ҷомӣ аз мақолҳо ва зарбулмасалҳо зиёд суд ҷустааст, ки хеле зиёданд ва ҳамчун намуна якчандтои онро меорем:

Гули баҳташ шукуфтан кард оғоз,  
Ҳумои давлаташ омад ба парвоз [29, с. 189], ки ин ҷо ду мақоли ҳалқӣ истифода шудааст, якум – «Гули баҳташ шукуфтан оғоз кард» ва «Ҳумо (мурғи) давлаташ ба парвоз омад», корбаст гардидаанд.

Ва:

Зулайхо буд ганчи хубӣ, оре  
Бувад ҳар ганчро ночор море [29, с. 177],  
ки дар ин байт шоир мақоли «Нигаҳбони ганҷ мор аст» -ро истифода бурдааст.

Мақоли «Дасти одам гул» -ро Мавлоно Ҷомӣ дар ин байти зер мавриди истифода қарор додааст:

Ба хористон равад гулзор гардад,  
Гул аз вай нофай тотор гардад [29, с. 320].

Дар байти зерин Ҷомӣ мақоли «Аз боридани борон замин гулзор мегардад» -ро ба кор бурдааст:

Чу абр ар бигзарад бар ташнакиште,  
Шавад аз мақдамаш хуррам биҳиште [29, с. 320-321].

Дар байти дигар шоир мақоли «Дунё бемехр аст» -ро истифода намудааст:

Фалақ, к-ӯ дермехру зудкин аст,  
Дар ин хирмонсаро кори вай ин аст [29, с. 330].

Зарбулмасал ва мақолҳо дар ташаккули забон нақши муҳим ва дар гуфтори шоирон аҳамияти баланд доранд, ки фикри нигорандаро қувват мебахшанд. Оид ба мавқеи муассири зарбулмасалҳо донишманди тоҷик Бозор Тилавов таъкиди дурусте дорад: «Зарбулмасал чун қаймоқи сухан дар забони гуфтугӯй ва адабӣ мақоми ба худ хос дорад. Барои тасдик, ё қувват додани фикр, барои баланд бардоштани обуранги бадеии сухан ва беҳтар ифода намудани ҷараёни фикр ҳамчун беҳтарин далелу восита хизмат меқунад» [146, с. 3].

Абдураҳмони Ҷомӣ дар баробари истифодаи санъатҳои бадеӣ, таъбирҳо, воҳидҳои фразеологӣ ва мақолу зарбулмасалҳо, ки баҳри зебоӣ ва назокати сухан истифода шудаанд, инчунин радифҳои устувор ва қофияҳои матинро дар достон ба кор бурдааст. Дар таркиби достон радифҳои гуногун, аз ҷумла содаву таркибӣ қофияҳои шинаму сарҳ ва калимаҳои зебои хеле зиёдро шоир дар як иртиботи қавӣ мавриди

истифода қарор дода, забони асарро хеле ҷолиб ва пурмаънӣ гардонидааст. Ҷомӣ дар достон аз радифҳои содда ва таркибӣ истифода кардааст:

Дар он хилват, ки ҳастӣ бенишон **буд**,  
Ба кунци нестӣ олам ниҳон **буд** [29, с. 144].

Ва:

Барои дӯстон ҷонро фидо **кун**,  
Валекин дӯст аз душман ҷудо **кун** [29, с. 372].

Радифҳои таркибӣ:

Аз он ойина ҳамзонуи ӯ **шуд**,  
Ки файзи нурӯб аз рӯи ӯ **шуд** [29, с. 161],

ки дар ин байт пешоянд бо ҷонишин дар қаробат истифода шуда, радифи таркибӣ сохтаанд.

Ва:

Надонам аз зару зевар **ҷӣ гӯям**,  
Ки ҳоҳад буд қосир ҳарчи **гӯям** [29, с. 163],

ки дар ин байт ҳиссача ва феъл омада, радифи таркибӣ сохтаанд. Радиф дар достони Ҷомӣ бори маънӣ бар дӯш дорад ва ин ҷо таъкиди: «Радиф дар шеъри форсии тоҷикӣ, ба сабаби он ки бори маъноиву лугавӣ мекашад ва муассиригу хотирнишини каломи гӯянда ба мадори вай такя дорад, дорои арзишу аҳамияти фавқулода аст» [144, с. 83], дурусту бамаврид аст.

**Қофия** ва ҷойгоҳи он дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» беназир аст, чунки худи Мавлоно Ҷомӣ донишманди илми қофия буда, қофияҳои соддаву таркибиро мавриди истифода қарор додаст. Ҷомӣ дар бораи қофия чунин гуфтааст: «Бидон, ки қофия дар урфи шуарои Аҷам иборат аст аз тамоми он ҷо тақорори он дар охири ҷамеи абӯт воҷиб бошад ё мустаҳсан, ба шарти он ки мустақил набошад дар талаффуз, балки ҷузви калима бошад ё ба манзалаи ҷузв. Баъзе тамоми калимаи охирро қофия гуфтаанд ва баъзе ҳарфи равиро» [30, с. 141-142].

Намунаҳо барои қофияи сода:

Чаманпирои боғи ин **ҳикоят**,  
Чунин кард аз куҳанпирон **ривоят** [29, с. 258],

ки ин калимаҳои ишоратшуда қофияи содда буда, ҳарфи «т» ҳарфи равӣ аст.

Ва:

Чу чашм аз ашки навмедӣ бувад **пур**,

Кучо бошад дар ў гунҷоиши **дур**? [29, с. 202],

ки дар ин байт калимаҳои «пур» ва «дур» қофияи содда буда, ҳарфи «р» ҳарфи равӣ аст.

Намунаҳо барои қофияи таркибӣ ва мураккаб:

Гаҳе дар ишваи **маснаднишинӣ**,

Ба зебо дебаи румиву чинӣ,

Гаҳе дар ҷилваи **айвонхиромӣ**,

Зи заркаш ҳуллаи мисриву шомӣ [29, с. 164],

ки дар ин ҷо калимаҳои «маснаднишинӣ» ва «айвонхиромӣ» қофияҳои таркибӣ мебошанд, ки аз ду ҷузъ «маснад», «нишастан» ва «айвон» ва «хиромидан» таркиб ёфтаанд, ки калимаҳои аввал исм ва дувумӣ феъланд.

Ки рӯзе ин **хиёнатпешагонро**,

Гурӯҳи **носавобандешагонро** [29, с. 219],

ки дар ин байт шоир дар мисраи аввал аз ҷузъҳои «хиёнат», «пеша», «гон», «ро» ва дар мисраи дувум аз ҷузъҳои «носавоб», «андеша», «гон» ва «ро» қофия сохтааст, аммо дар асл қисмати асосии қофия ҷузъи «ешагонро» мебошад, ки ин калимаи мураккаб аст. Чунин намунаи мисолҳо дар достон фаровонанд, вале мо бо овардани ҳамин намунаҳо иктифо мекунем.

Достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ бо сабки хоси шоир эҷод шуда, аз лиҳози мундариҷа, соҳти композитсионӣ ва симооғаринӣ асари барҷаста аст. Ҷомӣ сабки баёни қисса ва афсонаҳои ҳалқиро нигоҳ доштааст, чунки баёни мундариҷаи достон ба эҷодиёти шифоҳӣ бастагӣ дорад ва муаллиф бозгӯии саҳнаҳоро аз номи «гуҳарсанҷони дарёи маонӣ», «сухандони сухансанҷ», «варажҳонони ваҳий осмонӣ», «куҳанҷархи мушаъбад», «дабири хома», «устоди куҳанзод» ва гайра оғоз мебахшад:

Гуҳарсанҷони дарёи маонӣ,

Варақхонони ваҳий осмонӣ [29, с. 151].

Ва:

Чунин гуфт он сухандони сухансанҷ,  
Ки дар ганчина будаш аз сухан ганҷ [29, с. 157].

Ва:

Куҳанчархи мушаъбад ҳуққасозест,  
Паи озори мардум ҳилласозест [29, с. 195].

Инчунин:

Дабири хома з-устоди куҳанзод,  
Дар ин нома чунин доди сухан дод [29, с. 207].

Агар муҳтавои фасл ба муваффақияти амали яке аз образҳо оид бошад, шоир аз вожаҳои масарратомез гуфторро сар мекунад. Ва, агар муҳтавои фасли достон ба пешомади нохубе оид бошад, дар оғози ҳамон фасл калимаву ибораҳои ғамбарангезро истифода бурдааст:

Чу аз Миср омад он марди хирадманд,  
Чу аз ҷони Зулайҳо бугсилад банд.  
Хабарҳои хуш овард аз Азизаш,  
Тиҳӣ аз хешу пур кард аз азизаш.  
Гули баҳташ шукуфтан кард оғоз,  
Ҳумои давлаташ омад ба парвоз [29, с. 189].

Ва:

Ҳасадварзони Юсуф бомдодон,  
Ба фикри дина ҳуррамтабъу шодон,  
Забон пурмехру сина кинаандеш,  
Чу гургони ниҳон дар сурати меш [29, с. 213-214].

Дар достон Ҷомӣ як ҳикояти тамсилӣ бо номи «Достони дуҳтари Бозға ном аз насли Од, ки ба молу ҷамол назири ҳуд надошт ва ғоибона ошиқи ҷамоли Юсуф шуд» - ро оварда, дар маҷмуъ, дар ҷордаҳ маврид таҳаллуси ҳудро овардааст.

Нома ҳамчун як ҷузъи ҳунарӣ дар достони Ҷомӣ дар як маврид оварда шудааст ва мо онро дар фасли «Фиристодани падари Зулайҳо қосиде ба сӯи

Азизи Миср ва арз кардан Зулайхоро бар вай ва қабул кардани вай онро» дар чанд байтэ ба мушоҳид мегирим.

Дар номаи овардашуда масъалаи аз ишқи Азиз (Юсуф дар назар аст – Ш.Б.) бетоқат шудани Зулайхо ва се хоб дида ошиқ шудани вай баён гардидааст, ки бо хоҳишу исори зиёди Зулайхо падараш аз ноилочӣ номае ба унвони Азизи Миср менависад, ки роҳи ягонаи аз ин мушкилоти рӯҳиву равонӣ халос кардани Зулайхо мебошад вамазмуни фишурдаи он дар абёти зер омадааст:

Зулайхо дошт аз дил бар ҷигар дод,  
Зи навмедӣ фузудаш доғ бар доғ.  
Падар чун баҳри Мисраш хастаҷон дид,  
Илочи хастаҷониши андар он дид.  
Ки доное ба роҳи Миср пӯяд,  
Илоҷаш аз Азизи Миср ҷӯяд.  
Барад аз вай паёме чанд бо ӯ,  
Зулайхоро диҳад пайванд бо ӯ... [29, с. 185-186-187].

Дар сарчашмаҳои аслии қиссаи Юсуфва Зулайхо – Таврот, Қуръони карим ва «Таърихи Табарӣ» нома вучуд надорад ва Абдурраҳмони Ҷомӣ барои пуртасир баён кардани муҳтаво ва сабки нигориши худ ҳамчунвоситай ҳунари шоиронамавриди корбасти бадеӣ қарор додааст, чунки: «Нома ва номанигорӣ дар таърихи адабиёти олам ва форсизабонон аз қадимулайём то кунун ҳамчун навъе аз ақсоми мутуни адабӣ шинохта мешавад» [110, с. 3].

Мавлоно Ҷомӣ достони хешро дар сабки ироқӣ нигоштааст, ки калимаву ибораҳои нофаҳмо надорад, аммо дар мавридҳои гуногун вожаву ибораҳои арабиро мавриди истифода қарор додааст, ки ин ибораҳо хеле пештар ба таркиби лугавии забони форсии тоҷикӣ дохил шудаанд ва ин сабки шоирии Ҷомӣ аст. Ҷомӣ дар ду маврид байтҳоеро овардааст, ки нисфи мисраи дувум аз ибораҳои арабӣ соҳта шудаанд:

Дар ин зангоргун коҳи зарандуд,  
Ба ҳам **яҳно русум-ул-фазл ва-ҷ-ҷуд** [29, с. 141],

ки ба забони точикӣ маънояш (Расми фазлу саховат бо ҳам хуш ва гуворост) мебошад ва дар байти дигар:

Зи ғаввосони ин баҳри фалакфулк,

Баромад ғулғули **субҳона зилмулк** [29, с. 145],

ки маънои ин ифода (Офарин бар соҳиби ин мулк) аст.

Абдулҳусайн Зарринкӯб мегӯяд, ки: «Ҳеч як аз шоирони қадими сӯфӣ андешаи ваҳдати вучудро ба дурустиву рӯшаний ў баён накардааст» [82, с. 221].

Ва гояи ваҳдати вучуд, ки дар баёну осори Мавлоно Ҷомӣ ҷойгоҳ ва мақоми хос дорад, ин нуктаро ў ҳамчун донишманди улуми шаръӣ ва орифи шоир дар осори хеш, хусусан «Юсуф ва Зулайҳо» дуруст матраҳ кардааст. Чун анъана Ҷомӣ дар охири достон фасле барои панд додан ба писара什 овардааст ва аз фарзандаш талабу хоҳиш дорад, ки илму ҳунар омӯзад, аз китоб баҳраманд гашта, ҳурмати мардумро ба ҷо орад:

Нахуст аз қасби дониш баҳравар шав,

Зи ҷаҳлободи нодонӣ бадар шав.

Барои дӯстон ҷонро фидо кун,

Валекин дӯст аз душман ҷудо кун.

Зи доноён бувад ин нукта машҳур,

Ки дониш дар кутуб, доност дар гӯр.

Аниси кунчи танҳоӣ китоб аст,

Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст

Бувад бе музду миннат устоде,

Зи дониш баҳшадат ҳар дам кушоде [29, с. 373].

Мавлоно Ҷомӣ унвони сарлавҳаҳои достонро бо ифодаҳои зебои шоирона, бо наси мусаҷҷаъ номгузорӣ кардааст, ки аз нигоҳи сабки ў хеле гуворост. Масалан, унвони фаслҳо, ки дар бораи ишқ сухан мегӯяд, чунин аст: «Нахли баёни фазилати ишқ бастан ва шохчай оғози сабаби назми китоб ба он пайвастан» ва «Дастаи гул аз ҷамани фазоили сухан чидан ва риштаи тамом сабаби назми китоб бар он печидан» ва ғайра, ки воқеан дилнишин аст.

## ХУЛОСА

Дар хулосаи диссертатсия натицаҳо ва масоили дар бобҳо ва фаслҳо матраҳшуда ба таври ҷомеъ ҷамъбаст шудаанд. Ҳамин тавр, аз таҳлилу баррасии мавзуъ метавон чунин хулосагири намуд:

1. Мундариҷаи қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» аз эҷодиёти шифоҳии мардуми яхудӣ оғоз гардида, тадриҷан ба китобҳои муқаддаси Таврот (бобҳои 37-50, аз қисмати «Ҳастӣ») ва Қуръони карим (сурай 12, сурай «Юсуф») ворид шудааст. Мундариҷаи ин қиссаи кӯҳану ҳамешаҷавон баъд аз Қуръони карим дар китобҳои «Таърихи Табарӣ» ва «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» омада ва минбаъд дар доҳили «Қасас-ул-анбиё» ва гайра ба назар мерасад, ки тадриҷан ба адабиёти бадеъ ворид шудааст. Сарчашмаи асосии эҷоди достони Абдурраҳмони Ҷомӣ китоби муқаддаси Қуръони карим (сурай 12) аст, вале шоир аз китобҳои боарзиши «Таърихи Табарӣ», «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» ва дигар тафсирҳо, ки дар таърихи адабу фарҳангӣ форсии тоҷикӣ мақоми шоиста доранд ва дар таркиби онҳо муҳтавои ҷандин қиссаҳои қуръонӣ шарҳу тафсир гардидаанд, истифода кардааст [1- М].

2. Дар асри IX-и ҳичрӣ (XV-и мелодӣ) дар адабиёти классикии форсии тоҷикӣ достонҳои зиёди ишқӣ-романтиқӣ, фалсафӣ, ирфонӣ, таърихӣ, ахлоқӣ ва маснӯй оғарида шудаанд, ки дар миёни онҳо достонҳои Мавлоно Ҷомӣ бо арзишҳои баланди адабӣ, ҳунари суханварӣ, вазну муҳтаво, интихобу баёни мавзуъва паҳлӯҳои ахлоқиву эстетикии худ фарқ мекунанд. Ҷомӣ «Ҳамса» -и Низомии Ганҷавиро ҷавоб гуфта, дар таркиби «Ҳафт авранг» адади достонҳоро ба ҳафт расонид, ки аз навпардозии шоир гувоҳӣ медиҳад. Достони «Юсуф ва Зулайҳо» дар миёни асарҳои дигари шоир бо интихоби мавзуъ, фарогирии масъалаҳои поэтиқӣ, тозагии баён, ҳадафҳои эҷодӣ, ҳунари суханварӣ, забону сабк мақоми арзанда дорад, ки дар достон дар баробари баёни ишқи инсонӣ ишқи Илоҳӣ низ баррасӣ шудааст [1-М].

3.Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ дар замони зиндагии шоир ва баъд аз ў нусхабардории зиёд шудааст, ки нусхаҳои гуногуни он имрӯзҳо дар китобхонаҳои мухталифи олам нигаҳдорӣ мешаванд, ки қадимтарин нусхаҳои дастрас зери унвони «Куллиёт»-и Ҷомӣ маҳфузанд. Аз миёни ин нусхаҳо нусхай рақами 1331, ки соли 908-и ҳичрӣ (1502-1503-и мелодӣ) дар Ҳирот аз ҷониби Муҳаммад ибни Ҳасаншоҳ Ал-Ҳаравӣ китобат шудааст ва ин нусха дар захираи дастнависҳои шарқии Китобхонаи ба номи Берунии Ҷумҳурии Ӯзбекистон нигаҳдорӣ мешавад ва нусхай рақами 352-и Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Исломии Эрон аз қуҳантарин нусхаҳои нодири «Куллиёт»-и Ҷомӣ маҳсуб мешаванд. Омӯзиш, таҳқиқи нусхаҳо ва дар маҷмуъ таҳқиқи осори Ҷомӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври шоиста давом дорад ва Ҷомишиносӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло ба як ҷараёни пурвусъате табдил ёфтааст, ки дар омӯзиш ва таҳияи осори шоир саҳми назаррас дорад [3 - M].

4.«Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ аз нигоҳи соҳти композитсионӣ достони мукаммал буда, дар нусхаҳои чопи Душанбе, солҳои 1964, 1988, 2014 аз муқаддима ва 77 фасл ва дар нусхаҳои чопи Москва ва Техрон аз 74 фасл фароҳам омадааст. Муҳтавои достон аз фасли «Достони шамъи ҷамоли Юсуфӣ дар шабистони ғайб афрӯҳтан ва парвонай дили одамро ба мушоҳадаи фурӯғи он сӯхтан» шуруъ мешавад ва дар таркиби достон як ҳикояти иловагии «Достони духтари Бозға ном аз асли Од, ки ба молу ҷамол назири худ надошт ва ғоибона ошиқи ҷамоли Юсуф шуд»-ро овардааст, ки ба муҳтавои достон алоқа надорад. Достон соли 1484 дар ҳаҷми 4000 байт, дар баҳри ҳазаҷи мусаддаси маҳзуф (максур) эҷод шудааст. Дар баъзе нусхаҳои достон миқдори байтҳо 4032 байт аст [3-М].

5.Дар достони Абдурраҳмони Ҷомӣ силсилаи образҳо амал мекунанд, аз ҷумла Юсуф, Зулайхо, Яъқуб, бародарони Юсуф, Молик, ҳоҳари Яъқуб, дояи Зулайхо, падари Зулайхо (Таймус), қанизакони Зулайхо, расулон, занони мисрӣ, корвониён, зиндониён, Азизи Миср, шоҳи Миср, Бозға, ки дар маҷмуъ фаъолияти ин образҳо мундариҷаи асарро ташкил медиҳад. Шоир барои бозгӯии фаъолияти образҳои асар ва зебову шинаму

пурмаънӣ баён кардани лаҳзаҳои иштироки онҳо аз санъатҳои зиёди маънавиву лафзӣ, аз ҷумла истиора, муболига, ташбех, талмех, тавсиф, сифатчинӣ, таззод, киноя, муроотунназир, саволу ҷавоб, ниҳо ва ғайра устодона истифода бурдааст. Инчунин, мақолу зарбулмасалҳоро дар достон шоир фаровон ба кор бурдааст, ки ҷанбаи поэтикӣ ва маънии асар боз ҳам ҷолибо гуворо гардад [2 - М].

6.Фочиа ва баёни он дар достон яке аз нуктаҳои марказӣ ҳисоб мешавад, ки тавассути истифодаи он лаҳзаҳо ва саҳнаҳои достон хеле қувват ва шиддат мегирад. Ин фочиаҳо дар тафсили воқеаҳои гуногуни асар, дар шахси Юсуф, Яъқуб ва Зулайҳо ба назар мерасад, ки ин фочиаҳои шахсӣ дар навбати худ фочиаҳои умумииинсонӣ низ маҳсуб мешаванд.

7.Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳамчун шоири донишманди улуми адабӣ дар қатори дигар асарҳояш дар «Юсуф ва Зулайҳо» афкори назарии адабии ҳудро низ баён дошта, суханро оғаридаи Ҳудованд ва шоирро баёнгари зебоиҳои сухан медонад. Ҳунари шоирии Абдурраҳмони Ҷомӣ дар баён ва тасвири лаҳзаҳо, саҳнаҳо ва воқеаҳои достон дар истифодаи санъатҳои зиёди бадеӣ ва унсурҳои ҳунарӣ дар мавридҳои гуногун ифода ёфтааст, ки аз нигоҳи бадеият (поэтика) дар сатҳи баланди сухангӯй баён шудаанд. Ҷомӣ шоири ҳунарманди тасвирсоз ва маъниофаринест, ки саҳнаҳои ҷолибо тавассути сухани ҳадафмандаш баён кардааст [5-М].

8.Забони достони «Юсуф ва Зулайҳо» шинаму равон ва пур аз вожаҳо ва ибораҳои зебои забони форсии тоҷикӣ мебошад, ки дарки он мушкилоте эҷод намекунад. Дар достон истифодаи мақолу зарбулмасал, ки унсурҳои тақвиятдиҳандай сухани бадеӣ мебошанд, басомади зиёд доранд. Ҷомӣ ҳамчун пешвои тариқати нақшбандияи ирфонӣ дар достон вожаву таъбирҳои бисёри ирфониро мавриди истифода қарор додааст, ки ҳусни сухани ӯро афзудаанд. Сабки баёни шоир сабки роиҷи замонаш буда, гуворову дилнишин аст. Шоир дар оғозу анҷоми фаслҳо ҷанд байти дорон афкори фалсафири оварда, баъд ба баёни матлаб пардохтааст, ки аз сабки вежай ӯст. Унвони сарлавҳаҳои достон ба насри мусаҷҷаи шоирона ифода шудаанд [4- М].

9. Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достон ва баёни воқеаҳои он аз унсурҳои ҳунарии мусиқӣ, нома, зебоиҳои табиат, мунозира ва хобу рӯъё ҳунармандона истифода кардааст, ки ин унсурҳои ҳунарӣ дар маҷмуъ ҷанбаи поэтикии достонро тақвият бахшидаанд [4- М].

10. Дар лобалои достони «Юсуф ва Зулайҳо» Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ мисраву байтҳое таълиф кардааст, ки вирди забони суханварон аст ва ҳамчун панду андарз ва паёмҳои ахлоқии машҳури шоирона қабул шудаанд. Паёмҳои ахлоқии Ҷомӣ ба ҳама масъалаҳои ҳаёти инсонӣ мансубанд ва дар таҳқими ахлоқи башарият саҳми арзанда доранд [4- М].

## ТАВСИЯХО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЧАҲОИ ТАҲҚИҚ

1. Дар таърихи адабиёти классикии форсии тоҷикӣ ҷандин шоирон бо баҳрабардорӣ аз китобҳои муқаддаси Таврот (бобҳои 37-50) ва Қуръон (сураи 12) оид ба сюжети қиссаи Юсуф ва Зулайҳо достонҳои хубе оғаридаанд, ки аз ин миён достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ бо вежагиҳои хоси адабии ҳуд фарқ мекунад.

2. Дар асри XV достон аз жанрҳои маъмулии адабӣ маҳсуб мешуд, ки дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ дар мавзуъҳои гуногун, вобаста аз завқу ҳунари шоирон достонҳо оғарида шудаанд. Азбаски достонҳои адабиёти классикӣ маъмулан дар қолаби маснавӣ эҷод мешуданд, истилоҳи маснавиро ҳамчун муродифи достон низ истифода мекарданд. «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, ки дар қолаби маснавӣ эҷод шудааст, дар осори илмӣ, тазкираҳо ва сарчашмаҳои адабӣ ба унвони маснавӣ ёд мешавад, вале аз нигоҳи сохтор ба гурӯҳи достонҳо мансуб аст, чунки сюжети ягона дорад.

3. Достон навъҳои гуногун дорад, ки дар асри XV дар адабиёти форсии тоҷикӣ аз ҳама бештар достонҳои ишқии романтикӣ, ахлоқӣ, фалсафӣ, ирфонӣ, таъриҳӣ ва динӣ эҷод шудаанд. «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ ба намунаи достонҳои ишқии романтикӣ дохил мешавад.

4. Сарчашмаҳои асосӣ ва манбаи илҳоми Абдурраҳмони Ҷомӣ дар эҷоди достони «Юсуф ва Зулайҳо» китобҳои муқаддаси Таврот (бобҳои 37-50, қисмати «Ҳастӣ»), Қуръони карим (сураи 12, ки аз 111 оят иборат аст), китобҳои «Таърихи Табарӣ» (бобҳои «Ҳабари Юсуф алайҳиссалом» ва «Қиссаи Зулайҳо бо Юсуф»), «Тарҷумай «Тафсири Табарӣ», тафсирҳои «Қашф-ул-асрор»-и Рашидуддин Абулғазли Майбудӣ, «Тафсири Сурободӣ»-и Абубакр Атиқи Нишопурӣ, «Ас-ситин-ал-ҷомеъ лил-латоиф-ил-басотин»-и Зайди Тусӣ мебошад.

5.Достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Ҷомӣ аз нигоҳи соҳти композитсионӣ (архитектоника) ва бадеият яке аз асарҳои мукаммал ва барҷаста дар адабиёти классикии форсии тоҷикӣ дар асри XV мебошад, ки дар ин асар дар баробари вазну қоғияи матину устувор, унсурҳои дигари бадеӣ, аз ҷумла: унсурҳои мусиқӣ, табиат, мунозира, хоб, рӯё, тасвирсозӣ ва маъниофаринӣ дар мақоми шоиста баён гардидаанд.

6.Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ дар достони «Юсуф ва Зулайхо» ҳамчун донишманди илми назарияи адабиёт дар ҷанд маврид афкори адабии ҳудро оид ба шеъру шоирӣ ва ҳусусан мақоми шоир дар оғаридани асари бадеӣ баён дошта, сухан ва қитобро ситоиш карда, онро «аниси қунчи танҳоӣ» ва «фурӯғи субҳи доноӣ» гуфтааст, ки воқеан андешаи ҷолиб аст.

7.Дар маҷмуи эҷодиёти Абдурраҳмони Ҷомӣ достони «Юсуф ва Зулайхо» аз нигоҳи фарогирии фасоҳату балоғат ва зебоии қаломи бадеии шоир мақоми арзанда дорад. Ҳусни сухани шоир тавассути забони бурро ва пухта дар истифодаи санъатҳои зиёди бадеӣ, мисли ташбех, талмех, тавсиф, истиора, саволу ҷавоб, нидо, муболига, муроотунназир ва ғайра, инҷунин қалимаву таъбироти зебои забони форсии тоҷикӣ ифода ёфтааст, ки аз ҳунари баланд ва истеъдоди шоирии Ҷомӣ дарак медиҳанд. Забон ва сабки шоир ҳусусиятҳои вижа дошта, ҳусусиятҳои сабки ироқиро дар ҳуддорад.

8.Дар шаҳрҳои Душанбе (1964, 1988, 2014), Москва (1984) ва Техрон (1999) матнҳои илмӣ ва илмӣ-оммавии достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ нашр шудааст ва зарурати нашри матни илмӣ-интиқодии достон ба миён омадааст, ки дар асоси якчанд нусхаҳо бояд омода карда шавад.

Дар маҷмуъ, натиҷаҳои таҳқиқот роҳи густурда ва биниши нави адабиётшиносиро дар пажуҳиши достони «Юсуф ва Зулайхо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ, маҳсусан баҳои воқеӣ додан ба ҳунари суханварии ин шоири бузург ва донишмандро боз мекунад.

Маводи таҳқиқшудаи диссертатсия барои ҳалли ин масъалаҳо ба пуррагӣ ҷавобгӯ буда, ба он аз ҳар ҷиҳат шароит фароҳам меоварад. Бар замми ин, баҳри пажуҳишҳои бештаре аз осори шоирони машҳуре, чун Абдурраҳмони Ҷомӣ ҳамчун таҳқиқоти боэътиҳоди илмӣ бо равишиҳои тоза ва муҳим ёрӣ расонида метавонад.

## РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

### I. Сарчашмаҳои адабӣ ва таърихӣ:

1. Бабур, Захириддин Мухаммад. Бабур-наме [Текст] /Захириддин Мухаммад Бабур. /Перевод М.Салье. –Ташкент:Из-во Академии наук Узб.ССР, 1958. – 529 с.
2. Балъамӣ, Абуалӣ. Таърихи Табарӣ. Аз силсилаи «Халқҳои эронӣ дар маъхазҳои таърихӣ» [Матн] /Абуалии Балъамӣ. Ҷилди 1. – Душанбе: Ирфон, 1992. – 656 с.
3. Библия. Навиштаи муқаддас. Аҳди Қадим ва Аҳди Ҷадид. Институти тарҷумаи Библия [Матн] /Мутарҷим Мордехай бен Ҳиё Бачаев. –Стокколм, 1992. – 1700 с.
4. Воъиз, Мавлавӣ Муҳаммад Муъинуддин. Тафсири сураи Юсуф, алмусаммо ба «Нуқракор» [Матн] /Мавлавӣ Муҳаммад Муъинуддини Воъиз. –Лакҳнав:Нувал Кишур, 1902. – 400 с.
5. Дехлавӣ, Абдулазиз ибни Мавлавӣ Фатҳ Муҳаммадсоҳиб. Қасас-ул-анбиё [Матн] /Абдулазиз ибни Мавлавӣ Фатҳ Муҳаммадсоҳиби Дехлавӣ. Таҳиягарони матн: Сайдбеки Маҳмадуллоҳ, Аъламиён Маҳдуми Абдусаттор, Саидиён Исматуллоҳи Аҳрор. –Душанбе: Ориёно, 1991. – 408 с.
6. Коран. [Текст] Перевод и комментария И.Ю.Крачковского. – Москва, 1963. – 620 с.
7. Қисаси Куръони мацид. Баргирифта аз «Тафсири Абӯбакр Атиқи Нишопурӣ, машҳур ба Сурободӣ» [Матн] /Бо эҳтимоми Яҳёи Маҳдавӣ. –Техрон:Интишороти Хоразмӣ, 1370 ҳ.ш. – 485 с.
8. Куръони карим. Матни асл ва тарҷумаи маъноҳои он ба забони тоҷикӣ [Матн] /Тарҷума ва тавзехоти М.Умаров. –Душанбе:Ирфон, 2007. – 616 с.
9. Куръон [Матн] /Тарҷумаи Маҳдӣ Илоҳии Қумшай. –Техрон: Бунёдинашри Куръон, 1368 ҳ.ш. – 605 с.

10. Қуръони карим ба назм [Матн] /Мутарчим Муҳаммад Шоиқи Қумй. –Техрон, 1381х.ш. – 1224 с.
11. Қуръони карим. Бо тарҷума ва тавзехот ба забони тоҷикӣ [Матн] /Мутарчим Алҳоҷ Амир Аббос Бобоназарзода. Интишороти Селоб. – Исломобод, 2002. – 1479 с.
12. Лорӣ, Абдулғафур. Такмила бар «Нафаҳот-ал-унс» [Матн] /Абдулғафури Лорӣ. –Кобул, 1343 ҳ.ш.– 284с.
13. Майбудӣ, Абулғазл. Кашиф-ул-асрор ва иддат-ул-аброр [Матн] Тасҳеҳи Алиасгари Ҳикмат/Абулғазли Майбудӣ. –Техрон:Амири Кабир, 1376 ҳ.ш. – 686 с.
14. Майбудӣ, Рашидуддин Абулғазл. «Шукуфаҳои қуръонӣ» [Матн] /Рашидуддин Абулғазли Майбудӣ. Таҳияи Ф.Насриддинов. –Хучанд: Ношир, 2011. – 332 с.
15. Мансурӣ, Забеҳуллоҳ. Юсуф дар ойинаи таъриҳ [Матн] /Забеҳуллоҳи Мансурӣ. –Техрон, 1364 ҳ.ш. – 592 с.
16. Нишопурӣ, Атиқ. Тафсири Сурободӣ [Матн] /Атиқи Нишопурӣ. Тасҳеҳи Саиди Сирҷонӣ. Иборат аз чаҳор ҷилд. –Техрон: Фарҳанги нашри нав, 1382 ҳ.ш. – 542 с.
17. Разӣ, Ҳошим. Девони комили Абдураҳмони Ҷомӣ [Матн] /Таҳияи Ҳошим Разӣ. –Техрон, 1341ҳ.ш. – 894 с.
18. Сайфулвоизин, Ҳочӣ Шайх Муҳаммади Ҳурросонӣ. Саргузашти ҳазрати Юсуф [Матн] /Сайфулвоизин Ҳочӣ Шайх Муҳаммади Ҳурросонӣ. – Душанбе: Ориёно, 1991. – 88 с.
19. Тамаддун, Муҳаммад. Қиссаи пурмоҷарои «Юсуф ва Зулайҳо» [Матн] /Муҳаммади Тамаддун. –Техрон:Интишороти Сикка, 1371ҳ.ш. – 411 с.
20. Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» [Матн] /Таҳия ва таълиқоти Н.Ю.Салимов, Н.Ш.Зоҳидов, Н.И.Фиёсов, А.А.Ҳасанов, А.Самиев (дар як китоб ва ҳафт мӯжаллад). –Душанбе: Бухоро, 2014. – 822 с.

21. Тафсири намуна. [Матн] /Зери назари Носир Макорими Шерозӣ.Иборат аз 27 чилд. Ҷилди 9. –Техрон, 1387 ҳ.ш. – 586 с.
22. Тӯсӣ, Аҳмад бинни Муҳаммад Зайд. Тафсири «Асситин-ал-ҷомеълил-латоиф-ил басотин» [Матн] /Аҳмад бинни Муҳаммад Зайди Тӯсӣ. Ба эҳтиноми Муҳаммади Равшан. –Техрон, 1345 ҳ.ш . – 812 с.
23. Халафи Нишопурӣ, Абуисҳоқ Иброҳим ибни Мансур. «Қасас-ул-анбиё» [Матн] /Абӯисҳоқ Иброҳим ибни Мансур ибни Халафи Нишопурӣ. Бо эҳтиноми Ҳабиби Яғмойӣ. –Техрон, 1340 ҳ.ш. – 490 с.
24. Ҳондамир. Ҳабиб-ус-сияр. Ҷузви 3 [Матн] /Ҳондамир. –Бомбай, 1271-1273 ҳ.ш. – 337 с.
25. Ҳидоят, Ризоқулихон. Маҷмаъ-ул-фусаҳо [Матн] /Ризоқулихони Ҳидоят. Ҷилди 2. –Техрон, 1321 ҳ.ш. – 654 с.
26. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Қуллиёт [Матн] /Абдураҳмони Ҷомӣ. Дастнависи рақами В 204 (шуъбаи ленинградии Институти Шарқшиносии АИ собиқ СССР, вараки 2 б-3 а).
27. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Ҳафт авранг [Матн] /Абдураҳмони Ҷомӣ. Матни интиқодӣ ва муқаддима аз Ҳусайн Аҳмади Тарбият. – Москва: Наука, 1984. – 492 с.
28. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор. Ҷилди 3 [Матн] /Абдураҳмони Ҷомӣ («Силсилат-уз-захаб», «Саломон ва Абсол», «Тухфат-ул-Аҳрор»). – Душанбе: Адиб, 1987. – 288 с.
29. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор дар 8 чилд. Ҷилди 4 [Матн] /Абдураҳмони Ҷомӣ («Субҳат-ул-аброр» ва «Юсуф ва Зулайҳо»). Мураттибон: З. Аҳрорӣ ва М. Мамедова. –Душанбе: Адиб, 1988. – 384 с.
30. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Осор дар 8 чилд. Ҷилди 8 [Матн] /Абдураҳмони Ҷомӣ («Нафаҳот-ал-унс», «Рисолаи қофия», «Рисолаи арӯз», «Рисолаи мусиқӣ», «Шарҳи рубоиёт», «Номаҳо»). –Душанбе: Адиб, 1990. – 495 с.
31. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Маснавиҳои «Ҳафт авранг». Ҷилди 2 [Матн] /Абдураҳмони Ҷомӣ («Юсуф ва Зулайҳо», «Лайлӣ ва Маҷнун» ва

«Хирадномаи Искандарӣ»). Тахқиқ ва тасҳехи Аълохон Афсаҳзод ва Ҳусайн Аҳмади Тарбият. Зери назари «Дафтари нашри мероси мактуб». – Техрон, 1378 ҳ.(1999 м). – 716с.

32. Ҷомӣ, Абдураҳмон. «Юсуф ва Зулайҳо» [Матн] /Абдураҳмони Ҷомӣ. Мураттибон: З.Аҳрорӣ ва М.Мамедова. –Душанбе: Адиб,2014. – 308 с.

## II. Осори илмию таҳқиқотӣ:

33. Абдусаттор, Абдушукур. Руъяти Қуръон дар шеър [Матн] /А. Абдусаттор. – Душанбе, 1997. – 175 с.

34. Абдусаттор, Абдушукур. Таъсири адабиёти араб ба шеъри асри X1форсу тоҷик (аҳди Ғазнавиёни аввал) [Матн] /Рисола барои дарёғти дараҷаи илмии доктори илмҳои филологӣ /А. Абдусаттор.–Душанбе, 2002. – 366 с.

35. Абдухон, Абӯаҳмад Довудхон. Тағсири 33 қиссаи Қуръони карим (дар партави Қуръону суннат) [Матн] /Абӯаҳмад Довудхони Абдухон. – Душанбе:ЧДММ Сунатулло, 2007. – 160 с.

36. Авксентев, А.В., Мавлютов Р.Р. Роҷеъ ба Қуръон (аз русӣ, тарҷумаи Т.Расулий) [Матн] /А.В.Авксентев, Р.Р.Мавлютов. – Душанбе:Ирфон, 1991. – 112 с.

37. Азорабеков, Сардорбек. Гуноҳи бегуноҳӣ (Ҳамоҳангии лаҳзаҳо ва тасвир дар достонҳои «Сиёвуш» ва «Юсуфу Зулайҳо») [Матн] /С.Азорабеков /Ахбори АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе: Дониш, 2004. – С. 95-106.

38. Азорабеков, Сардорбек. Қиссаи Юсуф ва бозтоби он дар насли форсӣ-тоҷикии асрҳои X-X1 [Матн] /С.Азорабеков. Рисолаи номзадӣ. – Душанбе, 2005. – 192 с.

39. Айнӣ, Садриддин. Куллиёт. Ҷилди 11. Китоби 1 [Матн] /С. Айнӣ. – Душанбе:Нашр.Давл.Точ., 1963. – 560 с.

40. Айнӣ, Садриддин. Алишери Навоӣ. Куллиёт. Ҷилди 2. Китоби 1 [Матн] /С. Айнӣ. –Душанбе: Нашр.Давл.Точ, 1963. – 507 с.

41. Акбаров, Юсуф. Достон [Матн] /Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷилди 1/ Ю.Акбаров. –Душанбе:Сарредаксияи илмии Энциклопедияи советии тоҷик, 1988. – 544 с.
42. Алиев, Г.Ю. Легенда о Хосраве и Ширин в литературах народов Востока [Текст] /Г.Ю.Алиев. – Москва: Из-воВосточной литературы, 1960. – 168 с.
43. Амирқулов, Субҳон. «Муқоисаи достонҳои «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳозиқ ва Ҷомӣ /Ҷашнномаи Ҷомӣ. Маҷмӯи мақолаҳо ба ҷашни 550-солагии Абдураҳмони Ҷомӣ [Матн] /С.Амирқулов. –Душанбе: Ирфон, 1966. –С.98-120. –151 с.
44. Амирқулов, Субҳон. Ҷунайдулло Ҳозиқ ва достони ӯ «Юсуф ва Зулайҳо» [Матн] /С.Амирқулов. –Душанбе:Ирфон, 1967. – 93саҳ.
45. Афсаҳзод, Аълоҳон. Таҳаввули афкори Абдураҳмони Ҷомӣ [Матн] /А.Афсаҳзод. –Душанбе: Дониш,1981. – 159 с.
46. Афсаҳзод, Аълоҳон. Адабиёти форсу тоҷик дар нимаи дувуми асри XV [Матн] /А.Афсаҳзод. –Душанбе: Дониш, 1987. – 264 с.
47. Афсаҳзод, Аълоҳон. Рӯзгор ва осори Абдураҳмони Ҷомӣ [Матн] /А.Афсаҳзод. –Душанбе: Дониш,1988. – 223 с.
48. Афсаҳзод, Аълоҳон. Лирика Абд-ар-Рахмана Джами.Проблемы текста и поэтики [Текст] /А.Афсаҳзод. –Москва: Наука, 1988. –326 стр.
49. Афсаҳзод, Аълоҳон. Ҷомӣ – адаб ва мутафаккир [Матн] /А.Афсаҳзод. –Душанбе: Ирфон, 1989. – 384 с.
50. Афсаҳзод, Аълоҳон. Ҷомӣ – шоири ғазалсаро [Матн] /А.Афсаҳзод. –Душанбе: Маориф, 1989. – 256 с.
51. Афсаҳзод, Аълоҳон. Низомии Ганҷавӣ [Матн] /А.Афсаҳзод. – Душанбе: Адаб, 1998. – 284 с.
52. Афсаҳзод, Аълоҳон. Накӯ баррасии осор ва шарҳи аҳволи Ҷомӣ. Зери назари дафтари нашри Мероси мактуб [Матн] /А.Афсаҳзод. – Техрон:Маркази мутолиоти эронӣ, 1376 ҳ. (1999 м.). – 812 с.

53. Афсаҳзод, Аълохон. Ҷомӣ /Энциклопедияи адабиёт васанъати тоҷик. Ҷилди 3 [Матн] /А.Афсаҳзод. –Душанбе: Сарредаксияи илмии Энциклопедияи миллии тоҷик, 2004. – 522 с.
54. Афсаҳзод, Аълохон. Камоли Хуҷандӣ – устоди газал [Матн] /А.Афсаҳзод. –Душанбе: Деваштич, 2005. – 220 с.
55. Афсаҳзод, Аълохон. Одамушшуаро Рӯдакӣ. Рисолаи таҳқиқотӣ. Нашри дувум [Матн] /А.Афсаҳзод. –Душанбе: Адид, 2008. – 312 с.
56. Афсаҳзод, Аълохон. Осорнома [Матн] /Таҳия ва танзими Асрори Раҳмонфар ва Вафо Элбойзода. –Душанбе: Деваштич, 2005. – 185 с.
57. Ашрафи, Муқаддара. Неизвестные миниатюры в рукописи «Юсуф и Зулейха» Джами из собрания АН Узбекской ССР [Текст] /Абдураҳмони Ҷомӣ. Маҷмуи мақолаҳо /М.Ашрафӣ. –Душанбе: Ирфон, 1965. – 226 с. – С.199-211.
58. Баротӣ, Маҳмуд. Тахлил ва муқоисаи манзумаи «Юсуф ва Зулайҳо»- и Ҷомӣ бо қиссаи Юсуф (а) дар Куръони карим [Матн] /М.Баротӣ /Маҷаллаи илмӣ пажӯҳиши Донишкадаи адабиёт ва улуми инсонии Донишгоҳи Исфаҳон, давраи дувум, шумораи бисту ҳаштум ва бисту нуҳум, баҳор ва тобистони 1381ҳ.ш. – С.89-112.
59. Бартольд, В.В. Мир Али-шир и политическая жизнь. Сочинения. Том 2. Кн.2. [Текст] /В.В.Бартольд. –Москва: ГРВЛ, 1964. – 784 с.
60. Бартольд, В.В. Этнографический состав мусульманского мира. Значение арабской литературы. Сочинение. Том 7 [Текст] /В.В.Бартольд. – Москва: Наука, 1966. – 340 с.
61. Башардӯст, Муҷтабо. Зиндагӣ ва шеъри Муҳаммад Шафieiи Қадқанӣ [Матн] /М.Башардӯст. –Техрон, 1379 ҳ.ш. –1383 с.
62. Бегдилӣ, Ғуломҳусайн. «Ҷомӣ ва алоиқи адабии «Юсуф ва Зулайҳо»-и вай бо «Хусрав ва Ширин»-и Низомӣ [Матн] /Ғ.Бегдилӣ /Маҷаллаи Донишкадаи адабиёт ва улуми инсонӣ. –Машҳад, 1346 ҳ.ш.-№5. – С.589-606.

63. Бертельс, Е.Э. История персидско-таджикской литературы [Текст] /Е.Э.Бертельс. – Москва: ИВЛ, 1960. – 556 с.
64. Бертельс, Е.Э. Навои и Джами. Избранные произведения[Текст] /Е.Э.Бертельс. –Москва: Наука, 1965. – 499 с.
65. Бертельс, Е.Э. Суфизм и суфийская литература [Текст] /Е.Э.Бертельс.–Москва: Гл.Ред.Вост. Лит-ры, 1972. – 524 с.
66. Бехрӯз, Мухаммад Ҳусайн. Такмилаи «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ [Матн] /Муҳаммад Ҳусайнӣ Бехрӯз /Ориёно. –Кобул, 1342 ҳ.ш., рақами 8. – С.24-32.
67. Бидлиси, Шарафхон. Шараф-наме. Том 2 [Текст] /Ш.Бидлиси. – Москва, 1976. – 252 с.
68. Болдиев, А.Н. Зайнiddин Восифи [Текст] /А.Н.Болдиев. – Столинабад:Таджикгосиздат, 1957. – 355 с.
69. Болдиев, А.Н. Фундаментальное исследование [Текст] /А.Н.Болдиев. Известия Академии наук Таджикской ССР.Серия: востоковедение, история, филология, 1989. -№3. –С.70.
70. Боҳарзӣ, Абдулвосеъ Низомӣ. Мақомоти ҳазрати Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ [Матн] /Абдулвосеъ Низомиии Боҳарзӣ /Таҳия ва тавзехи Вафо Элбоев. –Душанбе: Дониш, 2014. – 285 с.
71. Брагинский, И.С. Из истории таджикской и персидской литературы [Текст] /И.С.Брагинский.–Москва: Гл.Ред.Вост.Лит-ры, 1972. – 424 с.
72. Брагинский, И.С. Саҳми арзанда [Матн] /И.С.Брагинский. - «Садои Шарқ», 1989. -№10. – С.140-141.
73. Воҳидов, Султон. Равобити адабии халқҳои тоҷик ва ӯзбек дар асри XУ [Матн] /С.Воҳидов. –Душанбе: Ирфон, 1974. – 210 с.
74. Гвахария, А.А. Персидские источники грузинских версий «Юсуф и Зелиха» [Текст] /А.А.Гвахария. – Тбилиси, 1958. – 280 с.
75. Гулҳавӣ, Муҳаммад. Шарҳи «Юсуф ва Зулайҳо» [Матн] /Муҳаммади Гулҳавӣ. –Лоҳур, 1900 м. – 224 с.

76. Fafforova, Zamira. Шуҳрати Абдураҳмони Ҷомӣ дар Ҳинд. Фаслномаи адабӣ-фарҳангии Рӯдакӣ (Вижаномаи Абдураҳмони Ҷомӣ) [Матн] /З.Fafforova. Шумораҳои 42 ва 43.-с.162. Фаслномаи адабӣ-фарҳангии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Тоҷикистон, соли 2014. – С.162.

77. Fafforova, Umida. Табарӣ ва мақоми ў дар тафсирнигории форсӣ-тоҷикӣ [Матн] /Номаи донишгоҳ. Илмҳои ҷомеашиносӣ /У.Fafforova. – Ҳуҷанд, 2001.-№3. – С.44-55.

78. Fafforova, Umida. Таҷаллии қисаси қуръонӣ дар адабиёти форсӣ [Матн] /У.Fafforova. – Арок:Донишгоҳи Арок, 2003. – С.110-112.

79. Fafforova, Umida. Қиссаҳои «Қуръон» дар «Тарҷумаи «Тафсири Табарӣ» [Матн] /У.Fafforova. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2004. – 400 с.

80. Доктор Буқой. Муқоисае миёни Таврот, Инчил, Қуръон ва илм. [Матн] /Тарҷумаи Муҳандис Забеҳуллои Дабир. – Техрон, 1368 ҳ.– 338 с.

81. Жирмунский, В.М. Теория литературы. Поэтика, стилистика [Текст] /В.М.Жирмунский. – Ленинград: Наука, 1977. – 312 с.

82. Зарринқӯб, Абдулҳусайн. Бо корвони ҳулла /А.Зарринқӯб. Таҳия ва тавзехи Ш.Шокирзода ва Р.Соҳибназар. –Душанбе: Пайванд, 2004. – 332 с.

83. Зарринқӯб, Абдулҳусайн. Корномаи ислом [Матн] /А.Зарринқӯб. /Баргардони С.Сулаймонов. –Душанбе: Пайванд, 2007. – 20 с.

84. Зеҳнӣ, Туракул. Санъати сухан [Матн] /Т.Зеҳнӣ. –Душанбе: Маориф, 1992.– 304 с.

85. Зуҳуриддинов, Абубакр. Сарояндаи достони мухабbat [Матн] /А.Зуҳуриддинов /Садои Шарқ. -№12, 1964. – С.37-40.

86. Зуҳуриддинов, Абубакр. «Муқоисаи маснавии «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ бо «Юсуф ва Зулайҳо»-и Нозими Ҳиротӣ» [Матн] /А.Зуҳуриддинов /Абдураҳмони Ҷомӣ. Маҷмуаи мақолаҳо. Замони зиндагӣ, ҳаёт ва эҷодиёт. –Душанбе: Ирфон, 1965. – 226 с.

87. Исомиддинов, Анвар. Хоббинӣ [Матн] /А.Исомиддинов /Энциклопедияи советии тоҷик. Ҷилди 7. –Душанбе, 1987. –637 с.

88. История всемирной литературы. [Текст] /Институт мировой литературы имени М.Горького. Том 1. – Москва: Наука, 1983.– 583 с.
89. Касаткин, С.Р. Сон и сновидение [Текст] /С.Р.Касаткин. –Москва, 1974. – 144 с.
90. Кошифӣ, Ҳусайн Воъиз. Бадоеъ-ул-афкор фӣ саноеъ-ул-ашъор [Матн] /Ҳусайн Воъизи Кошифӣ. Таҳия ва таълиқи Р.Мусулмонқулов. – Москва, 1977. –436 с.
91. Кулиев, Аббосали. Поэма «Юсуф и Зулейха» Абдурахмана Джами [Текст] /А.Кулиев. Автореферат кандидатскойдиссертации. –Боку, 1966. – 28 с.
92. Курбонмамадов, Акназар. Эстетика Абдурахмана Джами[Текст] /А.Курбонмамадов. –Душанбе: Дониш, 1984. – 182 с.
93. Кухсор Мухаммад Ҳеммат. Трансформация образа Зулейхи и его отражение в персидско-таджикской литературе X-XУ вв. [Текст] /Мухаммад Ҳеммат Кухсор. Дисс. на соиск. Уч. степ. кандидата филологических наук. –Душанбе, 2015. –186 с.
94. Қулиев, Аббосалий. Қиссаи «Юсуф ва Зулайҳо» ва инъикоси бадеии он дар эҷодиёти Абдураҳмони Ҷомӣ [Матн] /А.Қулиев /Абдураҳмони Ҷомӣ. Маҷмӯи материалҳои ҷаҳни 550-солагӣ. –Душанбе: Дониш, 1973. – 230 с.
95. Лихачев, Д.С.Развитие русской литературы X-XУ11 веков. Поэтика древнерусской литературы [Текст] /Д.С.Лихачев. Избранные работы в трёх томах. Том 1. – Ленинград, 1987. – 654 стр.
96. Массэ, Анри. Ислом [Матн] /А.Массэ. Тарҷумаи Ф.Деҳотӣ ва С.Муродов. – Душанбе: Ирфон, 1983. – 240 с.
97. Минуӣ, Муҷтабо. Китоби «Ҳазораи Фирдавсӣ» ва бутлони интисоби «Юсуф ва Зулайҳо» ба Фирдавсӣ [Матн] /М.Минуӣ /Маҷаллаи Симурғ, шумораи 4, 1326 ҳ.ш . –С.64.

98. Миннегулов, Х.Ю. Татарская литература и Восточная классика [Текст] /Х.Ю.Миннегулов.–Казань: Из-во Казанского Университета, 1993. – 530 с.
99. Мирзоев, Абдулғаний. Биной [Матн] /А.Мирзоев. –Сталинобод: Нашр.Давл. Тоҷ., 1957. –491 с.
100. Мирзоев, Абдулғаний. «Образи Алишери Навоӣ дар «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҷомӣ» [Матн] /А.Мирзоев /Сездаҳ мақола. –Душанбе: Ирфон, 1977. – 288 с.
101. Мирзоев, Абдулғаний. Сездаҳ мақола [Матн] /А.Мирзоев. – Душанбе:Ирфон, 1977. –288 с.
102. Мирзозода, Ҳолиқ. Таърихи адабиёти тоҷик [Матн] /Х.Мирзозода. Китоби 2. – Душанбе: Маориф, 1977. – 400 с.
103. Мирзозода, Ҳолиқ. Таърихи адабиёти тоҷик [Матн] /Х.Мирзозода. Китоби 1(1). – Душанбе: Маориф, 1987. – 487 с.
104. Мирзозода, Ҳолиқ. Таърихи адабиёти тоҷик [Матн] /Х.Мирзозода. Китоби 1(2) . – Душанбе: Маориф, 1989. – 421 с.
105. Мирзозода, Ҳолиқ. Лугати муҳтасари истилоҳоти адабиётшиносӣ [Матн] /Х.Мирзозода. – Душанбе: Маориф, 1992. – 240 с.
106. Миғы народов мира. Энциклопедия. [Текст] Том 1. – Москва, 1991. –671 с.
107. Муродов, О.М., Полякова, Е.А. Трансформация мифологических и легендарных образов в персидско-таджикских хрониках XI-XV вв. [Текст] /О.М.Муродов, Е.А.Полякова.– Душанбе, 1986. – 271 с.
108. Мусулмониён, Раҳим. Назарияи адабиёт [Матн] /Р.Мусулмониён. – Душанбе: Маориф, 1990. – 334 с.
109. Нагиева, Ҷаннат. Ҷомӣ дар Озарбойҷон [Матн] /Ҷ.Нагиева. – Боку: Илм, 2007. – 131 с.
110. Нарзиқул, Мисбоҳиддин. Таъриҳ ва назарияи номанигорӣ [Матн] /М.Нарзиқул. – Душанбе: Сино, 2009. – 140 с.

111. Насриддин, Абдулманон. Куллиёти осор [Матн] /А.Насриддин. Чилди 7. –Хуҷанд: Ношир, 2013. –764 с.
112. Насриддин, Абдулманон. Куллиёти осор [Матн] /А.Насриддин. Чилди 6. –Хуҷанд: Ношир, 2013. –761 с.
113. Насриддинов, Фахриддин. Тафсири «Кашф-ул-асрор»-и Майбудӣ ва аҳамияти адабии он [Матн] /Ф.Насриддинов. –Хуҷанд: Ношир, 2009. –184с.
114. Насриддинов, Фахриддин. Арзишҳои адабӣ дар тарҷума ва тафсири кӯҳани форсӣ-тоҷикӣ [Матн] /Ф.Насриддинов. –Хуҷанд: Ношир, 2012. –576 с.
115. Нафисӣ, Сайд. Муҳити зиндагӣ ва аҳволу ашъори Рӯдакӣ [Матн] /С.Нафисӣ. –Техрон, 1341 ҳ.ш. –1340 с.
116. Нафисӣ, Сайд. Таърихи назму наср дар Эрон ва дар забони форсӣ [Матн] /С.Нафисӣ. Чилди 2. –Техрон, 1344 ҳ.ш. –630 с.
117. Ниёзов, Пӯлод. Хусусиятҳои ғоявию бадеии достони «Саломонва Абсол»-и Ҷомӣ [Матн] /П.Ниёзов. –Душанбе, 2004. –178 с.
118. Низомӣ, Аслиддин. Абдурраҳмони Ҷомӣ ва илми мусиқӣ [Матн] /А.Низомӣ. –Душанбе: Дониш, 2019. –200 с.
119. Низомов, Муҳриддин. «Ҳафт авранг»-и Ҷомӣ ва суннати достонсароӣ дарасри XV [Матн] /М.Низомов. –Душанбе:Матбааи ДМТ, 2014. –397 с.
120. Нишот, Сайдмуҳаммад. Зеби сухан ё илми бадеъи порсӣ [Матн] /Сайдмуҳаммади Нишот. –Техрон, 1342 ҳ. –212 с.
121. Нуриддинов, Шамсиддин. Ҷомишиносӣ дар Тоҷикистон [Матн] /Ш.Нуриддинов / «Ҷавонони Тоҷикистон». -15 ноябри соли 1989.
122. Нуъмонӣ, Шиблӣ. Шеър-ул-Аҷам. Иборат аз панҷ ҷилд. Ҷилди аввал ва дувум [Матн] /Шиблии Нуъмонӣ. –Душанбе:ДДОТ, 2016. –544 с.
123. Отобой, Бадрӣ. Феҳристи девонҳои хаттӣ ва кутуби «Ҳазору як шаб»-и Китобхонаи салтанатӣ. Ҷилди 2. [Матн] /Бадрӣ Отобой. Техрон, 1976. –986 с.

124. Пиатровский, М.Б. Коранические сказания [Текст] /М.Б.Пиатровский.– Москва: Наука, 1990. –220 с.
125. Пулбандарӣ, Қозӣ Абдулкарим Нурмуҳаммад Соҳиб. Такмилаи «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдураҳмони Ҷомӣ [Матн] /Қозӣ Абдулкарим Нурмуҳаммад Соҳиби Пулбандарӣ. –Бамбай, 1330ҳ.ш. –232 с.
126. Раджабов, Мусо. Абдурахман Джами и таджикская философия в XV веке [Текст] /М.Раджабов. –Душанбе: Ирфон, 1968. –318 с.
127. Раҳмонов, Абдулаббор. Пиндорҳои асотирӣ дар адабиёти тоҷикӣ [Матн] /А.Раҳмонов. – Душанбе: Диловар, 1999.– 196 с.
128. Раҳмонфар, Асрор. Ёқути сурҳ [Матн] /А.Раҳмонфар. –Душанбе: Деваштич, 2005. –115 с.
129. Раҳмон, Эмомалӣ. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Суҳанронӣ дар мулоқоти наврӯзӣ бо зиёёни кишвар [Матн] /Э.Раҳмон. – Душанбе, 20 марта соли 2014.
130. Рипка, Ян. Таърихи адабиёти Эрон. Тарҷумаи Исо Шаҳубӣ [Матн] /Я.Рипка. – Техрон:Бунгоҳи тарҷума ва нашри китоб, 1345 ҳ.ш. – 646 с.
131. Руденко, М.Б. Литературные и фольклорные версии курдской поэмы «Юсуф и Зелихи» [Текст] /М.Б.Руденко. – Москва:Наука, 1986. – 318 стр.
132. Сайри маънӣ. Маҷмуи мақолаҳо [Матн] /Эҳдо ба ҷашни 600-солагии Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ. –Душанбе: Адиб, 2014 . – 214 с.
133. Салимов, Носирҷон. Марҳилаҳои услубӣ ва таҳаввули анвоъи наср дар адабиёти форсу тоҷик (асрҳои 1Х-Х11) [Матн] /Н.Салимов. – Хуҷанд: Нури маърифат, 2002. – 396 с.
134. Салимов, Юсуф. Насри ривоятӣ [Матн] /Маҷмӯи мақолаҳо /Ю.Салимов. Мураттибон: О.Аминзода, Н Салимов. – Душанбе: Ирфон, 1986. – 128 с.
135. Сатторов, Абдунабӣ. Афкори адабӣ ва эстетикии Абдураҳмони Ҷомӣ [Матн] /А.Сатторов. –Душанбе: Дониш, 1975. –163 с.

136. Сатторзода, Абдунабӣ. Такмилаи бадеъи форсии тоҷикӣ (дар заминай навиштаҳои пешиниён ва имрӯзиён [Матн] /А.Сатторзода. – Душанбе: Адиб, 2011. – 600 с.
137. Сатторзода, Абдунабӣ. Назариёти адабии Абдураҳмони Ҷомӣ [Матн] /А.Сатторзода. –Душанбе: Дониш, 2014. –163 с.
138. Сатторӣ, Ҷалол. Дарди ишқи Зулайҳо [Матн] /Ҷ.Сатторӣ. – Техрон: Интишороти Тӯс, 1373 ҳ. –181 с.
139. Сафо, Забеҳулло. Таърихи адабиёт дар Эрон [Матн] /З.Сафо. Ҷилди 4. –Техрон, 1977. –548 с.
140. Сафо, Забеҳулло. Таърихи адабиёт дар Эрон ва дар қаламрави забони форсӣ [Матн] /З.Сафо. Ҷилди 1. Таҳия, муқаддима ва тавзехоти X. Шарифов, А.Абдусаттор. –Душанбе: Алҳудо, 2001. – 160 с.
141. Сафо, Забеҳулло. Таърихи адабиёт дар Эрон ва дар қаламрави забони форсӣ [Матн] /З.Сафо. Ҷилди 2. Таҳия ва тавзехоти С.Имронов, Б.Максудов. – Душанбе: Деваштич, 2003. – 318 с.
142. Сиддиқӣ, Лаймо. Бо Ҳиротшиносони машҳури ҷаҳон ошно шавед: Аълоҳон Афсаҳзод [Матн] /Лайлмо Сиддиқӣ /Маҷаллаи «Ҳироти бостон», 1365 ҳ.-№1-2. – С.46.
143. Султонов, М. Осори Ҷомӣ дар маҳзани дастнависҳои Озарбойҷон [Матн] /М.Султонов /Абдураҳмони Ҷомӣ. Маҷмуи материалҳои ҷаҳони 550-солагӣ. –Душанбе: Дониш, 1973. –С.144-148. –235 с.
144. Тағоймурод, Рустам. Назари Амир Ҳусрав ба шеър ва ҳунари суханварӣ [Матн] /Р.Тағоймурод. –Курғонтеппа: Матбаа, 2012. – 212 с.
145. Тафлисӣ, Абулфазл Ҳубайшӣ. Комил-ут-таъбир [Матн] /Абулфазл Ҳубайшии Тафлисӣ. Таҳияи Ҷ.Ҳотамӣ ва С.Наимбоев. – Душанбе, 1993. –463 с.
146. Тилавов, Бозор. Суханҳои дилафрӯз [Матн] /Б.Тилавов. – Душанбе: Дониш, 1973. –133 с.

147. Тӯсӣ, Хоҷа Насиурддин. Асос-ул-иқтибос [Матн] /Хоҷа Насиурдини Тӯсӣ. Бо тасҳеҳи Мударриси Разавӣ. –Техрон, 1328 ҳ.ш. –743 с.
148. Феҳристи захираи дастхатҳои шарқии Академияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] Ҷилдҳои 1-2. –Душанбе: Дониш, 1968.
149. Фрейд, Зигмунд. Тафсири хоб [Матн] /З.Фрейд. Тарҷумаи Шево Рӯйгарон. –Техрон:Нашри марказ, 1382 ҳ. –248 с.
150. Ҳазоилӣ, Муҳаммад. Эъломи Қуръон [Матн] /Муҳаммади Ҳазоилӣ. Чопи дувум. –Техрон: Муассисаи интишороти Амири Кабир, 1350 ҳ. –810 с.
151. Хайёмпур, Абдурасул. Юсуф ва Зулайҳо [Матн] /Абдурасули Хайёмпур. –Табрез, 1339 ҳ.ш. –120 с.
152. Хайрёди Аълоҳон Афсаҳзод. Маҷмӯаи мақолаҳо ва ёдномаҳои дӯстону шогирдон дар боби рӯзгору осори профессор Аълоҳон Афсаҳзод. [Матн] /Таҳия ва танзими Асрори Раҳмонфар, Аббос Афсаҳзод. –Душанбе: Дониш, 2015. –362 с.
153. Ҳисамов, Н.Ш. Поэма «Кысса-и Йусуф» Кул Али. Анализ источников сюжета и авторского творчества [Текст] /Н.Ш.Хисамов. – Москва: Наука, 1978. – 256 с.
154. Ҳикмат, Алиасғар. Ҷомӣ [Матн] /Алиасғар Ҳикмат.– Техрон,1941. –432 с.
155. Ҳодизода, Р. Шукуров, М. Абдуҷабборов Т. Фарҳанги истилоҳоти адабиётшиносӣ [Матн] /Р.Ҳодизода, М.Шукуров, Т.Абдуҷабборов. –Душанбе, 1966. –212 с.
156. Ҳумоӣ, Ҷалолиддин. Фунуни балоғат ва саноъоти адабӣ [Матн] /Ҷалолиддини Ҳумоӣ. Ҷилди аввал. –Техрон, 1354 ҳ.–236 с.
157. Ҷавҳарова, Муциба. «Юсуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ» [Матн] /М.Ҷавҳарова. –Хуҷанд: Нури маърифат, 2019. –192 с.

158. Ҷавҳарова, Муҷиба. «Ҷосуф ва Зулайҳо»-и Ҳоварии Шерозӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ» [Матн] /М.Ҷавҳарова. Автореферати диссертатсия барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ. –Душанбе, 2019. – 49 с.

159. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Маҷмӯаи материалҳои ҷашни 550-солагӣ [Матн]. –Душанбе: Дониш, 1973. –236 с.

160. Ҷомӣ, Абдураҳмон. Фехристи асарҳои дар бораи ў, ки дар СССР аз чоп баромадаанд (солҳои 1917-1988) [Матн] Тартибдиҳандагон Л.А.Балуева, Н.Г. Шербакова, А.Ю.Юнусов. Муҳаррири масъул А.Афсаҳзод. –Душанбе: Дониш, 1989. –520 с.

161. Шарифов, Ҳудоӣ. Ислом ва адабиёти форсии тоҷикӣ [Матн] /Х.Шарифов /Паёми андеша (Маҷаллаи Ройзании фарҳангии ҶИ Эрон дар Тоҷикистон). - Шумораи аввал, 3 февраля 1998. - С. 46-60.

162. Шарҳи рубоиёти Ҷомӣ [Матн] /Тасҳех, муқаддима ва таълиқоти Моили Ҳиравӣ. –Кобул, 1343 ҳ.ш.–92 с.

163. Шерназаров, Баҳридин. «Ҷосуф ва Зулайҳо»-и Нозими Ҳиротӣ ва муқоисаи он бо достони ҳамноми Абдураҳмони Ҷомӣ [Матн] /Б.Шерназаров. Рисолаи номзадӣ. –Душанбе, 2003. –154 с.

164. Элбоев, Вафо. Ҳоҷа Масъуди Қумӣ ва достони ў «Ҷосуфу Зулайҳо» [Матн] /В.Элбоев. –Душанбе: Дониш, 2011. –134 с.

165. Элбоев, Вафо. Қиссаи «Ҷосуфу Зулайҳо» дар адабиёти форсии тоҷикии асрҳои X-XV (масъалаи гузариши мазмунҳо ва образҳои динӣ ба адабиёти бадеӣ) [Матн] /В.Элбоев. –Душанбе: Дониш, 2015. –320 с.

166. Энциклопедияи адабиёт ва санъати тоҷик. Ҷилдҳои 1- 3. [Матн]. –Душанбе, 1988-1989-2004.

167. Этте, Ҳерман. Таърихи адабиёти форсӣ [Матн] /Ҳ.Этте. Тарҷума бо ҳавошии Ризозода Шафақ. –Теҳрон, 1977 м. –301 с.

168. Юсефзадегучан, Н.А. Сон и видение в Иранском национальном эпосе. Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук [Текст] /Н.А.Юсефзадегучан. –Душанбе, 2009. –206 с.

### III. Фарҳангҳо ва феҳристҳо:

169. Деххудо, Алӣ Акбар. Луғатномаи Деххудо [Матн] /Алӣ Акбари Деххудо. Ҷилди 6. Муассисаи интишорот ва чопи Доғишгоҳи Текрон. – Текрон, 1373 ҳ.ш. – 1192 с.
170. Деххудо, Алӣ Акбар. Луғатномаи Деххудо [Матн] /Алӣ Акбари Деххудо. Ҷилди 11. Муассисаи интишорот ва чопи Доғишгоҳи Текрон. – Текрон, 1373 ҳ.ш. – 240 с.
171. Мунзавӣ, Аҳмад. Феҳристи нусхаҳои хаттии форсӣ [Матн] /Аҳмади Мунзавӣ. Ҷилди 4. – Текрон, 1349 ҳ.ш. – 324 с.
172. Мунзавӣ, Аҳмад. Феҳристи нусхаҳои хаттии форсӣ [Матн] /Аҳмади Мунзавӣ. Ҷилди 5. – Текрон, 1349 ҳ.ш. – 419 с.
173. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 2 [Матн]. – Москва: Советская энциклопедия, 1969. – 949 с.
174. Фарҳангномаи қуръонӣ [Матн] /Бо назорати Ҷаъфари Ёҳаққӣ. Машҳад: Бунёди пажӯҳишҳои исломӣ, 1377 ҳ.ш. – 340 с.

### IV. Адабиёт ба забонҳои аврупой:

175. Edward, Browne. A. literature History of Persian 4 Vols [Text] /Edward Browne . – Cembridge, University Press, 1969. – 341p.
176. Ethe, H. Catalogue of Persian Manuscriptsin the India office library and Records Foreign and Common weath [Text] / H. Ethe. – Office, 1980. – 390p.
177. Philonenko, M. Josep of Aseneth introduction texte critique traductin of notes [Text] /M. Philonenko. – Leidan,1968. – 455 p.
178. Rieu, Ch. Supplement to the catalogue of the Persianmanuscripts in the British museum [Text] /Ch. Rieu. – London: The British library, 1977. – 308p.

### V. Сомонаҳои интернетӣ

179. <http://farhangoadabeirani.blogspot.com>
180. www.noormags.ir › view › articlepage
181. library.tebyan.net

182. elmnet.ir › article ›
183. ensani.ir › article
184. [www.iketab.com](http://www.iketab.com)
185. daneshresan.com › article ›
186. www.sid.ir › journal

## НАШРИ ТАЪЛИФОТИ ИЛМӢ ДАР МАВЗУИ ДИССЕРТАЦИЯ

I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:

- [1-М].Ширинова Б.Б. «Юсуф ва Зулайҳо» дар Инчил ва Қуръон [Матн] /Б.Б.Ширинова //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ.– Душанбе, 2015 .– №4/10(187).– С.204-211.
- [2-М].Ширинова Б.Б.Таҳлили муқоисавии қиссаи Юсуф паёмбар дар Инчил, Қуръон ва достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ [Матн] /Б.Б.Ширинова //Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. Нашрияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – Душанбе, 2015. – №6 (67). – С.207-211.
- [3-М].Ширинова Б.Б.Манбаъҳои достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ [Матн] /Б.Б.Ширинова //Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. Нашрияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – Душанбе, 2019.– №3 (86).– С.116-120.
- [4-М].Ширинова Б.Б. Мавқеи санъатҳои бадеӣ дар достони «Юсуф ва Зулайҳо»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ [Матн] /Б.Б.Ширинова //Паёми Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон (силсилаи илмҳои филологӣ, педагогӣ ва таърих).– Душанбе, 2021. –№3(43).– С.118-123.
- [5-М].Ширинова Б.Б. Афкори адабии Ҷомӣ дар достони «Юсуф ва Зулайҳо» [Матн] /Б.Б.Ширинова //Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. Нашрияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.– Душанбе, 2021.–№5 (94).–С.146-148.
- [6-М]. Элбоев В., Ширинова Б.Б. Мавқеи хоб ва руъё дар достони “Юсуф ва Зулайҳо”-и Абдурраҳмони Ҷомӣ [Матн] /Б.Б.Ширинова, В.Элбоев// Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. Нашрияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – Душанбе, 2022. – №6 (101). – С.211-215.

II. Мақолаҳои муаллиф дар конфронсҳо, маҷмуаҳо ва нашрияҳои дигари илмӣ:

- [7-М]. Ширинова Б. Андешаҳои Абдулғанӣ Мирзоев оид ба мақоми Алишери Навоӣ [Матн] /Б.Б. Ширинова //Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи байналмилалии илмию амалӣ дар мавзуи «Густариши равобити адабию фарҳангии Тоҷикистон ва Ӯзбекистон: ҳолат ва дурнамо» //Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода (30.11. – 01.12.2021).–С.448-455.
- [8-М]. Ширинова Б. Симои Зулайҳо дар достони «Ҷӯсӯф ва Зулайҳо» -и АбдурраҳмониҶомӣ [Матн] //Маводи Конференсияи байналмилалии илми-назариявӣ дар мавзуи «Аз таърихи пайвандҳои илмӣ ва адабии ҳалқҳои тоҷику ӯзбек: гузашта, ҳозира ва оянда, дар иртибот ба ифтихори 31-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 145-солагии сардафтари адабиёти муосири тоҷику ӯзбек Садриддин Айнӣ, эҳёи нави густариши робитаҳои иқтисодӣ, илмӣ-адабӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Ӯзбекистон» (27-28 апрели соли 2023) //Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. –С.247-250.